

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН
ба номи Садриддин Айнӣ

Ба ҳукми дастнавис

УДК: 372.8:802.0

ББК: 74.200+81.2 (англ.) Я73

C-89

СУЛТОНОВА СУРАЙЁ АБДУРАШИДОВНА

**МЕТОДИКАИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ИҼТИМОЙ-ФАРҲАНГИИ
ДОНИШҔҮЁН ДАР РАВАНДИ ТАъЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИЧӢ ДАР
МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ТЕХНИКИИ ҶУМҲУРИИ
ТОЧИКИСТОН**

13.00.02 - Назария ва методикаи таълим ва тарбия
(забонҳои хориҷӣ) (илмҳои педагогӣ)

**ДИССЕРТАЦИЯ
барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои педагогӣ**

**Роҳбари илмӣ - Сайфуллоев X. Г.
доктори илмҳои педагогӣ, профессор**

Душанбе – 2021

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА.....	4
БОБИ 1. АСОСХОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ САЛОХИЯТИ ИЧТИМОЙ-ФАРҲАНГИИ ДОНИШҖӮЁН ДАР МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ТЕХНИКӢ	
1.1. Салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён ҳамчун мавзӯи таҳқиқот дар адабиёти илмӣ ва методӣ.....	16
1.2. Равияи тамоюли шаҳсиятӣ ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои бисёрфарҳангии муассисаи таҳсилоти олии техникӣ.....	34
1.3. Модели ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими муоширати ғайрзабонӣ	54
Хулосаи боби якум.....	74
БОБИ 2. ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ САЛОХИЯТИ ИЧТИМОЙ-ФАРҲАНГИИ ДОНИШҖӮЁН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ТАМОЮЛИ ШАҲСИЯТИИ ЗАБОНИ ХОРИЧИИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ТЕХНИКӢ	
2.1. Технологияҳои педагогӣ ҳамчун воситаи баландбардории сифати таълими забони хориҷӣ дар муассисаи таҳсилоти олии техникӣ.....	77
2.2. Технологияҳои компютерӣ ҳамчун яке аз роҳҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ.....	97
2.3. Санчиши технологияҳои педагогие, ки рушди салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёнро дар таълими таҷрибавӣ таъмин мекунанд.....	115
Хулосаи боби дуюм	137
ХУЛОСАИ УМУМӢ.....	140
РӮЙХАТИ АДАБИЁТ.....	147

РЎЙХАТИ ИХТИСОРАҲО ВА АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ

ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон

ФР – Федератсияи Россия

ГО – гурӯҳи озмоишӣ

ГС – Гурӯҳи санчишӣ

ДДОТ – Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ

ДТТ – Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С.Осимӣ

ДМТ – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ДДЗТ – Донишгоҳи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода

ЗА – Забони англисӣ

ЗХ – Забони хориҷӣ

КМДО – Кори мустақилонаи донишҷу бо роҳбарии омӯзгор

КСР – коэффициенти самаранокии таълим

МТМ – Маҷмуаи таълимӣ-методӣ

СИФ – Салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ

ТИК – Технологияи информатсионӣ ва коммуникатсионӣ

ТС – Технология ва соҳибкорӣ

МУҚАДДИМА

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Тағйироти куллие, ки дар чомеаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд: ҶТ) рух медиҳанд, дар назди мактаби олӣ масъалаи омодасозии кадрҳоеро гузошт, ки дараҷаи баланди фарҳанг, саводнокӣ, маърифатнокӣ, салоҳиятмандии қасбиро фаро гирифта, барои худтатбиқсозӣ ва кор дар шароитҳои нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ қобилият доранд. Рақобатпазирии мутахассиси аспи XXI ҳам ба ихтисоси ояндаро азхуд кардани донишҷӯ, ҳам ба фарҳанги гуманитарӣ, тафаккури инкишофёфта ва тарбиятнокии ўвобаста мебошад.

Вобаста ба ин масъала, як қатор ҳучҷатҳои муҳим, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Консепсияи миллии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Стандарти давлатии таҳсилоти олии қасбӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олӣ ва баъдидонишгоҳӣ», Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдики барномаи давлатии такомул ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2004-2014» ва тамдиdi он барои солҳои 2015-2020, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф ва сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ» (1998), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотикунонӣ» (аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2001, № 7; 2005, № 12) коркард ва пазируфта шуданд, ки онҳо дар назди олимон ва мутахассисони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, кормандони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ оид ба такомулдиҳии куллии таълими забони ҳориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олӣ як қатор вазифаҳо мегузоранд.

Имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳассилин дар баробари забони тоҷикӣ ва забони русӣ - забони мӯоширати байналмилалӣ, инчунин забонҳои аврупой (англисӣ, олмонӣ, фаронсавӣ) ва осиёӣ (арабӣ, ҷопонӣ, ҷинӣ, қуриёӣ)-ро медонанд. Дар радифи забони модарӣ донистани дигар забонҳо ба муҳассилин имконият медиҳад, ки онҳо натанҳо бо фарҳанги ҳалқҳои гуногун ошно гарданд, ичунин зебоӣ ва хусусияти фарҳанги худро дарк намоянд.

Донистани забони хориҷӣ (минбаъд: ЗХ) ҳамчун воситаи муоширати байнифарҳангӣ бе азхудкунии мувозии фарҳанги даҳлдор номумкин аст. Аз ин сабаб, раванди таълимо тавре бояд ба роҳ монд, ки ЗХ ҳамчун феномени фарҳанги миллӣ мавриди омӯзиш қарор гирад. Навъи хосаи салоҳият - салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҳамчун натиҷаи муоширати комили байнифарҳангӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ таъмин гардад.

Аҳамиятнокии таҳқиқот бармеояд аз натиҷаи мушоҳида ва таҳлилҳои муносибатҳо ба татбиқсозии ҷанбаи иҷтимоӣ-фарҳангии мундариҷаи таълими дорои тамоюли қасбии забони хориҷӣ; коркард нашудани мушкилоти мураттабӣ ва муттасилии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар шароитҳои муассисаи таҳсилоти олии техникӣ; номавҷудии таъминоти созгори методӣ ва дидактикаи дар ҷараёни рушди иҷтимоӣ-фарҳангии шаҳсият дар ҷараёни таълими қасбии забони хориҷӣ; методҳои анъанавии таълим, ки омодагии донишҷӯёнро ҷиҳати ҳамкории байнифарҳангӣ дар соҳаи шарикӣ корӣ дар сатҳи байналмилалӣ водор намебахшанд. Дар баробари ин, ҳамгирии босуръати иқтисодии мамлакатҳо дар тамоми ҷаҳон ҳолати гуногуншаклии забонӣ ва фарҳангиро дар ҳама сатҳҳои шарикӣ корӣ ба амал овард ва ба зарурати ташаккули асоси умумии фарҳанги корӣ, ки аз маҷмӯи арзишҳои бунёдии ахлоқӣ иборат мебошад, оварда расонид. Мутаассифона, аҳамияти омодагии иҷтимоӣ-фарҳангиро миқдори ками донишҷӯён дарк менамоянд ва донистани забони хориҷиро ҳамчун воситаи муошират барои фаъолияти байналмилалӣ кофӣ мешуморанд.

Дараҷаи коркарди илмии таҳқиқот: Мушкилии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии муҳассилин мавзӯи таҳқиқоти сершумори илмии донишмандони ватани ва хориҷӣ қарор гирифтааст. Дар асарҳои илмии В. В. Сафонова муносибати иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба таълими забони хориҷӣ асоснок карда шудааст, шароитҳои методӣ-дидактикаи инкишофи бо ҳам вобастаи коммуникативӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии шаҳсият, ки омодагии воқеии донишҷӯёнро ба муоширати байнифарҳангӣ дар заминаи гуфтугӯи фарҳангҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳастии инсон таъмин месозанд, омӯхта шудаанд.

Масъалаҳои таҳсилоти иҷтимоӣ-фарҳангӣ минбаъд дар таҳқиқоти Л. Г. Веденина, А. А. Вербитский, Н. Д. Галскова, Э. Ф. Зеер, О. Ю. Искандарова, И. И. Лейф, Л. М. Митин, П. В. Сисоев ва дигарон ривоҷ ёфтанд. Дар таҳқиқоти Е. В. Бондаревская, М. С. Каган, И. Г. Морозова, И. Н. Никитина, Е. И. Павленко, А. П. Садохин, В. В. Сафонова, И. С. Якиманская ва дигарон масъалаҳои таълими фарҳанги муоширати касбӣ ва этикаи корӣ ошкор гардидаанд, масъалаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии ғайрзабонӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Натиҷаҳои таҳқиқоти илмии С. Г. Тер-Минасова, И. И. Халеева, С. В. Паҳотина, А. П. Садохин, Ю.Н.Трил имконият медиҳанд, ки муносибатҳои методӣ ба ташаккули қобилиятҳои коммуникатсияи байнифарҳангии толибильмон дар шароитҳои муоширати ғайрзабонӣ аз нав баҳогузорӣ ва актуалий гардонида шаванд. Таҳқиқоти А. А. Миролюбов, И. Л. Бим, Г. В. Рогова, Е. С. Полат, Н. Д. Галскова, Г.Г.Қаршиева, Ф. Р. Раҳмонов, Н. П. Сазонова, З. Х. Сайфуллоева, Н.В.Титаренко ва дигарон, ки бо коркарди қоидаҳои концептуалии ташкилдиҳии таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олӣ дар заминаи парадигмаи тамоюли шахсият вобастаанд, барои мураттабсозии мундариҷаи таълими муоширати забони хориҷӣ ва рушди иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилотӣ ҳамчун раҳнамо хидмат меқунанд.

Барои кори мо таҳқиқоте, ки дар коркарди масоили назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳиссаи назаррас гузоштаанд (С. С. Авғонов, С. Н. Алиев, С. Я. Балхова, С. Г. Бандаев, Т. В. Гусейнова, С. Ҷоматов, П. Ҷамшедов, Л. М. Иматова, Б. Маҷидова, А. Мамадназаров, Ф. С. Комилиён, М. Н. Нуъмонов, Ҳ. Раҳимзода, Г. Рустамова, Ҳ. Г. Сайфуллоев, Д. Ҳ. Файзализода, Д. Я. Шарипова, Ш. Шербоев, Н. Н. Шоҳиён, М. Р. Юлдошева, У. Р. Юлдошев ва дигарон), аҳамияти бевосита доранд.

Бо вучуди гуногуни таҳқиқоти илмие, ки ба мушкилоти рушди иҷтимоӣ-фарҳангии шаҳс дар шароитҳои муошират бо забони ғайр, ташаккули

саводнокии функционалии ичтимой-фарҳангӣ ва маърифатнокии ичтимой-фарҳангии таълимгирандагон, мушкилии технологияҳои рушди салоҳияти ичтимой-фарҳангие, ки аз лиҳози методӣ ва педагогӣ дар шароитҳои муҳити таҳсилотии муассисаи таҳсилоти олии техниқӣ қобили пазируфтан мебошанд, камтаҳқиқ бοқӣ мемонад. Аз ин рӯ, аҳамиятнокии мавзӯъ ва коркардшавии нокифояи соҳаи мазкур нисбат ба муассисаи таҳсилоти олиӣ барои муроҷиат ба мавзӯи таҳқиқот «Методикаи ташаккули салоҳияти ичтимой-фарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон» асос гардид.

Воқеияте бебаҳс мебошад, ки дар имрӯз як қатор **иҳтилофот** ба вучуд омадаанд: дар миёни талаботи муассисаҳои таҳсилоти олиӣ ҷиҳати таҷдиди мундариҷаи таълими забони хориҷӣ ва тавсияи қисмати ичтимой-фарҳангии он ва коркард нашудани таъминоти даҳлдори методӣ ва дидактикӣ; талаботи шахсии маърифатии донишҷӯён ба омӯхтани 3Х дар речай интерактивӣ ҳамчун василаи муюшират ва маърифати манзараи ичтимой-фарҳангии ҷаҳони намояндагони забон ва омода набудани муаллимон ба истифодабарии технологияҳои педагогии таълим ва инкишофи ичтимой-фарҳангие, ки ҳусусияти фаъолиятӣ, интерактивӣ ва инкишофдиҳандай фазои таҳсилотро таъмин мекунанд; самтгирӣ арзишии таҳсилот ба баландбардории нақши иқтидори тарбиявӣ, рушдбахшандай шахсият ва фарҳангӣ-маърифатии забони хориҷӣ ва равиши анъанавии касбии раванди таълим. Яъне барои мушкилии интиҳоб: технологияҳои нисбатан мақбули педагогии созгор ба мундариҷаи ичтимой-фарҳангӣ / фарҳангшиносии тамоюли касбии таълими забони хориҷӣ ва таҳриқдиҳандай рушди салоҳияти ичтимой-фарҳангии донишҷӯён дар давраи ибтидоии таҳсилоти техниқӣ ҳалнашуда ва тақозогари омӯзиши вижга бοқӣ мемонад.

Асоси методологӣ ва назариявии таҳқиқотро таркиб додаанд: маҷмӯи қавоиди фалсафӣ, ичтимой-психологӣ, фарҳангшиносӣ, педагогӣ ва лингвистӣ-дидактика, ки категория ва мағҳумҳои «муюшират», «забон», «фарҳанг», «фарҳанг муоширати нутқӣ», «коммуникатсия», «салоҳиятмандӣ», «гуфтугӯи

фарҳангҳо», «муҳити бисёрэтниқӣ» ва ғайраро ошкор месозад; назарияи коммуникатсияи байнифарҳангӣ; асарҳои бунёдӣ оид ба методологияи муносибати салоҳиятмандии тамоюли шахсиятӣ; консепсияи муносибати босалоҳият дар таҳсилот ва муносибати коммуникативӣ дар таълим; ғояҳои педагогикаи гуманистӣ; назарияи моделсозии фаъолияти касбӣ дар ҳолатҳои муоширати нутқӣ; таҳқиқот дар соҳаи салоҳиятмандии касбӣ; асарҳо оид ба методикаи таълими забонҳои хориҷӣ ва омӯзиши бисёрзабонӣ ва ҳолати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; Таҳлили қавоиди бунёдӣ ва назарии Конунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забон», «Дар бораи маориф», Консепсияи мактаби миллӣ, Стандарти давлатии таҳсилот, Консепсияи таҳсилоти муттассил, назарияи раванди яклухти педагогӣ, назарияи ташаккулдиҳии шахсият, ҳучҷатҳои дастурии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои қонунгузории меъёрий-ҳукуқӣ ва ҳучҷатҳои расмие, ки моҳияти раванди таълимро дар муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурӣ муайян мекунанд.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Ҳадафи таҳқиқот аз коркарди назариявӣ ва санчиши озмоиши модели ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар самарарабаҳии технологияҳои педагогӣ зимни таълими забони хориҷӣ иборат аст.

Объекти таҳқиқотро раванди инкишофи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ бо истифодаи технологияҳои педагогии таъминкунандай таълими тамоюли касбии забони хориҷӣ ташкил медиҳад.

Мавзӯи таҳқиқот ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён зимни таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ мебошад.

Фарзияни таҳқиқот: ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ ба шарте таъмин шудан метавонад, ки агар мундариҷаи фарҳангшиносии таълими тамоюли шахсиятии забони англисӣ дар асоси интегративӣ (байнифандӣ) ба роҳ монда шавад, ба

талаботи коммуникатив-маърифатии донишҷӯён мувофиқат намояд ва технологияҳои интихобкардашудаи педагогӣ ба фароҳамсозии мухити фаъолиятмандӣ, интерактивӣ ва шахсият инкишофдиҳандае, ки ғанигардонии фарҳангии амалияи нутқро таҳрик мебахшад, мусоидат кунад.

Бо назардошти мақсад, объект, предмет ва фарзияи илмӣ **вазифаҳои зерини таҳқиқот** муайян карда шуданд:

1. Ошкор соҳтани хусусиятҳои хоси заминаҳои таҳассусдиҳӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии мундариҷаи фаъолияти ояндаи касбии донишҷӯён, ки ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар ҷараёни таълими муоширати ғайрзабонӣ таъсир мерасонанд.
2. Тавзехи мағҳум, соҳтор ва мундариҷаи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ бо баҳисобирии таҳассусдиҳӣ ва ҷанбаи байналмилалии мутаҳассисони ояндаи муассисаҳои таҳсилоти олии техники.
3. Коркарди минимуми мундариҷаи фарҳангшиносии таълими тамоюли шахсиятии забони ҳориҷӣ, ки ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён мусоидат мекунад.
4. Дар таълими таҷрибавӣ интихоб ва аз лиҳози илмӣ асоснок намудану санҷидани технологияҳои педагогӣ ва модели ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техники, ки ба таълими тамоюли шахсиятии забони англисӣ мусоидат мекунанд ва ба ташакулёбии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён таҳрик мебахшанд.

Барои ҳалли вазифаҳои ба миён гузошташуда ва тафтиши фарзияи пешниҳодшуда **чунин методҳои таҳқиқ** мавриди истифода қарор дода шуданд: таҳлили адабиёти ватанӣ ва ҳориҷии психологӣ-педагогӣ, методӣ, фалсафӣ, фарҳангшиносӣ, забоншиносӣ ва иҷтимоӣ-иктисодие, ки барои муассисаҳои таҳсилоти олии техники таъйин шудаанд, маводи стандарти давлатии таҳсилот, барномаҳои таълимӣ оид ба забонҳои ҳориҷӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии техники; методҳои таҷрибавӣ - пурсиши анкетавӣ, тестӣ, мушоҳида, озмоиши педагогӣ ва методҳои коркарди математикии натиҷаҳои таҳқиқоти озмоиши.

Соҳаи таҳқиқот. Мазмуни таҳқиқоти диссертационӣ бо соҳаҳои зерини шиносномаи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълим ва тарбия (забонҳои хориҷӣ: англисӣ, олмонӣ) (илмҳои педагогӣ) мувофиқат меқунад:

- *банди 1.* Таҳияи назарияи таълими фанҳои мушаххас, аз ҷумла дар сатҳи байнитахассусӣ; фаъолияти навоварӣ ва таҷрибавии омӯзгорони забони хориҷӣ ҳамчун яке аз сарчашмаҳои рушди назария ва методикаи таълим аз рӯйи соҳаҳои дониш ва сатҳи таҳсилот;
- *банди 2.* Таҳқиқи иқтидорҳои инкишофӣ ва тарбиявии фанни забони хориҷӣ дар равандҳои таҳсилотӣ;
- *банди 3.* Таҳияи мундариҷаи концепсияҳои фанни забони хориҷӣ дар сатҳҳои гуногуни таҳсилот; таҳияи мундариҷа, усулҳо ва шаклҳои ташкили таълим дар шароити шакливазкунӣ, иттилоотонӣ ва ҷаҳонишавии ҷараёнҳои ҷомеавӣ, фарҳангӣ ва маърифатӣ;
- *банди 4.* Таҳияи технологияи навоварии таҳсилот ва шаклҳои ташкили омӯзиш;

Давраҳои таҳқиқот. Таҳқиқот тӯли шаш сол, дар се давра гузаронда шуд.

Дар давраи якум - муқарраркунанда (2013 - 2014) омӯзиши вазъи мушкилот дар назария ва амалияи таҳсилот, таҳлили маводи фалсафӣ ва психологӣ-педагогӣ оид ба мавзӯи таҳқиқот, тавзехдихии дастгоҳи мағҳумӣ, ташкили давраи муқарраркунандаи таҳқиқоти озмоиши роҳандозӣ карда шуд.

Давраи дуюм - ташаккулдиҳанда (2015 - 2017) бо коркарди модели ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар самаранокии технологияҳои педагогӣ ҳангоми таълими муоширати ғайрзабонӣ, ошкоргардонии шароитҳои ташкили-педагогии дар амал ҷорисозии модели мазкур дар раванди тарбияву таълим, ки фарзияи кори таҳқиқотро тасдиқ менамояд, ичро кардани санчиши таҷрибавӣ-озмоишии модел дар раванди таълими муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ вобастагӣ дошт.

Дар давраи сеом - ҷамъбасткунанда (2018 - 2019) умумиятдиҳӣ ва таҳлили натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоиши, таҳлили натиҷабаҳшии

модели мазкури таҳқиқшаванд, натиҷаҳои математикии коркарди таҳқиқот ва омодасозии маводи кори диссертационӣ пешниҳод карда шуданд.

Заминаи таҷрибавӣ-озмоиши таҳқиқот. Дар таҳқиқоти озмоиши 9 муаллими забони англисӣ ва 270 донишҷӯи курси якуми факултаи технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионии ДТГ ба номи М.С.Осимӣ ва факултаи технология ва соҳибкории ДДОТ ба номи С. Айнӣ ширкат варзиданд.

Эътиимонкӣ ва асоснокии натиҷаҳои бадастовардаро таъмин мекунанд: истифодаи бунёди методологӣ ва назариявии таҳқиқот; такя ба маҷмӯи методҳои назариявӣ ва таҷрибавии таҳқиқот, ки ба мавзӯъ ва мақсадҳои таҳқиқот созгоранд; таҳлили шароит ва натиҷаҳои фаъолияти таҷрибавӣ-озмоиши; тасдиқи қоидаҳое, ки дар фарзия ва ғояи пешбарандаи таҳқиқот пешниҳод карда шудаанд; тафтиши маводи диссертатсия дар низоми таҳсилоти олии педагогӣ ва техникиӣ; таҷрибаи шахсии амалии касбии фаъолияти омӯзгории муаллифи диссертатсия.

Навгониҳои илмии таҳқиқот иборатанд аз :

1. Дар илми педагогика ва таърихи маорифи Тоҷикистон методикаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар ҷараёни таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯхта шуд.
2. Қавоиди концептуалии равияи ба шахсият нигаронидашудаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои бисёрзабонии муассисаҳои таҳсилоти олии техникий коркард карда шуданд.
3. Мушкилоти омодасозии мутахассисони ояндаи муассисаҳои таҳсилоти олии техникий барои ҳамкорӣ дар заминаи коммуникатсияи байнифарҳангӣ коркард карда шуд.
4. Моҳият ва соҳтори салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён зимни таълими муюнирати ғайрзабонӣ дар муҳити бисёрзабонӣ муайян карда шуд, қисматҳои он (забонӣ, коммуникативӣ, мавзӯйӣ, тамоюли шахсиятӣ, таълимӣ) ҷудо карда шуданд, ичрои мундариҷавии онҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд.

5. Заминаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои бисёрзабонии муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ муайян карда шуданд.

6. Модели ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар самаранокии технологияҳои педагогӣ зимни таълими муоширати ғайрзабонӣ коркард карда шуд.

7. Низоми санчиши ташаккулёбии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии мутахассиси ояндаи муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ, ки меъёрҳои фарҳангшиносӣ, коммуникативӣ, қасбӣ ва шахсиятӣ-арзишӣ, ва нишондодҳои аз рӯйи ҳар меъёр мураттабшударо фаро мегирад, пешниҳод карда шуд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз он иборат аст, ки дар диссертатсия дар асоси талабот ба мутахассиси ояндаи муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ модели ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён ҷиҳати самарабаҳшии технологияҳои педагогӣ ҳангоми таълими муоширати ғайрзабонӣ коркард шуд: банизомдарории мақсад, вазифаҳо ва маҷмӯи принципҳо, мундариҷаи таълим, шароитҳои педагогӣ, давраҳои таҳқиқоти озмоиши Ҷавонида шуд. Модели коркардшуда барои бавучудоварии асоси назариявии омодасозии донишҷӯён ва самаранокии технологияҳои педагогӣ зимни таълими муоширати ғайрзабонӣ, ки ба татбиқгардонии он дар ҷараёни таълими тамоюли шахсияти забони ҳориҷӣ мусоидат мекунад, хидмат менамояд.

Аҳамияти амалиявии таҳқиқотро модели пешниҳодшудаи аз лиҳози назарияй асоснок ва ба таври озмоиши Ҷавонида ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии мутахассисони ояндаи муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ ҷиҳати самаранокии технологияҳои педагогӣ ҳангоми таълими муоширати ғайрзабонӣ, ки барои ҳалли вазифаи баландбардории самаранокии ташкили раванди таълими забони ҳориҷӣ мавриди истифода қарор дорад, дар бар мегирад. Барномаи таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоишии коркарднамудаи муаллиф барои ташаккулдиҳии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ, ки аз вазифаҳои ҳар давраи таълим ва

қисматҳои мавзӯй тибқи ҳар давра таркиб ёфтааст, ба мураттабгардонии дониш, маҳорат ва малакаҳои забонии муҳассилин ва салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии онҳо нигаронида шудааст. Маҷмӯъҳои таълимӣ-методӣ (МТМ), ки барнома, силлабус ва мундариҷаи курси «Забони англисӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ»-ро фаро мегиранд, коркард карда шуданд. Натиҷа, хулоса ва тавсияҳои кори диссертатсионӣ метавонанд ба сифати коркард оид ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар давраи аввали таълими тамоюли шахсиятии забони ҳориҷӣ барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ истифода бурда шаванд.

Ба ҳимоя мулоҳизаҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

1. Модели ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар самараҳаҳи технологияҳои педагогӣ зимни таълими муюширати ғайрзабонӣ: мақсад, вазифа, маҷмӯи принципҳо, давраҳои ташаккулёбии он ва меъёрҳои баҳогузории ташаккулёбии мушкилоти мавриди таҳқиқот.
2. Таркиби қисматҳои салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён, ки аз қисматҳои забонӣ, коммуникативӣ, мавзӯй, таълимӣ ва тамоюли шахсиятий, ва мундариҷаи фарҳангшиносии онҳо иборат мебошад. Шароити ташаккулёбии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии мутахассисони ояндаи муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ ва фарҳангӣ ҳудиро ҳаматарафа омӯхтани онҳо, ки барои ташаккули бомуваффақияти маҳорат ва малакаҳои касбӣ талаб карда мешаванд.
3. Қавоиди концептуалии муносибати тамоюли шахсиятий ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои бисрёзабонии муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ.
4. Раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён ба ҳамкории педагогӣ дар заминаи коммуникатсияи байнифарҳангӣ.
5. Муносибати баробарарзиши субъект-субъектие, ки ба рушди бовармандии донишҷӯён ба неруи худ, омодагӣ ба фаъолияти байнифарҳангӣ ва қобилияти худинкишофдихӣ равона карда шудааст.
6. Шароитҳои ташкилӣ-педагогӣ барои баланд бардоштани самаранокии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён: фаъолияти бочидду

чаҳди донишҷӯён, ки ба шавқу рағбати онҳо барои омӯзиши фарҳангӣ ғайрзабонӣ таҳрик медиҳад; методҳои тамоюли фарҳангӣ зимни омӯзиши забони хориҷӣ; таҷрибаи тодонишгоҳии мутахассисони ояндаи муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ ва хусусиятҳои этникӣ-психологии онҳо; робитаҳои байнимавзӯй дар рафти инкишофи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён.

Саҳми шаҳсии унвонҷӯ аз ҷиҳати назариявӣ асоснок кардани ғояҳо ва мулоҳизаҳои асосии диссертатсия, коркарди амсилаи концептуалӣ, ки ин имкон додааст дар заминаи муносибатҳои системавӣ-ҳамгироӣ, шаҳсиятӣ-фаъолиятӣ ва салоҳиятмандӣ проблемаи ташаккули муоширати касбии донишҷӯён дар раванди таълим дар факултетҳои ғайрзабонии муассисаҳои таҳсилоти олии техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кори пажӯҳиши, тафсир ва санчиши натиҷаҳои комёбгашта самараҳаҳом омӯхта шавад.

Саҳми шаҳсии унвонҷӯ инчунин дар коркард ва амалигардонии семинари маҳсус роҷеъ ба мавзӯи «Муоширати касбии мутахассиси техникӣ аз забони хориҷӣ», ки ба таълими муоширати касбии донишҷӯёни донишгоҳҳои техникӣ аз забони хориҷӣ равона карда шудааст, дар интиҳоби метод ва тарзу усулҳои таълим бо мақсади педагогиқунонии кулли раванди таҳсилоти касбӣ, дар амалигардонӣ ва роҳнамоии бевоситай кори таҷрибавӣ-озмоиши ва дар мустақилона ба анҷом расонидани рисолаи илмӣ ва мақолаҳои интишоршуда зохир мегардад.

Таъииди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар мавридҳои зерин баррасӣ гардидаанд:

- гузориш ва муҳокимаҳои мунтазам дар ҷаласаҳо ва семинарҳои илмӣ-методии кафедраи методикаи забони англисии ДДОТ ба номи С.Айнӣ;
- маърӯзаҳо дар конфронсҳои илмӣ-амалии ДТТ ба номи М.С Осимӣ;
- суханронӣ дар конфронсҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва мизҳои мудаввар;
- мулоҳизаҳои асосии диссертатсия ва қисмати озмоиши таҳқиқот дар корҳои таълимӣ ва беруназтаълимии ДТТ ба номи М.С.Осимӣ мавриди санчиши зарурӣ қарор гирифта, амалӣ гаштаанд.

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосӣ дар маводи Паёми ДДОТ ба номи С.Айнӣ, маҷмӯаҳои маводи конфронсҳо инъикос ёфтаанд, аз санчиши зарурӣ гузаштанд, дар конфронсҳои илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ, мизҳои мудаввар, семинар ва тренингҳо васеъ баррасӣ шудаанд, дар 13 мақола инъикос ёфтаанд, аз ҷумла 4 мақола дар нашрияҳои тавсиякардаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия ба табъ расидаанд.

Сохтор ва ҳачми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, ҷамъбаст ва фехрасти адабиёти истифодашуда иборат аст. Натиҷаҳои кор дар 1 расм, 1 диаграмма ва 9 ҷадвал инъикос ёфтаанд. Матни диссертатсия аз 146 саҳифа иборат мебошад, фехрасти адабиёти истифодашуда 203 манбаъро фаро мегирад, ки 5-тои онҳо ба забони ҳориҷӣ аст.

БОБИ 1 АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ИҶТИМОЙ-ФАРҲАНГИИ ДОНИШҔЎЁН ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ТЕХНИКӢ

1.1. Салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён ҳамчун мавзӯи таҳқиқот дар адабиёти илмӣ ва методӣ

Гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибатҳои бозаргонӣ дар соҳаи иқтисодиёт ва истеҳсолот бознигари сиёсати давлатиро дар соҳаи маориф тақозо намуд. Мушоҳидаҳои бисёрсолаи мо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки хатмкунандагони донишгоҳҳои техникӣ дониши амиқ ва густарда доранд, аммо дар фаъолияти амалии худ ҷандирӣ, тадбирнокӣ ва тағиیرпазирӣ зохир наменамоянд, дар онҳо биниши дурнамои минбаъда ва вокуниш ба дигаргуншавии ҳолати мушаххас ба таври нокифоя инкишоф ёфтаааст. Дар шароитҳои рақобати шадид дар соҳаи хидматҳои таҳсилотӣ дар назди муассисаҳои таҳсилоти олий вазифаи омода гардондани мутахассисоне, ки сифати донишу маърифати онҳо фармоишоти бозори меҳнатро қаноатманд созад, пеш омад.

Рақобатпазирии мутахассиси мусир ҳам ба ихтисоси ояндаашро азхудкунии донишҷӯ ва ҳам ба фарҳангӣ гуманитарӣ, тафаккури пешрафтаи эҷодӣ, тарбиятнокии ӯ вобастагӣ дорад. Доктринаи миллии таҳсилоти муҳандисии ҶТ ҳамчун яке аз принсипҳои ташаккули талабот ба фаъолияти муҳандисии оянда, инчунин мундариҷаи таҳсилоти муҳандисӣ равиши ахлоқӣ-гуманистиеро пазируфтааст, ки он тавсеа додани таваҷҷухро ба проблемаҳои шомили аҳамияти умумииинсонӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ба таҳлили масъулияти ахлоқӣ ва иҷтимоии муҳандисон ва барномасозони оянда барои оқибатҳои фаъолияти касбӣ пешбинӣ менамояд. Дар робита ба ин, вазифаи ташаккулдиҳии қисмати таркибии иҷтимоӣ-фарҳангии салоҳиятҳои умунифарҳангӣ, ки дар Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии ҶТ сабт гаштааст, аҳамияти вижаро шомил мешавад.

Инкишофи равобити байналмилалӣ ва тағиирёбии сифатии онҳо, байналмилалишавии кулли соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ сабаби афзоиши нақши забони хориҷӣ (минбаъд: ЗҲ) дар ҳаёти инсон гардид. Дар шароитҳои

ҳамгирии саросарии фарҳангҳои мамолики гуногун, зудҳаракатии афзояндаи ахолии тамоми олам, густардагии доираи шуғл, рушди сайёҳӣ, робитаҳои шахсӣ донистани ЗХ зарурати ҳаётие мешавад, ки он дар назди назарияи таълими ЗХ проблемаҳои нави ҷавобгӯи талаботи муосири ҷомеа мегузорад.

Мафҳуми салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҳамчун огоҳӣ аз заминай иҷтимоӣ-фарҳангии истифодаи забон қиёсан дар замони начандон дур ба дастгоҳи мафҳумии назарияи таълими ЗХ ворид шуд, аммо масъалаҳои таълими фарҳангӣ ғайрзабонӣ кайҳо боз мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар таҳқиқи ҳамгирии қисматҳои фарҳанг дар ҷараёни таълими забонҳои хориҷӣ С. С. Авғонов, С. Н. Алиев, В. С. Библер, Е. В. Бондаревская, Л. Г. Веденина, Е. М. Верешагин, Б. Маҷидова, Г. Г. Қаршиева, В. Г. Костомаров, С. Э. Неъматов, Г. Д. Томаҳин, В. В. Сафонова, А. Д. Райхштейн, Ҳ. Раҳимзода, Г. Р. Раҳмонов, З. Ҳ. Сайфуллоева ва дигарон ҳиссаи назаррас гузаштаанд. Вале масъалаҳои муайян гардондани маҷмӯи омилҳои ташаккули босамараи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии муҳандис, барномасоз, робитачии оянда ва дигарон, таъсири раванди мазкур ба шахсияти донишҷӯи муассисаи таҳсилоти олии техникӣ айни замон мавриди таваҷҷӯҳи зарурӣ қарор нағирифтаанд.

Воқеияти имрӯза нишон медиҳад, ки ишораҳои умумӣ ба зарурати рушди салоҳияти забоншиносӣ-кишваршиносӣ, кишваршиносӣ ё иҷтимоӣ-фарҳангӣ аксар мавридҳо фақат ҳамчун талаботи декларативӣ дар сатҳи таҳсилоти олий бокӣ мемонанд, онҳо дар барномаҳои курсҳои забони хориҷӣ инъикос наёфтаанд. Иқтидори бузурги салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар тарбияи мутахассиси ояндаи муассисаи таҳсилоти олии техникӣ, рушди майлони гуманистии ӯ, дар ҷараёни умумии омодасозии мутахассисе, ки ба талаботи ҷомеаи демократӣ ҷавобгӯ бошад, амалан истифоданашуда бокӣ мемонад.

Таҳқиқоти олимон дар соҳаи дидактика ва коммуникатсияи байнифарҳангӣ нишон доданд, ки миёни қисматҳои сегона: забон, фарҳанг, коммуникатсия пайванди ногусастани вучуд дорад [48, с. 39; 165, с. 16]. Забон воситае мебошад, ки барои ҷамъ намудан, маҳфуз доштан ва аз насл ба насл интиқол додани иттилооти андӯхташуда имкон медиҳад. Яке аз вазифаҳои

забон аз он иборат аст, ки фарҳанги миллатро гирд орад ва нигоҳ дорад. Фарҳанг низ вазифаи тавъами нигоҳдорӣ ва таҳвил намудани донишҳои коллективии навъи муайянро ичро мекунад.

Забон ва фарҳанг ба таври ҷудошаванд бо ҳам вобастаанд, бидуни донистани забон ва фарҳанг коммуникатсияи байнифарҳангӣ имконпазир нест.

Солҳои охир дар дидактикаи лингвистии ватанӣ ва ҳориҷӣ қӯшишҳои асоснок намудани салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ роҳандозӣ шуданд (И. И. Лейф, Х. Г. Сайфуллоев, В. В. Сафонова, С. Г. Тер-Минасова, J. Lehtonen ва дигарон). Таҳқиқот дар якчанд самт ба амал пайвастанд:

- муайянсозии мундариҷаи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ (В. В. Сафонова, П. В. Сисоев, И. И. Лейф ва дигарон);
- баррасии тобеияти байниҳамдигарии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ аз дигар намудҳои салоҳият (И. Л. Бим, В. В. Сафонова, E. Haugan ва дигарон);
- омӯзиши нақши салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар низоми таълими забони ҳориҷӣ (Н. А. Игнатенко, Н. Б. Ишханян, И. А. Левитская, С. Э. Нематов, Ю. Н. Трил, И. И. Халеева, G. Neuner ва дигарон).

Дар таҳқиқоти мазкур мо моҳияти мағҳуми «салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ»-ро нисбат ба донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ дақиқ кардем.

Зери мағҳуми салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ мо маҷмӯи донишҳои муайянро оид ба фарҳанги мамлакати забони мавриди омӯзиш, инчуни маҳоратҳо, қобилията ва сифатҳои шахсиятро мефаҳмем, ки барои рафтари нутқии худро вобаста аз соҳа ва ҳолати муошират тағиیر додани таълимгиранда имкон фароҳам меоварад.

Нуктаи назарҳои гуногунро роҷеъ ба мундариҷаи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ таҳлил намуда, мо қисматҳои зерини салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро ҷудо мекунем: донишҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, маҳоратҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, қобилията ва сифатҳои шахсияти муҳассилин [50, с. 78].

Дар таҳқиқоти мазкур мо мафхуми «салоҳият»-ро ҳамчун талаботи пешакӣ муайянкардашуда ба омодасозии таҳсилотие, ки барои фаъолияти сермаҳсул дар ягон соҳа зарур аст, муайян менамоем.

Салоҳият қобилияти истифодабарии донишҳо, маҳоратҳо ва сифатҳои шахсӣ барои фаъолияти муваффақона дар соҳаи муайян мебошад [191, с. 43].

Салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҳамчун қобилияти муқоиса кардани умумиятҳои лингвистӣ-фарҳангии пайваста омӯҳташаванда, тафсир намудани фарқиятҳои байнифарҳангӣ ва мутобиқан амал кардан дар ҳолатҳои халалдоршавии ҳамдигарфаҳмии байнифарҳангӣ дар асарҳои В. В. Сафонова, П. В. Сисоев ва дигарон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ба ақидаи И. И. Лейф, салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ «қобилият ва омодагии фард ҷиҳати амалӣ гардондани коммуникатсияи байнифарҳангӣ» мебошад [102, с. 44]. Дар таҳқиқоти А. В. Хуторский зикр мешавад, ки салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ яке аз унсурҳои салоҳияти умумифарҳангӣ аст. Мо ин нуқтаи назарро пазируфта, фикр мекунем, ки салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ шакли фаъолиятмандии пешниҳоди салоҳиятҳо дар соҳаи муносибатҳои иҷтимоӣ ва меҳнатӣ, муносибатҳои тарафайни ахлоқӣ ва шаҳрвандӣ, дар соҳаи оилавӣ-маишӣ, истеҳсолӣ ва фарҳангӣ мебошад [182, с. 58].

Салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ обзори тарбияи шахсияти тамоюли байналмилалиест, ки ҳамbastагӣ ва якпорчагии олам, зарурати ҳамкориии байнифарҳангӣ дар ҳалли мушкилоти ҳамаҷаҳонии инсониятро дарк менамояд. Муаллифи муносибати коммуникативӣ дар таълими ЗХ академик Е. И. Пассов навиштааст: «Ба равияҳои мавҷудаи тафаккури прагматикии мақсади таълимро ба ташаккули истисноии *homoagens* - одами фаъолияткунанда (вақте ки техника муҳим аст, на одам ва арзишҳои ў) ё *homoloquens* (инсони сухангӯ) тааллук додан маърифат ва тарбияи ахлоқиро муқобил гузоштан лозим аст, ки мақсадаш танҳо *homomoralis* - одами ахлоқӣ, рӯҳонӣ ба шумор омадан метавонад» [127, с. 53]. Ва мақсад, чун қонун, ҳамроҳ ва ҳам воситаҳоро муайян менамояд. Агар мундариҷаи маърифат фарҳанг шавад, асбоби

ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ фарҳангшиносӣ ҳоҳад буд. Он кишваршиносиро дар бар мегирад, аммо ба маротиб васеътар ва амиқтар.

Таҳиягари муносибати фарҳангшиносӣ дар методикаи ватани В.В.Сафонова тафовути байни кишваршиносӣ ва фарҳангшиносиро чунин муайян кардааст: «Айни ҳол кишваршиносӣ чист? Ин низоми донишҳо оид ба таъриҳ, ҷуғрофиё, иқтисод, фарҳанг ва проблемаҳои иҷтимоӣ аст, ки бар донишҳои энсиклопедӣ асос меёбад. Фарҳангшиносӣ бар чӣ асос меёбад? Ин курси интегративии беш аз 20 фан мебошад, ки дар асоси мавзӯй-проблемавӣ соҳта шудааст. Ин фалсафа, таъриҳ, сиёсатшиносӣ, ҷомеашиносӣ, иқтисодиёт, ҷуғрофиё, лингвистикаи психологӣ, сиёсати биологӣ, забоншиносӣ-кишваршиносӣ, назарияи коммуникатсия, забоншиносии иҷтимоӣ, психологияи муошират ва ҳоказо мебошад. Дар фарҳангшиносӣ ҳаллҳо ва қолабҳои тайёр нестанд, он шадидан проблемавист, «challenging», ба зеҳн муроҷиат менамояд, таҳлили муқоисавӣ-контрастивиро омӯзонда, таълимро ба сатҳи нав мебарорад» [153, с. 28].

Бояд зикр намуд, ки муносибати иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар таълим, хусусияти муколамавии фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангиро М. М. Бахтин, В. С. Библер, И. А. Зимняя, В. В. Сафонова ва дигарон баррасӣ кардаанд. Консепсияҳои таълими забони хориҷиро лингвист-дидактикҳо И. Л. Бим, Е. М. Верешагин, И. А. Зимняя, О. Ю. Искандарова, В. Т. Костомаров, А. А. Леонтьев ва дигар олимон коркард намудаанд.

Ҳамгирии ҷаҳонӣ ва минтақавӣ ба ташаккули фазои принсипан нави бисёрандозаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ оварда расонд. Дар шароитҳои муосир омодасозии насли ҷавоне, ки ба муоширати фарҳангӣ, қасбӣ ва шахсӣ бо намояндагони мамолики анъанаҳо, соҳти иҷтимоӣ ва фарҳангӣ забонии дигар майлон дорад, зарур аст. Муваффақона ба амал ҷорӣ гардондани чунин вазифаҳо зимни тамоюли омӯзиши пайвастаи забон ва фарҳангҳо имконпазир аст, ки он яке аз равишҳои асосии таҳсилоти забонии муосирро, ки дар педагогикаи забонӣ муносибати иҷтимоӣ-фарҳангӣ номида мешавад, муайян мекунад (11, с. 42). Тасаввурот оид ба дониш дар маҷмӯъ ва парадигмаи

таҳсилоти муосир ба тағйироти назаррас дучор гаштанд, дар натиҷа миёни идроки зарурати омодасозии мутахассиси типи нав, «инсони фарҳангӣ» дар партави таҳсилоти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва омодасозии мавҷудаи анъанавии забонӣ ихтилофот ба вучуд омаданд.

Дар партави гуфтаҳои боло, бисёр методистон чунин меҳисобанд, ки ҳангоми тартиб додани барномаҳо барои донишҷӯён оид ба ҷанбаҳои гуногуни 3X ҷиҳатҳои умдаи зеринро ба назар бояд гирифт. Барномаҳои мо бояд:

- «бесаводии фарҳангӣ»-ро барҳам зананд;
- тафаккури интиқодиро ҳавасманд гардонанд, яъне малакаҳои таҳлил ва маҳорати муқоиса карданро инкишоф бахшанд;
- барои фаҳмиданӣ фарҳангӣ мамлакати дигар ва коркарди ҳисси таҳаммулпазирӣ ба тарзи хаёти дигар, дини дигар, анъанаҳои дигар имконият диханд:
- ба таҳриби қолабҳои фарҳангӣ мусоидат намоянд;
- барои аз нофаҳмӣ дар забон парҳез кардан ёрӣ расонанд;
- шавқу завқи донишҷӯёнро ба маърифати дигар фарҳангҳо ва фаҳмиши бехтари фарҳангӣ худӣ таҳrik бахшанд.

Методистҳои пешбар барои ба мундариҷаи таълими фарҳангӣ ғайрзабонӣ воридсозии қисматҳои зерин тасмим гирифтаанд:

- ✓ шитнохтани симоҳо ва рамзҳои фарҳангӣ;
- ✓ кор бо маҳсулоти фарҳангӣ (армуғонҳо, раҳнамоҳо, ҳаритаҳо, маркаҳо, аксҳо, комиксҳо ва ғайра);
- ✓ омӯзиши моделҳои хаёти ҳаррӯза (зери мағҳуми моделҳо тарзи ҳаёт ва мушкилот фаҳмида мешаванд);
- ✓ омӯзиши фарҳангӣ рафтор;
- ✓ омӯзиши модели коммуникатсия;
- ✓ омӯзиши арзишҳои миллие, ки меъёрҳои рафтторро ба вучуд меоранд;
- ✓ омӯзиши таҷрибаи фарҳангӣ ва таъриҳшиносии мамлакат.

Таснифи мазкур ба таври коғӣ пурра нишон медиҳад, ки дар машғулиятаҳо маҳз чиро омӯхтан лозим аст, вале ин ҷо принсипҳо, манбаъҳо ва қисматҳои

таълим омехта шудаанд. Таснифи Г. Д. Томахин, ки бар ду муносибат - чомеашиносӣ ва филологӣ сохта шудааст, нисбатан асоснок ва мураттаб мебошад.

Мақсади қисмати якум маълумоти муайян додан роҷеъ ба кишвари забони мавриди омӯзиш, соҳти давлатии он, иқтисодиёт, сиёsat, фарҳанг, арзишҳои маънавӣ ва ахлоқӣ, анъанаҳо, маросимҳо ва ғайра аст [168, с. 6].

Мақсади қисмати дуюм иттилооти фарҳангшиносӣ ҳосил кардан аз воҳидҳои забонӣ ва омӯзондани идрок ва истифодаи воҳидҳои забонӣ мебошад [169, с. 12].

Аз нигоҳи мо, ҳамчунин кор бо матнҳо аз китобҳо, маҷаллаҳо ва рӯзномаҳои англисӣ қимати вижга дорад. Омӯзиш ва муқоисаи мавзӯъҳое, ки ҳамзамон дар матбуоти мо ва хориҷӣ дарҷ мегарданд, проблемаҳое, ки дар онҳо бардошта шудаанд, метавонад ҳамчун сарчашмаи омӯзиши арзишҳои миллӣ ва ахлоқӣ, моделҳои ҳаёти ҳаррӯза хидмат расонад, инчуни барои аз байн бурдани қолабҳо ва назари нисбатан том ба ҷаҳон ҳамчун ба фазои ягонаи фарҳангӣ мусоидат менамояд [77, с. 68]. Дар натиҷаи чунин муносибат ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ на ба таври одӣ бо роҳи ДММ (донишҳо - маҳоратҳо - малакаҳо), балки бо роҳи донишҳо - маҳоратҳо ва сифати шаҳсияти инсон ба амал мепайвандад.

Кори донишҷӯён бо матнҳои гуногунжанр се гурӯҳи маҳоратро рушд мебахшад:

- ресептивиро, ки фаҳмиши матнҳоро таъмин месозад;
- репродуктивиро, ки маҳорати таҷдиди матнро бо такя ба нақша, вожаҳои калидӣ ва ғайра таъмин мекунад;
- продуктивиро, ки истифодаи проблематикаи матнҳоро таъмин месозад [109, с. 10].

Пешниҳод карда мешавад, ки донишҷӯён - муҳандисон, барномасозон, алоқачиён ва дигар мутахассисони ДТТ ба номи М.С. Осимӣ ва ДДОТ ба номи С.Айнӣ бояд иттилоотро оид ба воқеиятҳои таъриҳ ва фарҳангӣ мамлакатҳои англisisизабон, осорхонаҳо, анъанаҳо ва маросимҳои нодири онҳо азбар кунанд.

Айни замон як қатори пурраи китобҳои дарсӣ ва лавозимоти таълимие вучуд доранд, ки онҳо метавонанд зимни кор бо донишҷӯён мавриди истифода қарор гиранд.

Ба хотири тафтиши пухтагии малакаҳои ташаккулёфта чорабиниҳои санчиширо дар шакли баҳсҳо, викторинаҳо, супоришҳои проблемавӣ, коллажҳо, реферат, иншо, овоздиҳии фильмҳои таълимӣ пешниҳод намудан мумкин аст. Чунон ки амалия нишон дод, тренинги фарҳангшиносии донишҷӯён бояд аз давраҳои ибтидоии омодагӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олий амалӣ гардад, зоро ҳатто дар сатҳи аввалия номавҷудии донишҳои лингвистӣ-кишваршиносӣ метавонад ба нофаҳмӣ ва, дар натиҷа, ба «қатъшавӣ»-и коммуникатсия оварда расонад.

Ба маълумотҳои лингвистикаи прагматикий такя карда ва мақоми тағиیرёфтаи ҶҲ-ро ҳамчун воситаи муюшират ва ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб гирифта, методикаи мусоир зарурати тақвият додани ҷанбаҳои прагматикии омӯзиши забонро махсусан таъкид менамояд. Ин маъное дорад, ки ҳангоми таълим натанҳо бадастоварии натиҷаҳои сифатӣ дар азхудкунии муюширати ғайрзабонӣ, балки ҳамчунин ҷустуҷӯи роҳи баромад ба фарҳангги дигар ва намояндагони он муҳим ҳоҳад буд.

Суҳан на ҳамту оид ба донистани забон, балки оид ба маҳорати истифодабарии он дар муюширати воқеӣ ва, ниҳоятан, оид ба инкишофи «салоҳияти прагматикии байнифарҳангӣ» меравад [155].

Дар стандарти давлатии дараҷаи таълимнокӣ вобаста ба ҶҲ дар муассисаҳои таҳсилоти олии техникий зикр мегардад, ки ташаккули салоҳияти коммуникативӣ ба таври ногусастаний бо донишҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва мамлакатшиносӣ, ба сухани дигар, гӯё бо «иҷтимоигардонии дубора» вобастагӣ дорад. Бе донистани заминай иҷтимоӣ-фарҳангӣ салоҳияти коммуникативиро ҳатто ба андозаи маҳдуд ташаккул додан номумкин аст.

Тавре ки Е. И. Пассов зикр менамояд, танҳо фарҳанг дар зуҳуроти муҳталифи он ба ташаккулёбии шаҳсияти одам таъсир мениҳад. Е. И. Пассов мағҳуми нави «фарҳангӣ ғайрзабонӣ»-ро ҳамчун қисмати ҷудоинопазири

мундарицаи таълим (минбаъд: МТ) тавсиф мекунад. Зери мафхуми фарҳанги ғайрзабонӣ мо ҳама чизеро мефаҳмем, ки раванди азхудкуни 3Х дар ҷанбай таълими, маърифатӣ, инкишофдиҳӣ ва тарбиятдиҳӣ ба муҳассилин додан метавонад.

Зимнан таълими фарҳанги ғайрзабонӣ нафақат ҳамчун воситаи муоширати байнишахсӣ, балки боз ҳамчун воситаи ғанишавии олами маънавии шахсият дар асоси ба даст овардани донишҳо оид ба фарҳанги мамлакати забони мавриди омӯзиш (таъриҳ, адабиёт, мусикӣ ва ҳоказо), донишҳо оид ба соҳти забон, низоми он, хусусиятҳои хоси он ва ғайра истифода мегардад [168, с. 9]. Таҳқиқоти мусоирӣ методӣ ба муносибати лингвистӣ-кишваршиносӣ ба таълими 3Х асос меёбад. Дар ин зимн лексика бо қисмати кишваршиносӣ (лексикаи заминавӣ ва бемуродиф дар истилоҳоти Е. М. Верешагин ва В. С. Костомаров), маълумотҳои кишваршиносие, ки ба тарафҳои гуногунтарини ҳаёти кишвари забони мавриди омӯзиш, таъриҳ, адабиёт, илм, санъат (И. Л. Бим), инчунин анъанаҳо, хислатҳо ва ойинҳои он даҳл менамоянд, чудо карда мешаванд.

Ҷанбай лингвистӣ-кишваршиносӣ барои бақайдгирии маълумотҳои кишваршиносӣ дар воҳидҳои забон хидмат мекунад, ба ғанишавии мавзӯй-мундариҷавӣ мусоидат менамояд. Интиҳоби нисбатан асоснок ва истифодаи нисбатан барвақтии он дар таълими ибтидоии 3Х яке аз захираҳои баландбардории фаъолиятнокии он мебошад [168, с. 10].

Азбаски объекти асосӣ на мамлакат, балки дониши заминавии намояндагони забон, рафтори ғайришифоҳии онҳо дар иқдомҳои коммуникатсионии онҳо, дар намуди умумӣ фарҳанги онҳо мебошад, пас қисмати иҷтимоӣ-фарҳангии таълими 3Х-ро ворид кардан дуруст мебуд, то дар асоси он муҳассилин донишҳояшонро оид ба воеяятҳо ва анъанаҳои мамлакат ташаккул диханд, ба гуфтугӯи фарҳангҳо шарик гарданд, бо комёбихои фарҳанги миллӣ дар инкишофи фарҳанги умумибашарӣ шинос шаванд [138, с. 63].

Салоҳиятмандии иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ, ба фикри мо, ҳамчун маҷмӯи донишҳои гуманитарӣ, маҳоратҳои аз лиҳози иҷтимоӣ аҳамиятнок, сифатҳои шаҳсиятӣ, таҷрибаи амалий муайян карда мешавад, ки он муносибати арзишии мутахассиси ояндаро ба фаъолияти тамоюли иҷтимоӣ муқаррар месозад [101, с. 45].

Ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯи донишгоҳи техникӣ ҳамчун раванди томе фаҳмида мешавад, ки қисмҳои таркибии гуманитарӣ ва фарҳангшиносии он ба рушди шаҳсиятӣ ва ташаккули қасбии муҳандис-технолог, алоқачӣ, барномасози оянда ва ғайра таъсир мегузорад. Дар тавсифи раванди мазкур мо онро ба асос мегирем, ки ҳатмкунандай муассисаи таҳсилоти олии техникӣ мутахассисест, ки салоҳияти рушдёфтai аз лиҳози иҷтимоӣ боэътибор дорад, барои ошкоргардонӣ ва фаҳмиши маъниҳо ва арзишҳои нави фаъолияти муҳандисӣ дар ҷаҳони муосир қобил аст, барои ба зиммаи худ пазируфтани масъулият ҷиҳати бехатарии технологији фаъолияти қасбӣ ва оқибатҳои таъсири кори худ ба табиат ва ҷомеа омода мебошад.

Марбут ба ин, таълими ҶХ-ро дар вобастагии зич ва гусастнопазир бо таълими фарҳанги мамлакати забони мавриди олмӯзиш ба роҳ мондан зарур аст. Ба таври дигар гӯем, сухан роҷеъ ба зарурати ташаккулдиҳии салоҳияти байнифарҳангӣ ҳамчун мақсади аввалдараҷаи таълими ҶХ меравад [32, с. 19]. Фаҳмост, ки фарҳанги худӣ ба туфайли тарзҳои гуногун ва мушобехи идроқи фарҳанги бегона, инчунин зимни ҳамкорӣ байни онҳо ба маротиб беҳтар азхуд карда мешавад [153, с. 29]. Таълими ҶХ имкон медиҳад, ки нафақат аз паҳлу ба ҳусусиятҳои фарҳангии барои мо одатӣ, вобастагиҳои тарафайн назар андозем ва баҳогузорӣ қунем, балки инчунин ба фарҳанги дигар бо нигоҳи танқидӣ наздик оем ва ҳамзамон ба он бо ҳусни таваҷҷӯҳ, таҳаммулпазирӣ ва фаҳмиш муносибат намоем [153, с. 30].

Дар ин робита мақсадҳо ва вазифаҳои таълим, ки дар байнашон таълими муошират бо забони хориҷӣ дар заминаи гуфтугӯи фарҳангҳо нақши пешбарандаро бозида истодааст, таҷдиди назар карда мешаванд [126, с.30]. Ин ҳам дар интиҳоби маводи забонӣ, ки қисмати мундариҷавии низоми методиро

таъмин мекунад ва ҳам дар коркарди воситаҳои таълим, ки ба равишҳои мусоири таҳсилоти ғайрзабонӣ мувофиқат менамояд, зохир мегардад.

Ба қисматҳои асосии мундариҷаи таълим ҷиҳати ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ инҳо доҳил мешаванд: низоми донишҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ки донишҳои ҳусусиятҳои фарҳангии ҳомилони забон, анъанаҳо ва расму одатҳои онҳоро дар бар мегирад; донистани меъёрҳои рафтор ва одоби муюшират, донистани низомҳои иҷтимоӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии кишвари забони мавриди омӯзиш; донистани давраҳои асосии рушди таърихи он ва ҳоказо; маҳоратҳои қасбӣ-коммуникативие, ки аз фаъолият оид ба ноилшавии донишҳо иборат буда, ба инкишофи шахсияти бисёрфарҳангии донишҷӯён мусоидат мекунанд.

Ба сифати методикаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар муҳандисон, барномасозон, алоқачиён, заргарони оянда ва ғайра таваҷҷуҳ ба интиҳоби дақиқи маводи таълимӣ, андӯҳташавии тамаркуздодашудаи муттасили донишҳо, ташаккули давра ба давраи малакаҳо ва маҳоратҳо, такяи доимӣ ба таҷрибаи забонӣ, нутқӣ ва шахсиятии иҷтимоӣ-фарҳангии муҳассилин нигаронида шудааст.

Дар асоси таҳлили амалия муқаррар қарда шуд, ки дар таҳсилоти олии техниқӣ муносибати маҳдуди ихтисосии технократӣ ба ташкили раванди таҳсилот бартарӣ дорад, ки ин технитсизми тафаккур, яктарафагӣ ва нокомилии омодасозии мутахассисонро муайян мекунад. Ҳол он ки чунин муносибат бо вазифаи самтирии таҳсилоти муҳандисӣ ба азхудкунии арзишҳои миллӣ ва умумииинсонӣ ҳамчун асоси рушди зеҳнӣ ва фарҳангии мутахассиси мусоир мухолиф аст.

Таҳқиқоти А.В.Хуторской итминон мебахшанд, ки салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ яке аз унсурҳои салоҳияти умумифарҳангӣ мебошад [182, с.59]. Моин нуқтаи назарро пазируфта, фикр мекунем, ки салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ шакли фаъолиятмандии пешниҳоди салоҳиятҳо дар соҳаи муносибатҳои иҷтимоӣ ва меҳнатӣ, муносибатҳои тарафайни ахлоқӣ ва шаҳрвандӣ, дар соҳаи оиласӣ-маишӣ, истеҳсолӣ ва фарҳангӣ мебошад.

Тахлили таҳқиқоти назариявие, ки ба проблемаи гуманистикунӣ ва гуманитарикунӣ муассисаи таҳсилоти олии техниқӣ баҳшида шудаанд, имкон дод заминаҳои аввалияи ташакқули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни донишгоҳи техниқӣ чудо карда шаванд, ки мо дар рафти таҳқиқот ба он такъя намудем:

- майлони низоми муҳандисии таҳсилот ба ташкилдиҳии шароитҳо барои рушди маънавӣ-аҳлоқӣ ва фарҳангии шаҳсият;
- мавҷудияти иқтидори гуманистии таҳсилоти муҳандисӣ, муносибат ба донишҷӯ ҳамчун ба субъекти маърифат, муошират ва эҷод;
- омодасозии бунёдии муҳандисон-технологҳо, барномасозон, алоқачиён ва ғайра дар соҳаи донишҳои гуманитарӣ, ки ба шаҳсияти мутахассиси оянда ва талаботи иҷтимоӣ ва маърифатии ў нигаронида шудааст;
- аз нав самтирии паҳлуи тартиботии таълим барои донишҷӯён ба азхудкунии методологияи маърифат ва эҷод, фаъолияти амалий, рафтори аз лиҳози иҷтимоӣ масъулияtnok ва худинкишофдиҳии шаҳсият ҳамчун шартҳои ҳалкунандай ба даст овардани муваффақият.

Қисмати иҷтимоӣ-фарҳангии МТ ЗҲ аз лиҳози воридшавии муҳассилин ба гуфтугӯи фарҳангҳо, шиносӣ бо дастовардҳои фарҳангӣ миллӣ дар инкишофи фарҳангӣ умунибашарӣ иқтидори бузург дорад.

Тавре маълум аст, номавҷудии робитаи мустақим бо соҳиби ЗҲ дар шароитҳои мамлакати забони мавриди омӯзиш аҳамияти умумитаҳсилотии ЗҲро меафзояд, пас ба қисмати иҷтимоӣ-фарҳангии МТ пайгиронатар такъя менамояд.

Маводи нисбатан васеи забоншиносӣ-кишваршиносиро Р.К.Миняр-Белоручев пешниҳод кардааст, ки ба донишҳо ҳам заминай лексикӣ, ҳам фарҳангӣ миллӣ, ҳам воқеиятҳои миллиро ворид менамояд.

Е. М. Верешагин ва В. Г. Костомаров тасдиқ мекунанд, ки ҳама дараҷаҳои забон фарҳангофар мебошанд, яъне ҷанбаи мамлакатшиносӣ доранд [34, с. 97].

Муроҷиат маҳз ба лексикаи дорои «қисмати фарҳангӣ», бемуодил ва заминавӣ бештар мақсаднок мебошад.

Дар омӯзандагони ЗХ ҳамзамон бо азхудкуни ҳар лексема мафхуми бо он айният додашавандаи лексикӣ ташаккул меёбад. Агар лексема пурра азхуд ва дуруст талаффуз карда шавад, ин аз он шаҳодат намедиҳад, ки ташаккулёбии мафхуми лексикӣ ба анҷом расидааст.

Дар раванди таълим бояд ба ҳисоб гирифт, ки вожа ҳамзамон аломати воқеият ва воҳиди забон мебошад.

Лексикаи бемуодил ва заминавӣ ба шарҳу эзоҳ ниёз дорад, таваҷҷуҳи хосаи омӯзгорро талаб мекунад.

Вожаҳои бемуодил дар асл тарҷуманопазиранд ва маънои онҳо бо роҳи тағсир ошкор гардонда мешавад. Ба сифати мисол метавонанд идҳо ва рамзҳо хидмат намоянд:

- масалан, дар забони англисӣ номи наклиёт: double - decker; дар амрикӣ: drugstore - доруҳона, хуришҳона; strong bath - молиши бадан бо исфанди тар.

Дониши фарҳанги миллиро намояндаи ба ҳама маъруфи ҷомеаи забонӣ Г.Д. Томахин донишҳои заминавӣ меномад (background knowledge) ва онҳоро ба дониш оид ба ашё ва ҳодисоти фарҳанги миллӣ - воқеиятҳо ва донишҳо оид ба меъёрҳои умумии рафтор (одоби муошират) чудо мекунад [169, с. 13].

Таълими фарҳанг вобаста бо таълими ЗХ ба таълимгиранда таҳвил додани ҳадди ақали донишҳои заминавиро, ки соҳиби забон дорад, мақсади худ қарор медиҳад, ки то дараҷае аккултуратсияро ёдрас менамояд. Аккултуратсия раванди уснурҳои фарҳанги Б-ро азхудкуни шаҳсиятест, ки дар шароитҳои фарҳанги А ба камол расидааст [169, с. 14].

Лексикаи заминавӣ вожаҳоеро фаро мегирад, ки бо овозҳои худ аз сабаби номувофиқатии аломатҳои дуюмдараҷа («ҳиссаҳои семантиկӣ»-и Томахин) фарқ мекунанд.

Маъниҳои заминавиро бе пайванди муайян ба воҳидҳои лексикӣ тавсиф намудан номумкин аст. Ин вожаҳо, бешубҳа, дар шуури соҳибони забон ва фарҳанг вучуд дошта, бо ягон чизи маҳсусан ҷолиб айният дода мешаванд ва аксаран тавассути мафҳуми дигар тавсиф карда мешаванд. Масалан:

Sir Walter Raleigh (Уолтер Рэли) - баҳрнаварде, ки тамокуро ба Аврупо аз Амрико овардааст;

Bristol (Бристол) - шаҳр ва бандар, пули бузург аз болои халиҷ.

То андозае ба лексикаи заминавӣ инчунин воқеиятҳо - номи танҳо ба миллату халқҳои муайян хосбудаи фарҳанги моддӣ, ҳодисаҳои таърихӣ, ниҳодҳои давлатӣ, номҳои қаҳрамонони миллӣ ва фолклорӣ, мавҷудоти асотирӣ ва ҳоказо мувофиқат мекунанд [17, с. 16].

Дар воқеиятҳо наздики ё робитаи байни забон ва фарҳанг аёntар ба мушоҳида мерасад: зимни пайдоиши воқеиятҳо дар ҳаёти маънавӣ ва моддӣ, яъне дар фарҳанг, дар забон ҳам воқеиятҳо падид меоянд.

Хусусияти мундариҷаи ашёии воқеиятҳо қиёсан бо дигар вожаҳои забон аломати фарқунанда мебошад, зоро ба онҳо тобиши созгори миллӣ (баъзан музофотӣ) ва таърихӣ хос мебошад.

Ин падидаҳои забонӣ ба тафйирот дар ҳаёти ҷомеа зуд вокуниш нишон медиҳанд, аз ин рӯ дар байни онҳо воқеиятҳо-неологизмҳо, историзмҳо ва архаизмҳо чудо шуда меистанд.

Ба сифати мисолҳои воқеиятҳо дар асоси забони англисӣ вожаҳои зеринро овардан мумкин аст, ки паҳлӯҳои муҳталифи иҷтимоӣ, сиёсӣ, майшии ҳаётро мефаҳмонанд; топонимҳо ва антропонимҳо. Масалан: воқеиятҳои этнографӣ, воқеиятҳои майши: kilt - юбкаи пар-пар, ғизо ва нӯшокиҳо, Coca-Cola - нӯшокии ширини истехсоли амрикӣ, fast-food - ғизое мисли гамбургерҳо, моҳӣ, чипси, питса ва гӯшти мурғ, ки дар тарабҳонаҳои хурд пухта ва фурӯхта мешаванд.

Иштирок дар ҷараёни муюшират як навъ амали афзалтареро талаб менамояд ва маҳз салоҳияти коммуникативӣ ё донишҳои рафтори коммуникативиро.

Надонистани меъёрҳо ва анъанаҳои муюширати соҳибони фарҳанги дигар ҳолатеро ба миён меорад, ки «бо сабаби номувофиқатии фарҳангҳо, ки шоқи фарҳангӣ номида мешавад, ба вуқӯъ мепайвандад» [169, с. 16].

Марбут бо ҳолати таълими ЗХ М.М.Рибакова менависад: «Вақте донишчӯён бо моделҳои рафтории ботафовут ва маҷмӯи нави арзишҳо дучор мегарданд, дар онҳо метавонад шок ба вуҷуд ояд, ки дар натиҷа онҳо соҳибони забони мавриди омӯзишро содалавҳ, бадтарбия ва ғайра хоҳанд ҳисобид» [145, с. 48].

Рафтори коммуникативии англисӣ ҳусусиятҳои зерин дорад: камсухани, дараҷаи поёни баландии овоз, дараҷаи баланди ҳудназораткунӣ, рушди муоширати хушодобона, дараҷаи баланди табунокии мавзӯии муоширати хушодобона, нақши калони муоширати ҳаттӣ.

Оид ба фарҳанги миллӣ, оид ба рафтори коммуникативии соҳибони забон сухан гуфта, рафтори лафзӣ ва ғайрилафзиро фарқ мекунанд.

Ҳама гуна муошират бо унсурҳои паралингвистӣ, яъне қиёфабозӣ, тарзи ист, ишораҳо муошират карда мешавад. Он гоҳ дастҳо (имову ишора), рӯй (қиёфабозӣ), рамзҳо (ангуштарии никоҳӣ), аломатҳо (либос ва ғайра) ва ҳаракати бадан сухан мегӯянд.

Маҷмӯи меъёрҳо ва анъанаҳои муошират, ки қоидаҳои тавсияшавандай муоширатро, ки дар чомеа дар натиҷаи анъанаҳои таъриҳӣ, маросимҳо, ҳолатҳои иҷтимоӣ бо фарогирии қиёфабозӣ, ишора, тарзи исти муошираткунандагон пайдо гаштаанд, инъикос менамоянд, рафтори ғайрилафзии коммуникативӣ ё забони ғайрилафзӣ (забони гунги муошират) номида мешаванд.

Забонҳои ғайрилафзӣ нафақат барои коммуникатсия, балки пеш аз ҳама барои ташаккули олами ботинии таълимгиранда ва муносибаташ бо соҳиби забони ғайрилафзии мавриди омӯзиш, ба фарҳанг, ба тарзи ҳаёти ӯ муҳиманд. Аз ин лиҳоз забони рафтори рӯзмарра маҳсусан муҳим аст.

Фарҳанги муоширати ғайрилафзии омӯзандагони забони англисӣ аз як тараф, ва соҳибони забони мазкур аз тарафи дигар, мағҳумҳои баробарқимат нестанд.

Забони бадан ё забони соматикӣ (юнонӣ: soma - чисм, бадан) ҳаракатҳои коммуникативӣ, нишонаҳои психофизикии ҳолати эмотсионалӣ, ҳаракатҳои ғайрикоммуникативро дар бар мегирад [1].

Аз лиҳози ҳама функцияҳояш забони соматикӣ бо забони лафзӣ монанд аст.

Ҳаракатҳои коммуникативӣ ба истилоҳ қинемаҳо, ё ҳаракатҳои беихтиёронаро фаро мегиранд, ки онҳо аз лиҳози робитаи мустақим бо иттилои нутқӣ тафовут доранд [121, с. 35]. Онҳо амалиёти нутқиро пурра мекунанд ва иваз менамоянд.

Кинемаҳое, ки зимни маъноҳои мушобех дар рафтори коммуникативии соҳибони забони тоҷикӣ ва англисӣ дар вақти ичро мувофиқат намекунанд, шоистай таваҷҷуҳӣ вижай омӯзгор мебошанд.

Дар машғулиятҳои забони англисӣ алалхусус дар давраи аввал мо зуд-зуд ишораэро истифода мебарем, ки ҳисобро тавассути ангуштҳо баён месозад, зимнан муҳим аст, ки ин ишора дуруст ичро гардад ва ичрои дақиқи онро аз ҷониби талабагон ноил шудан бояд. Ҳангоми ҳисоб бо забони англисӣ ангуштони қаткардаи дasti чап, шурӯъ аз ангушти калон, бо ангуштони дasti рост ҳамонида мешаванд; дар ишораи тоҷикӣ ангуштҳоро, шурӯъ аз лелак, мемонанд.

Гурӯҳи хурди қинемаҳое, ки зимни ичро мувофиқат мекунанду аз лиҳози маъно номувофиқанд, мароқ бармеангезанд.

Ҳамин тарик, рафтори ғайрилафзӣ заминаи коммуникативӣ ва миллиро шомил аст ва ҳангоми омӯзиши ҶХ бояд ба назар гирифта шавад. Вале на ҳама мефаҳманд, ки забони имову ишора забони умумииинсонӣ нест ва баъзан рамузи ишоражоро аз як фарҳанг ба фарҳангги дигар таҳвил медиҳанд, ки дар натиҷа коммуникатсия ба амал намеояд ва ё мушкил мегардад.

Фарҳанги муоширати ғайрилафзиро таълим дода, аломатҳои психофизикии вазъи эмотсионалӣ ва ҳаракатҳои ғайрикоммуникативро, ки ба забони соматикӣ тааллук доранд, сарфи назар набояд кард.

Ба алломатҳои эмотсионалӣ инҳоро дохил менамоянд: тағйирёбии ранги рӯ; алломатҳои муҳаррик (ларзиши дастҳо ва лабҳо); алломатҳои овозӣ (гиря, нола, қатъёбии садо). Онҳо дар қулли ҳалқҳо асосан мувофиқат доранд ва барои тафсирашон омодагии визга талаб карда намешавад.

Ҳаракатҳои ғайри коммуникативие, ки оид ба ҳолати ботинии эмотсионалии шахси сухангӯ дарак медиҳанд, он гоҳ вомехӯранд, ки сухангӯ меҳоҳад фосилаи дар гуфтор падидомадаро пур созад ё барои тавҷеҳи фикри худ мушкилӣ мекашад.

Ба ин одатҳое дохил мешаванд, ки ба рафъи шиддати ботинӣ нигаронида шудаанд (лаб газидан); ҳаракатҳое, ки ба ин ё он шайъи дар тани сухангӯ буда нигаронида шудаанд (ангуштариро дар ангушт тоб додан, тугмаҳоро палмосидан); ҳаракатҳое, ки ба ягон шайъи атрофи сухангӯ нигаронида шудаанд (қаламро дар даст ҷарҳ занондан) [145, с. 52].

Гурӯҳбандии дар боло овардашудаи типҳои асосии ишораҳо ба методика ворид гаштааст: агар вазифа аз он иборат бошад, ки танҳо низоми коммуникативӣ азҳуд карда шавад, пас бо ишораҳое, ки сухани лафзири иваз мекунанд, маҳдуд мондан мумкин аст; лекин агар омӯзандай 3Х бикӯшад, ки аз ҳама гуна лаҳҷа, минҷумла аз истифодаи нодурусти ишораҳо, озод шавад, барояш лозим меояд, ки ба ишораҳои ғайрикоммуникативӣ низ таваҷҷуҳ кунад.

Азҳудкуни муюширати ғайрилафзӣ дар дарси 3Х пешбинӣ мекунад, ки муаллим бар болои имову ишраи худ, зухури берунии эмотсияҳо назорат мебарад ва баҳри аз ҷониби хонандагон дақиқан ичро шудани ҳаракатҳои коммуникативӣ ва ғайрикоммуникативие, ки барои анъанаҳои мамлакати забони мавриди омӯзиш хосанд, ноил мегардад.

Одоби нутқ, ҳамчун яке аз қисматҳои таркибии фарҳанги миллӣ, амалан ба МТМ оид ба забони хориҷӣ ворид карда нашудааст. Зарур аст, ки худи омӯзгор таваҷҷуҳи маҳсус дихад ва барномаи худашро ҷиҳати таълими одоби нутқ коркард намояд, чунки он хусусиятҳои хоси миллӣ ва як қатор нишонаҳои универсалии барои алломатҳои гуногун умумиро шомил мебошад.

Ба ин худи принсипҳои қоидаҳои муошират мансубанд: таҳаммулнокӣ, боадабӣ, истифодаи шаклҳои стандартии нутқ дар ҳолатҳои стандартии муошират [145, с. 54].

Аммо зимнан дар ҳар чомеаи лингвистӣ-фарҳангӣ ифодаи худии мушаххаси нутқӣ ва рафторӣ, табухо ва талаботи худ вучуд доранд.

Табухои дар муоширати миллии коммуникативӣ амалкунанда -манъи истеъмоли ибораҳои муайян ё даҳолат ба мавзӯъҳои муайян дар ин ё он ҳолати коммуникативӣ қисми муҳими одоби муоширати халқ мебошанд.

Дар тамоми мамлакатҳои Аврупо оид ба масоили марбут бо даромад, маош, сарчашмаҳои зиндагии ҳамсuxbat табу мавҷуд аст.

Дар Амрико ва Аврупо дар хона, сари миз, дар ҷамъомади хусусӣ барои муҳокимаи проблемаҳои сиёsat ва дин табу гузошта шудааст.

Аз фаронсавихо дар бораи маош пурсидан мумкин нест, аммо дар бораи чӣ қадар андоз супориданашон пурсидан мумкин аст: бо майли том ҷавоб медиҳанд, зоро ҳамагон чунин меҳисобанд, ки беҳад зиёд андоз месупоранд.

Бад-ин минвол, донистани маросимҳо, одоби муоширати шифоҳии мамлакате, ки соҳиби фарҳангӣ дигар дар он ҳузур дорад, зарурати қатъӣ ва шарти муҳими фаъолиятмандии босамара ва кафили муваффақият дар муошират ва ҳамкории расмӣ бо аҳолии таҳҷой мебошад.

Надонистан ва ё ичро накардани қоидаҳои одоби муоширати шифоҳӣ, нодуруст фаҳмидани амалиёти нутқии мамлакате, ки мо дар он ҳузур дорем, метавонад ба ихтилофоти ҷиддӣ ва ҳатто ба муноқишаҳо оварда расонад [145, с. 56].

Ба рафтори коммуникативӣ зухуроте мутааллиқ аст, ки онро ҳамчун маҷмӯи рамзҳои иҷтимоӣ - рамзи либос, тобишҳои ранг, ракам ва шумораҳо, интихоб ва пешкаш намудани тухфаҳо, рамзи ороишот, ҳаридҳо, ашёи майшии рӯзмарра, рамзи аломот ва хурофот, рамзи намуди зоҳирӣ ва ҳоказо ифода кардан мумкин мебошад.

Рамзгароии иҷтимоӣ метавонад аз ҷониби намояндагони халқи дигар нодуруст фаҳмида ва шарҳ дода шавад, метавонад дар фарҳангӣ худи

коммуникант маъни дигари рамзӣ дошта бошад. Он дар чаҳорҷӯбай рафтори коммуникативӣ ҳамчун қисмати фарҳанги миллӣ тавсиф карда мешавад.

Масалу мақолҳои миллие, ки ба муҳассилин барои муҳокима доир ба қоидаҳо ва принсипҳои муоширати халқ, доир ба арзишҳо, доир ба афзалиятҳо, доир ба вафо ба қавл ва масъулият назди сухан имконият медиҳанд, инъикоси менталитети халқи мамлакати забони мавриди омӯзиш мебошанд [121, с. 26].

Ҳамин тавр, аз мавқеи таҳқиқоти мо, салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни донишгоҳи техникий ҳамчун маҷмӯи донишҳои гуманитарӣ, маҳоратҳои аз лиҳози иҷтимоӣ аҳамиятнок, сифатҳои шахсӣ, таҷрибаи амалӣ муайян карда мешавад, он муносибати арзишии мутахассиси ояндаро ба фаъолияти касбии тамоюли иҷтимоӣ муқаррар менамояд.

1.2. Равияи тамоюли шахсиятӣ ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои бисёрфарҳангии муассисаи таҳсилоти олии техникий

Моҳияти назариявии салоҳияти таҳқиқшавандаро ба асос гирифта, проблемаҳои навсозии таҳсилоти муҳандисӣ ва технологӣ, муносибати субъектӣ-гуманистӣ ба таҳсилотро назардошт намуда, дар таҳқиқот раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникий ошкор гардонда ва тавсиф карда шуд.

Мутахассиси мусири муассисаи таҳсилоти олии техникий, ки натанҳо бо фарҳангӣ худӣ, балки инчунин бо фарҳангӣ халқи дигар ошност ва шахсияте дар барҳӯрдгоҳи фарҳангҳо мебошад, бо сатҳи нави ҷаҳонфаҳмӣ тавсиф карда шуда, имконияти хушбахтонае дорад, ки бар болои категорияҳои миллӣ, категорияҳои арзишҳои умумииинсонӣ мулоҳиза ронад, ба ташаккули чунин ҷаҳонфаҳмӣ мусоидат намояд. Ин аст натиҷаи асоситарини ташаккулдиҳии мақсадноки салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникий.

Равияи тамоюли шахсиятӣ дар таълим ба равияи гуманистӣ дар педагогика тааллук дорад, ки принсипи онро такя ба омӯзиш ташкил медиҳад, на такя ба

таълим. Дар маркази омӯзиш худи толибilm, рушди шахсиятии вай, маъни омӯзиш ва ҳаёт меистад. Яъне шахсияти таълимиранда ин чо на ҳамчун восита, балки ҳамчун мақсад амал мекунад.

Таълими тамоюли шахсиятий таълимест, ки маркази он шахсияти таълимиранда, худвижагӣ, хударзишмандии ў мебошад. Ин шахси асосии кулли раванди таҳсилот эътироф кардани толибilm аст.

Равияни тамоюли шахсиятий тамоюли методологӣ дар фаъолияти педагогист, ки имкон медиҳад тавассути низоми мағҳумҳо ва ғояҳои ҳамбаста ва усулҳои амалиёт равандҳои худомӯзӣ, худсозӣ ва худтатбиқгардонии шахсияти таълимиранда, инкишофи фардияти нотакрори ў таъмин ва дастгирӣ карда шавад [20, с. 11].

Ҳамин тариқ, таълими тамоюли шахсиятий таълимест, ки худвижагии толибilm, хударзишмандии ў, субъективияти раванди таълимо дар маркази дикқат мегузорад.

Таълими тамоюли шахсиятий натанҳо баҳисобгирии хусусиятҳои субъекти таълим, ҳамчунин методологияи дигари ташкили шароитҳои таълим аст, ки он на «баҳисобгирий», балки «воридсозӣ»-и функсияҳои худӣ-шахсияти ё дархостнокии таҷрибаи субъективии ўро пешбинӣ менамояд.

Мақсади таҳсилоти тамоюли шахсиятий аз он иборат аст, ки дар вучуди таълимиранда механизмҳои худтатбиқгардонӣ, худинкишофдихӣ, мутобиқшавӣ, худтанзимгарӣ, худмуҳофизатӣ, худтарбиягарӣ ва дигарҳоро, ки барои ташаккули симои худвижай шахсиятий заруранд, бунёд ниҳад.

Вазифаи таълими тамоюли шахсиятий аз он иборат аст, ки толибilmро ба омӯзиш одат кунонад, ўро ба муассисаи таҳсилотӣ мутобиқ намояд.

Функсияҳои таҳсилоти тамоюли шахсиятий:

- *гуманитарӣ*, моҳияташ аз эътирофи хударзишмандии одам ва таъмини саломатии ҷисмонӣ ва маънавии ў, идроки маъни ҳаёт ва мавқеи фаъолона дар он, озодии шахсӣ ва имконияти татбиқгардонии ҳадди ниҳоии иқтидори худ иборат аст. Воситаҳои (механизмҳои) дар амал ҷорисозии функсияи мазкур фаҳмиш, муюшират ва ҳамкорӣ мебошанд;

- *фарҳангофарӣ* (фарҳангташкилдихӣ), ки ба ҳифз, интиқол, таҷдид ва рушди фарҳанг тавассути таҳсилот нигаронида шудааст.

Механизмҳои татбиқи функцияи мазкур тавъамкуни фарҳангӣ ҳамчун барқарорсозии равобити мутақобила дар байни одам ва халқи ў, қабули арзишҳои он ба сифати арзишҳои худӣ ва сомондихии ҳаёти худ бо назардошти онҳо мебошанд;

- *иҷтимоигардонӣ*, ки таъмини азхудкунӣ ва таҷдиди таҷрибай иҷтимоиеро барои инсон пешбинӣ меқунад, ки барои воридшавии ў ба ҳаёти чомеа зарурӣ ва коғист. Механизми ба амал ҷорӣ соҳтани функцияи рефлексия, ҳифзи фардият, эҷод ҳамчун мавқеи шахсӣ дар ҳама гуна фаъолиятмандӣ ва василаи худмуайянкунӣ мебошанд [20, с. 12].

Татбиқи ин функцияҳо наметавонад дар шароитҳои усули фармоишӣ-маъмурӣ, авторитарии муносибати омӯзгор ба шогирдон ба вуқӯъ пайвандад. Дар таҳсилоти тамоюли шахсиятӣ мавқеи дигаргуни омӯзгор пешбинӣ карда мешавад:

- муносибати хушбинона ба талаба ва ояндаи ў ҳамчун қӯшиши омӯзгор ҷиҳати дидани дурнамои рушди иқтидори шахсиятии шогирд ва қобилияти ба ҳадди нихоӣ таҳрик баҳшидан ба рушди вай;

- муносибат ба толибilm ҳамчун субъекти фаъолияти таълимии худ, ҳамчун ба шахсияте, ки метавонад на маҷбуран, балки ихтиёран, тибқи хоҳиш ва интиҳоби худаш биомӯзад ва фаъолиятмандии худро зоҳир намояд;

- такя ба маънои шахсиятӣ ва шавқу рағбати (маърифатӣ ва иҷтимоии) ҳар як толибilm дар таълим, мусоидат кардан барои бадастоварӣ ва рушди онҳо.

Истилоҳи «муносибат» нисбатан дақиқ ва нисбатан фаҳмост: он маъни амалий дорад. Истилоҳи «тамоюл» бештар ҷанбаи ғоявири инъикос меқунад.

Дар маркази таваҷҷуҳи технологияҳои тамоюли шахсиятӣ *шахсияти нодирӣ комили одами рушдёбанде мейстад*, ки вай барои ба ҳадди нихоӣ татбиқ гардондани имкониятҳои худ (худактуалигардонӣ) мекӯшад, барои идроки таҷрибай нав қушод мебошад, барои интиҳоби бошуурона ва масъулияtnok дар ҳолатҳои муҳталифи ҳаётӣ қобилият дорад. Дар технологияи

тамоюоли шахсиятии таҳсилот вожаҳое аз қабили «рушд», «шахсият», «фардият», «озодӣ», «мустақилият», «эҷодкорӣ» мухиманд.

Шахсият моҳияти чамъиятии одам, маҷмӯи сифатҳо ва хусусиятҳои иҷтимоии ӯст, ки онҳоро як умр коркард менамояд.

Рушд тағиیرёбии мақсаднок ва табиӣ аст; дар натиҷаи рушд сифати нав пайдо мешавад.

Фардият худвижагии нотакори ягон зуҳурот, ягон инсон мебошад; муқобили умумиятнокӣ, типикӣ.

Эҷодкорӣ равандест, ки дар натиҷаи он метавонад маҳсуле ба вучуд ояд. Эҷод аз худи одам, аз ботини вай бармеояд ва ифодаи тамоми ҳастии мост.

Озодӣ номавҷудии тобеият аст.

Технологияҳои тамоюоли шахсияти мекӯшанд чунин методҳо ва воситаҳои таълиму тарбияро дарёфт намоянд, ки онҳо ба хислатҳои инфириодии ҳар толибilm мувофиқат кунанд: методикаҳои психологӣ-ташхисиро сармашқ қарор медиҳанд, муносибатҳо ва ташкили фаъолияти муҳассилинро дигаргун месозанд, воситаҳои гуногуни таълимро истифода мебаранд, моҳияти таҳсилотро тағиир мебахшанд.

Технологияҳои тамоюоли шахсияти ба муносибати авторитарӣ, бешаҳсият ва берӯҳ нисбат ба шогирд дар технологияи таълими анъанавӣ муқобил меистанд, фазои меҳру муҳаббат, ғамхорӣ, ҳамкорӣ ба вучуд меоваранд, барои эҷодкорӣ ва худтатбиқсозии шахсият шароит фароҳам месозанд.

Дар таълим баҳисобирии фардият маънои ошкоргардонии имконияти рушди ҳадди ниҳоии ҳар талаба, ташкили ҳолати иҷтимоӣ-фарҳангии рушд дар асоси эътирофи нодир ва нотакор будани хислатҳои психологии талабагонро дорад.

Аmmo барои он ки бо ҳар як толибilm инфириодӣ кор бурда шавад, хислатҳои психологии вайро ба назар гирифта, тамоми раванди таълимро ба тарзи дигар роҳандозӣ бояд кард.

Технологиунонии раванди таҳсилоти тамоюоли шахсияти тартибидиҳии матни дарсӣ, маводи дидактикаӣ, тавсияҳои методӣ барои истифодаи он,

навъҳои гуфтугӯи таълимӣ, шаклҳои назорат бар болои рушди шахсиятии талаба дар рафти бадастоварии донишҳоро пешбинӣ мекунад. Танҳо зимни мавҷудияти таъмини дидактика, ки принсипи субъективияти таҳсилотро ба амал ҷорӣ месозад, оид ба ташкили раванди тамоюли шахсиятӣ сухан гуфтан мумкин аст.

Барои он ки равияи тамоюли шахсиятӣ аз ҷониби омӯзгорон дархост карда шавад ва ба амалияи оммавии муассисаҳои таҳсилоти олий ворид гардад, тавсифи технологиин ин раванд лозим аст. И.Я.Якиманская технологияи таълими тамоюли шахсиятиро ҳамчун принсипҳои коркарди худи раванди таҳсилот муайян мекунад ва ба матнҳо, маводҳои дидактикӣ, тавсияҳои методӣ, навъҳои муколамаи таълимӣ, шаклҳои назорати рушди шахсиятии толибilm, яъне ба коркарди ҳама таъминоти дидактикаи таълими тамоюли шахсиятӣ якчанд талаботро ҷудо менамояд [197, с. 32]. Ин талабот чунинанд:

- маводи таълимӣ бояд мундариҷаи таҷрибаи субъектиро, бо фарогирии таҷрибаи таълими пешина, ошкор созад; баёни донишҳо дар китоби дарсӣ (аз ҷониби муаллим) бояд нафақат ба васеъгардонии ҳаҷм, мураттабӣ, ҳамгироӣ, умумиятдиҳии мундариҷаи мавзӯии онҳо, балки инҷунин ба навсозии доимиин таҷрибаи субъектии толибilm равона карда шавад;
- дар рафти таълим мувофиқақунии ҳамешагии таҷрибаи субъектии муҳассилин бо мундариҷаи илмии донишҳои пешниҳодшаванда зарур аст;
- таҳrikбахшии фаъолонаи таълимгиранда ба фаъолияти таҳсилотии зотӣ, ки мундариҷа ва шаклҳои он бояд толибilmро бо имконияти худомӯзӣ, худинкишофдиҳӣ, худифодакунӣ дар ҷараёни азхудқунии донишҳо таъмин созад;
- тарҳрезӣ ва ташкили маводи таълиmie, ки ба толибilm имконияти интихоби мундариҷа, намуд ва шакли онро зимни иҷрои супоришҳо, ҳалли масъалаҳо медиҳад;
- ошкоргардонӣ ва баҳогузории тарзҳои кори таълиmie, ки толибilm онро мустақилона, устуворона ва сермаҳсул истифода мебарад. Имконияти интихоби тарз бояд дар худи супориш бунёд гузошта шуда бошад. Бо воситаҳои китоби

дарсӣ мұхассилинро ба интихоб ва истифодаи тарзҳои барояшон нисбатан аҳамиятноки коркарди маводи таълимӣ таҳрик баҳшидан лозим аст;

- ҳангоми воридсозии метадонишҳо, яъне донишҳо роҷеъ ба усулҳои ичрои амалиёти дарсӣ, тарзҳои умумимантиқӣ ва ихтисосии (мавзӯии) кори таълимиро бо баҳисобигирии функсиyahои онҳо дар инкишофи шахсият чудо кардан зарур аст;

- назорат ва баҳогузории натанҳо натиҷа, балки асосан раванди таълимиро, яъне тағйиротеро, ки донишҷӯ зими азхудкуни маводи таълимӣ ичро менамояд, таъмин кардан мебояд;

- раванди таҳсилот бояд ташкилдихӣ, татбиқгардонӣ, рефлексия, арзишдоварии таълимиро ҳамчун фаъолияти субъектӣ таъмин созад. Барои ин чудо кардани воҳидҳои таълим, тавсифи онҳо, истифодабарии омӯзгор дар дарс бо мақсади ташкилдихии таълим, дар кори инфириодӣ (шалкҳои гуногуни ислоҳ, репетиторӣ) лозим мебошад.

Равияи тамоюли шахсиятӣ барои қисми таркибии иҷтимоӣ-фарҳангии салоҳияти коммуникативии ғайрзабонӣ таваҷҷуҳи вижад пешбинӣ мекунад. Ин бояд равиши фарҳангшиносии таълим, ошногардонии толибильмон бо фарҳангии мамлакати забони мавриди омӯзиш, идроқи беҳтари фарҳангии мамлакати худ, қобилияти муаррифии он бо воситаҳои забони хориҷӣ, воридсозии мұхассилин ба гуфтугӯи фарҳангҳоро таъмин кунад [105, с. 78]. Ин ҳама талаботро ба дараҷаи омӯзиши забони хориҷӣ аз ҷониби толибильмон афзоиш медиҳад.

Бад-ин минвол, равияи тамоюли шахсиятӣ дар муайянгардонии мақсадҳо чандириро пешбинӣ менамояд, шавқу мароқи шахсии мұхассилин, хислатҳои инфириодии онҳоро ба ҳисоб мегирад ва барои натиҷабаҳши бештари таълим заминаҳо фароҳам меоварад.

Вобаста бо мундариҷаи таълим равияи тамоюли шахсиятӣ дар самтҳои зерини асосӣ зоҳир мегардад:

1. Қисми таркибии мундариҷаи таълим ҷиҳати манфиати рушди шахсияти озоду фаъол ба қисмати фаъолиятмандӣ, ба рушди таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ ва тамоюлҳои арзишӣ маҳсусан таваҷҷуҳ менамояд.

2. Зимни интихоби мундарицаи ғайрзабонии таълим беш аз пеш рағбату шавқи донишҷӯёни муосир ва проблемаҳое, ки онҳоро ба ташвиш меоваранд, ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ин пеш аз ҳама зимни интихоби маводи матни сахех, дар интихоби мавзӯъҳо барои баррасӣ, дар ҷалбсозии маводи рӯзмарраи аудио-визуалӣ, аз ҷумла бо ёрии интернет, зоҳир мешавад.

Гузариш ба ҷомеаи постиндустриалӣ, иттилоотӣ инкишифӣ комили шахсиятро талаб мекунад, аз ҷумла қобилиятаҳои коммуникативӣ /коммуникатсионии ӯро, ки воридшавӣ ба ҷомеаи ҷаҳониро осон менамоянд ва барои он бо муваффақият амал намудан имконият медиҳанд.

Донишҷӯи муассисаи таҳсилоти олии техникӣ барои ин бояд шомили донишҳое, ки манзараи томи оламро тартиб медиҳанд, малакаҳо ва маҳоратҳои иҷрои намудҳои гуногуни фаъолиятмандӣ: таълими, меҳнатӣ, зебоишиносӣ, ҳамчунин майлонҳои арзишӣ ва таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ бошад, технологияҳои нави иттилоотиро истифода бурдан тавонад, ба ҳамкории шахсӣ ва байналмилалӣ ҳам дар доҳили мамлакати худ ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ омода бошад.

Ин ҳама танҳо зимни равияи тамоюли шахсиятӣ ба таҳсилот ва тарбияи насли наврас ба даст оварда мешавад, ки он гоҳ ниёзмандиҳо, имкониятҳо ва майлу рағбати толибilm ба ҳисоб гирифта шуда, худи ӯ дар қатори муаллим ҳамчун субъекти фаъоли таълим амал мекунад.

Равияи тамоюли шахсиятӣ ба ҳама қисматҳои низоми таҳсилот (мақсадҳои таълими ва тарбиявӣ ҳангоми тадриси ҳар фанни таълими, мундарицаи таълим, методҳо ва усулҳо/технологияҳои таълим) ва ба кулли раванди таълиму тарбия (ҳамкории омӯзгор ва талаба, талаба ва васоити таълим ва ҳоказо) маҷмӯан таъсир расонда, ба ташкилдиҳии муҳити таълиму тарбияи барои донишҷӯ созгор мусоидат мекунад.

Ҳамин тарик, равияи тамоюли шахсиятӣ ба сифати стратегияи таъсиргузори таҷдиди муассисаи таҳсилоти олий амал менамояд. Моҳиятан ба ҳама ҷанбаҳои амалиёти он даҳл мекунад.

Барои ба ҳаёт ҷорисозии стратегияи тамоюли шахсиятии таҷдиди муассисай таҳсилоти миёнаи умумӣ чӣ тавр бунёди қонунгузорӣ ташкил карда мешавад?

- «Доктринаи миллии таҳсилот» коркард ва дастгирӣ ёфт.
- «Қонун дар бораи таҳсилот» такмил дода ва пазируфта шуд.
- Се варианти лоиҳаи Нақшай бунёдии таълим коркард карда шуд, ки ба ҷиҳатҳои хуби он инҳоро дохил бояд кард:

А) Дар ҳамаи се вариант оғози таълими забонҳои хориҷӣ аз курси якуми муассисай таҳсилоти олии техниқӣ, яъне дар даврае, ки муҳассилин ба азҳудкунии забонҳо хосатан таъсирпазиранд, пешбинӣ карда шудааст.

Б) Дар ҳама варианҷои Нақшай бунёдии таълим ба омӯзиши забони хориҷӣ дар муассисай таҳсилоти олии техниқӣ се кредит дар семестри якум ва панҷ кредит дар семестри дуюми курси якум, яъне минимуми ҷоизи соатҳо барои чунин фанни фаъолиятмандии таълим, мисли забони хориҷӣ ҷудо карда мешавад.

В) Нихоятан, дар ҳамаи се варианти нақша омӯзиши забони хориҷӣ дар муассисай таҳсилоти олии техниқӣ ҳатмӣ эътироф карда мешавад.

Дар қулли варианҷои нақшай бунёдии таълим қисмати минтақавӣ пешбинӣ шудааст, ки он имкон медиҳад шароитҳои минтақавии таълим дар минтақаҳои гуногуни кишвар ба ҳисоб гирифта шаванд, ба мундариҷаи таълим маводҳо роҷеъ ба олами атрофи мустақими Ватани кӯчаки онҳо, масалан, таъриҳ, адабиёт, санъати он, ворид карда шавад. Ғайр аз ин, дар ҳама варианҷои лоиҳаи Нақшай бунёдии таълим машғулиятҳои инфиродӣ ё ғурӯҳии марбут бо интиҳоби толибилмон ҷудо карда шуданд.

Дар санадҳо оид ба навсозии муассисай таҳсилоти миёнаи умумӣ се равияи афзалиятноки таҳсилот дар ҷомеаи муосири постиндустриалӣ ҷудо карда шудааст: иттилоотиқунонии таҳсилот, таълими забонҳои хориҷӣ, азҳудкунии донишҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ.

Эътирофи ахамиятнокии азхудкунии забонҳои хориҷӣ натиҷаи байналмилалигардонӣ дар кулли соҳаҳои ҳаёти ҷомеаи мо, воридшавии он ба ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад.

Дар ҷараёни таълим амалиёти нутқие, ки лоақал бо коммуникативияти шартӣ тавсиф карда намешаванд, масалан, ҳамон як матнро хондан ва нақл кардани донишҷӯён ба ҳамдигар, торафт ҷойи камтарро ишғол мекунанд. *Торафт бештар кори гурӯҳӣ бар болои матнҳои гуногун мавриди истифода қарор мегирад* [47, с. 54], ки имкон медиҳад аз як тараф, ҳар донишҷӯ функцияҳои имконпазирро ичро қунад, масалан, зимни ҳониши омӯзишӣ (ҳониш бо фаҳмиши комил): яке матнро бо нимовоз ҳонад, дуюмӣ ҷоҳаҳои ношиносро чудо созад, сеюмӣ маънои онҳоро дар луғат ҷустуҷӯ қунад, ҷорумӣ ҷумлаи барои фаҳмиш мушкилро тарҷума намояд ва ҳоказо. Ин гуна кор донишҷӯёнро ба коммуникатсияи воқеӣ - мубодилаи иттилоот бо дигар гурӯҳҳо, ки матнҳои дигарро меҳонанд, ба мулоҳизаҳои арзишдоварӣ ҷиҳати он ҷӣ, ки ҳондаанд ё аз дигарон шунидаанд, омода мегардонад. Функцияҳои муҳассилин дар гурӯҳ метавонанд, мисли аҳли гурӯҳ, тағиیر ёбанд, вале муҳим аст, ки ҳамкорӣ, ҳамёрий амалӣ карда шавад. Ҷунин кор (зимни ташкилдиҳии дурусти он) метавонад ба инкишофи ташабbusi нутқӣ мусоидат намояд, маҳоратҳои таълимиӣ ва коммуникативиро такомул дихад.

Ба татбиқсозии равияи тамоюли шахсиятӣ алалхусус истифодаи методикаи лоиҳавӣ мусоидат мекунад [129, с.4]. Он ба таври кофӣ тавсиф карда шудааст. Аммо таъкид намудан зарур аст, ки методикаи лоиҳавӣ тамоюли бузурги амалӣ дорад (тамоюл ба ташкилдиҳии маҳсули воқеии нутқӣ ва баъзан ғайринутқӣ/моддӣ); он имкон медиҳад, ки кори мустақилонаи инфиродӣ бо кори гурӯҳӣ ва колективӣ тавъам карда шавад; воридшавии фаъолияти нутқиро ба дигар намудҳои фаъолият: меҳнатӣ, зебоишиносӣ таъмин месозад; ҷустуҷӯи мустақилонаи иттилооти зарурӣ аз ҷониби толибилимронро таҳrik мебахшад; инкишофи таҳайюлоти эҷодиро талаб менамояд, то ки иттилооти бадастовардаро муваффақона ташкил дихад ва онро ба дигарон муаррифӣ қунад. Методи лоиҳаҳо қулли ҷанбаҳои шахсияти донишҷӯ: доираи зехн,

хусусиятҳои типологӣ ва хислат: мақсаднокӣ, истодагарӣ, кунҷковӣ, меҳнатдӯстӣ, таҳаммулпазирӣ, маҳоратҳои коммуникативӣ, хиссиёт, эмотсияҳои ўро фаъол мегардонад.

Зимни равияи тамоюли шахсиятӣ ва истифодаи технологияҳои ба он созгор дар миёни донишҷӯён ва муаллим, дар байни худи донишҷӯён муносибатҳои вижанда вуҷуд меоянд, муҳитҳои мухталифшакли таълимдиҳанда ва тарбиякунандае, ки баъзан аз ҳудуди машғулиятҳо берун мегарданд, ташаккул меёбанд.

Суръатнокии инкишоф аломати назаррас ва хоси тамоми раванди ҷамъияти мебошад. Низоми таҳсилот ба ин маъно истисно нест. Равандҳои инноватсионие, ки ташкилдиҳӣ, азхудкуниҷ ва истифодабарии навгониҳои педагогиро муттаҳид мекунанд, бо сабаби чунин ягонагӣ метавонанд раванди азнавсозии муассисаи таҳсилоти олий, низоми маорифро дар маҷмӯъ тезонанд.

Муҳассилин дар раванди таълим бояд ҳудро ором ва табиӣ ҳис кунанд, далер ва самимӣ бошанд. Ба қавли К. Д. Ушинский, «ба аҳли синф имконият дода шавад, ки озодона ба ҳаяҷон ояд, ҳатто ба андозае, ки барои муваффақияти таълим зарур аст, талотум кунад. Ҳомӯшии том ҳангоми дарс номумкин аст. Шогирдон метавонанд суол диханд, нуқтаи назари ҳудро баён созанд, ҳолатҳои ба вуқӯъ пайвастаро баррасӣ намоянд. Тарзи маъмули муошират бояд аз гуфтугӯи озодона бо интиқоли ташабbus ба кӯдакон иборат бошад» [172, с. 112].

Чандин даҳсола дар методика расман принципи шуурнокӣ «эътироф ёфтааст» [111], вале дар амал ошкор мегардад, ки толибилмон ба ҷои азхудкуниј бошууронаи маводи дарсӣ матнҳо, муколамаҳо ва дигар матолибро қориазёд мекунанд ва ё умуман онро намедонанд. Дар амал ҷорисозии принципи фаъолиятнокӣ аз он иборат аст, ки чун қоида донишҷӯ ҳамон вакт фаъол мебошад, ки агар ўро муаллим чизе бипурсад.

Мумкин буд, мисолҳои дигар низ биёрем, ки онҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки принципҳои таълими дар методикаи забони ҳориҷӣ пешбаришуда танҳо нақши яқчанд равиши субъективиро зимни интиҳоби мундариҷа ва таҳвили он

ба муҳассилин мебозанд. Муаллифони онҳоро як чиз муттафиқ мегардонад - самтгирин афзалиятнок ба раванди таълим аз нуқтаи назари фаъолияти дарсдиҳии омӯзгор ва ба дараҷаи андак - ба хусусияти хоси фаъолияти талаба оид ба азхудкуни забони мавриди омӯзиш, инчунин сарфи назар кардан ё кам гирифтани моҳияти раванди таълими забони хориҷӣ ҳамчун раванди ҳамкории (муоширати) субъектҳои он. Ва агар мо хоҳем, ки раванди таълими 3Х аз лиҳози бузургиҳои асосии худ ба раванди азхудкуни забон дар ҳолати табиии забонӣ наздик шавад, яъне ба маънои пуррааш коммуникативӣ бошад, пас мо «вазифадорем, ки дар синф олами кӯчаки ҳаёти атрофамонро бо тамоми воқеиятҳо, муносибатҳои байниинсонӣ ва тамоюл ба истифодабарии амалии забон созмон диҳем» [127, с. 116]. Ин моро водор месозад, ки раванди воқеии таълимро ҳамчун «муоширати ба таври маҳсус ташкилдодашуда ё шакли маҳсуси муошират» қабул намоем [127, с. 118], ки ба сифати функсияи муҳими он барқарорсозии ҳамкории муаллим бо донишҷӯён, ҳамчунин донишҷӯён дар байни худ амал мекунад.

Зимнан раванди таълим раванди ҳамкорӣ, яъне раванди фаъолияти шариконаи мувофиқашудаи субъектҳои он мебошад. Натиҷаи чунин ҳамкорӣ таҷрибаи нутқиро азхуд кардани донишҷӯён дар забони барояшон нав ва тавассути он ошношавӣ бо фарҳангӣ нав ва анъанаҳои миллӣ дар муқоиса бо таҷрибаи худии миллӣ ва нутқӣ дар забони модарӣ мебошад. Ин асос медиҳад, ки ҳангоми муайянсозии қонуниятиҳои таълим (тадрис ва омӯзиш)-и забони хориҷӣ ба консепсияи умумии таҳсилот самтгирӣ карда шавад, ки дар маркази он шахсияти толибilm меистад, дар шароитҳои таълими забони хориҷӣ - шахсияти забонии дуюм, инчунин ба қонуниятиҳои умумии азхудкуни ў (шахсият) 3Х-ро дар шароитҳои ҳамкорӣ бо субъектҳои раванди таълим ба ҳисобгирифта мешавад [21, с. 19].

Дар қатори гуманитариқунонии таҳсилот, ҳамчун яке аз қисматҳои таркибии кулли маҷмӯи тадбирҳои гуманистиқунонӣ [81], ба сифати роҳҳои дигари татбиқсозии воқеии он равишҳои зеринро пазируфтан мумкин аст:

1) Ба худи асоси раванди таҳсилотии муносибати шахсиятӣ-фаъолиятӣ, ки тағйирдихии нақшай ҳамкории таълимро пешбинӣ мекунад, ҷорӣ намудани нақши омӯзгор дар муносибат бо субъекти таълимгиранда, инфиродигардонии барномаҳои таълим.

2) Ичрои барномаи мақсадноки ташаккули эҳсоси шарафмандии ҷамъиятии муҳассилин тавассути кори муназзам бар болои чунин қисматҳои он, мисли эҳсоси муҳофизати шахсии худ, эҳсоси тааллуқмандӣ ба ҷомеаи таҳсилотӣ.

3) Таъмини саводнокии меъёри-хукуқии толибilm ҳамчун субъекти фаъолияти қасбии оянда, ки ҳукуқҳои шаҳрвандии худро медонад, онҳоро ҳифз ва исрор карда метавонад.

4) Дар муассисаҳои таҳсилотӣ фароҳамсозии шароитҳое, ки ёриасонии иҷтимоӣ-психологиро барои муаллимон, донишҷӯён ва падару модарон таъмин мекунад.

Роҳҳои мушаҳҳаси ба амал татбиқ гардондани гуманистиқунонии таҳсилот дар намудҳои гуногуни муассисаҳои таҳсилотро олимон дар инҳо мебинанд:

1. Гуманистиқунонии мақсадҳои таҳсилот - ташаккулдиҳии инсони озод, пешрафта, нақуахлоқ, аз лиҳози эҷодӣ фаъол, аз лиҳози иҷтимоӣ камолёфта.

2. Гуманистиқунонии мундариҷаи таҳсилот - ба ҳаёт ҷорӣ намудани принсипи таърихгарӣ, нишон додани таҳаввули донишҳо оид ба табиат, ҷомеа ва тафаккур, ба мундариҷаи таҳсилот ворид соҳтани давраҳои ташаккул ва инкишофи арзишҳои умунибашарӣ, ақидаҳои гуманистии мутафаккирон ва олимон дар бунёдгузории фарҳанги маънавии қулли башарият.

3. Гуманистиқунонии методҳои таълим - муносибати гуманистӣ ба ташкили фаъолиятмандии таълимӣ-маърифатии толибilmон ҳамчун субъекти раванди таълим. Коркарди технологияи тамоюли шахсиятии таълиму тарбия дар муассисаҳои томактабӣ, дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олӣ. Биниши муаллим оид ба талаба ҳамчун узви комилхуқуқи ҷомеа бо мақсадҳо, қобилиятҳо ва манфиатҳои худ.

4. Равияи тамоюоли гуманистӣ ба муайянгардонии шаклҳои ташкилии машғулиятҳои таълимӣ, тафтиш, баҳисобигирӣ ва арзёбии донишҳо, маҳоратҳои таълимгирандагон.

5. Равияи гуманистӣ ба тавҷеҳдиҳии меъёрҳои баҳогузории натиҷаҳои таҳсилот, баҳогузории меҳнати омӯзгорон, мураббиён ва муассисаҳои таҳсилотӣ дар маҷмӯъ.

Консепсияи тамоюоли шаҳсиятии таҳсилот имкон медиҳад, ки ба маркази низоми таҳсилоти хонандагон манфиатҳои рушди онҳо, соҳторҳои шаҳсиятии шуури онҳо гузошта шаванд. Дар асоси ин гуфтаҳо хулоса баровардан мумкин аст, ки низоми таҳсилот бо такя ба консепсияи тамоюоли шаҳсиятий на ба ташаккули шаҳсияти хонанда дар «маҷрои додашуда» (чунон ки пештар чунин меҳисобиданд), балки ба муҳайёгардонии шароитхое нигаронида шудаст, ки дар онҳо толибilm моҳияти универсалӣ, неруҳои табиии худро инкишоф мебахшад. Барои он ки ин қоидаро амалан тасвир намоем, ба сифати мисол натиҷаҳои таҳлили аз ҷониби J.Lompscher сомондодашударо оид ба ду парадигмаи имконпазири таҳсилот меоварем: таълим ҳамчун «таҳвили донишҳо, малакаҳо ва маҳоратҳо» ва таълиме, ки ба «кушоиши озоди шаҳсият» равона карда мешавад.

Равияи тамоюоли шаҳсиятии таҳсилот мундариҷаи таҳсилотро ба таври куллӣ дигаргун месозад, ки он бояд:

- ҷиҳати таҷрибаи иҷтимоиро, яъне донишҳо, малакаҳо ва маҳоратҳоеро, ки ба ў барои фаъолияти ҳаётии маъмулӣ дар ҷомеаи мушаҳҳас лозиманд, азхуд кардани толибilm мусоидат намояд;
- қобилияти толибilmро ба фикрронии озодона ва креативӣ таҳrik бахшад;
- дар донишҷӯ ҷаҳонбиниро ташаккул дихад, манзараи комили оламро ба вучуд орад;
- маҳорати бошуурона тарҳрезӣ кардани рушди худ, фахмиши таҳарруки ахирӣ ва омӯзиши мустақилонаро инкишоф дихад;

- дар толибilm низоми хусусиятҳо ва хислатҳоеро, ки ба худинкишофдиҳии ў: ангезанокӣ, рефлексия мусоидат меқунад, инкишоф дихад,
- донишҳои муназзам ҳамчун воситаи назоратти ташаккулёбии манзараи олам ва гайра.

Тафовути принсиалиии технологияи тамоюли шахсиятии таҳсилот аз «дониши тамоюлдор»-и анъанавӣ (Г. Ф. Карпова) дар он аст, ки ин ҷо самараи таҳсилотӣ-инкишофӣ наметавонад танҳо аз ҳисоби воридсозии талабагон ба фаъолияти фаннӣ ба даст оварда шавад, тавре ки ин дар технологияҳои асосёфта бар консепсияҳои ташаккули давра ба давраи амалиёти ақлонӣ (П. Я. Галперин, Н. Ф. Тализина), муоширати пурмазмун (В. В. Давидов), қалонкунии воҳиди дидактикӣ (П. Эрдниев) рӯх медиҳад. Таҳсилот дар сатҳи шахсиятӣ идроки субъективии воқеият мебошад ва ягон фаъолияти фаннӣ ташкили маънои тақозошавандаро кафолат намедиҳад.

Бо ҳамин сабаб ин ҷо сухан гуфтан марбути таъсиргузорӣ ба шахсият танҳо ба андозаи зиёди шартият мумкин аст ва зимнан бо назардошти он ки шахсият ҳамеша чун шахси амалкунанда, шарик, ҳатто баъзан ташаббускори ҳама гуна раванди таҳсили худ падидор мегардад. Ӯнвони назариявии ғояи таълими тамоюли шахсиятӣ дар ошкорсозии табиат ва шароитҳои татбиқгардонии функцияҳои шахсиятӣ-инкишофии раванди таҳсилот, дар муайянсозии хусусиятҳои мақсаднокӣ, мундариҷавӣ ва тартиботии низоми таҳсилот дидар мешавад.

Дар ин маврид ба таҳқиқоти бунёдии дидактикае такя бояд кард, ки онҳо табиати донишҳои педагогӣ, якпорчагии раванди таҳсилот, функцияҳои шахсиятинкишофдиҳандай таълим, моҳияти фаъолиятмандии омӯзгориро ошкор менамоянд. Дар ҳуҷҷатҳои сершумори меъёри, дар баёнот оид ба барномаҳо борҳо такрор шудааст, ки таълими фан донишҳо, маҳоратҳоро ташаккул медиҳад, шахсияти талабаро рушд мебахшад. Аммо ҳочати исбот нест, ки ҳам мундариҷаи таҳсилот, ҳам алалхусус тарзи дода шудани он, ҳам шакли амалкарди он дар ҷараёни воқеии таълмии бо он намуде, ки онҳо пештар

вучуд доштанд ва имрӯз вучуд доранд, ба механизмҳои рушди шахсиятӣ кам мусоидат менамоянд.

Бино бар ин, функсиюн инкишофдиҳандаи шахсият бештар изҳор карда мешавад, нисбат ба он ки тавассути раванди мавҷуди таҳсилот ичро карда шавад. Ин маънне надорад, ки дар раванди таҳсилот шахсияти хонанда инкишоф намеёбад, ҳамту саҳмгузорӣ дар ин соҳа зиёд нест. Оё бо ҳамин фаҳмонда намешавад, ки арзиш ва муҳтавои фаъолияти таълимӣ дар худмуайянсозии шахсиятии ҷавонони муосир нақши начандон бузург мебозад?

Ин ҷо, ба ақидаи мо, тасаввuri нав роҷеъ ба мақсади таҳсилот дар раванди ташаккули шахсият муҳим аст. Тибқи анъана он ҳамчун як навъ модели шахсият тасаввур мешуд, ки фармоиши ҷомеаро ифода месозад ва шакли стандарти маърифатнокӣ ва рафтторро дорад. Аз ин рӯ таҳсилоте беҳтарин будан метавонад, ки ҳамоҳангии стандартҳои давлатӣ ва асоси шахсиятии худинкишофдиҳиро пешбинӣ қунад. Фикри зарурати ҷуз қисматҳои стандартии аз берун пешниҳодшаванда, ба мундариҷа воридсозии унсурҳои эмотсионалӣ-арзишӣ, шахсиятие, ки аз худи раванди таълим бо муоширати барояш хоси муоширати байнисубъектӣ ҷудоинопазиранд, дар консепсияҳои муҳталифи таҳсилот мавҷуд аст. Ин қоидаро такмил дода, В. В. Сериков мулоҳиза меронад, ки «мундариҷаи комил ва дар назди субъект воқеӣ аз ду унсур таркиб меёбад:

1) дидактикӣ, аз таҷрибаи такроран коркардшудаи иҷтимоӣ-фарҳангие, ки то раванди таълим ва мустақилона дар намуди маводҳои таълимӣ-барномавӣ (стандартҳои таҳсилот) вучуд дошт; 2) таҷрибаи шахсиятии дар асоси муоширати субъект-субъектӣ ва ҳолатҳои падидовардаи он, ки ба шакли ҳиссиёт, маъниофаринӣ, худинкишофихӣ зохир мегардад, ба даст овардашуда» [156, с.17].

Мундариҷаи тамоюли шахсиятӣ наметавонад ҷудо аз шакли тартиботии мавҷудият, ки ҳолати таълимро асоси он шуморидан мумкин аст, пешниҳод карда шавад. Фароҳамоварии ҳолати таълимӣ, тибқи маълумоти баъзе таҳқиқот, истифодай чунин навъҳои технологияҳоро пешбинӣ менамояд:

Гуфтугүи таълимиро намуди хосай технология ба ҳисоб овардан мумкин аст, гуфтугү зимни таълими ЗХ ҳамчун яке аз хусусиятҳои моҳиятии раванди таълим, ҳамчун манбаи таҷрибаи шахсиятӣ, омили актуаликунонии функсияҳои маъниофаринӣ, рефлексивӣ, интиқодӣ ва ғайраи шахсият амал менамояд [2, с. 38].

Фаҳмост, ки таҷрибаи муоширати гуфтугӯй дар донишҷӯёни донишгоҳи техникӣ тадриҷан андӯхта мешавад, бино бар ин дар давраҳои ибтидой он унсурҳои ташкилдиҳии расмӣ: иншои сенария, тақсимоти нақшҳо ва ҳоказоро фаро мегирад.

Аз ин рӯ зарурати ҷудосозии дараҷаҳои ташаккулёбии гуфтугӯи таълими ба миён меояд:

- ҷиддан муқаррар кардани муносибати толибilm ба посухҳои дуруст;
- мубодилаи ақидаҳо ва мулоҳизаҳои мустақилона;
- ҳамдигаршунавӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, кӯшиш барои худифшосозӣ;
- кӯшиш барои фаҳмидани каси дигар, барои ҷустуҷӯи ҳақиқати нав.
- ба ҳолат ворид соҳтани гуфтугӯ истифодабарии унсурҳои зерини технологияро пешбинӣ менамояд:
 - ташхиси омодагии муҳассилин ба муоширати гуфтугӯй, яъне муайян кардани донишҳои бунёдӣ, таҷрибаи коммуникативӣ, самтгирӣ ба худифодасозӣ ва дарки дидгоҳҳои дигар;
 - ҷустуҷӯи ангезаҳои такягоҳӣ, яъне масъалаҳо ва мушкилоте, ки толибилмонро ба ташвиш меоранд ва ба шарофати онҳо метавонад муҳтавои худи маводи мавриди омӯзиш самаранок ташаккул ёбад;
 - коркарди тақрории маводи омӯхташаванда дар низоми масъалаҳо ва вазифаҳои проблемавии муноқишаангез, ки тезонидани мақсадноки барҳӯрдҳо, боло бардоштани онҳо то сатҳи проблемаҳои «абадӣ»-и инсониро пешбинӣ мекунад;
 - тарҳрезии роҳҳои ҳамкории иштирокдорони баҳс, нақшҳои имконпазири иштирокдорон ва шартҳои пазириши онҳо аз ҷониби муҳассилин;

- ошкоргардонии эҳтимолии минтақаҳои бадеҳасозӣ, яъне чунин ҳолатҳои гуфтугӯ, ки барои онҳо пешбинӣ кардани рафтори иштироқдорони он душвор аст [2, с. 43].

Нақши вижга ба ҳолатҳои тақлидӣ-бозигӣ дар дарсҳои ЗХ тааллук дорад [88, с. 49]. Дар таълими анъанавӣ мақсадҳои сирф таълимӣ - ба хотир гирифтан, ёфтан, фахмидан, иншо намудан пайгирий карда мешаванд. Вале бозӣ бо ангезанокӣ, вазъи маҳсуси эҷодкорӣ, ҷустуҷӯгарӣ, шарикии шахсият арзишманд аст, зоро ҳама гуна бозӣ пеш аз ҳама фаъолиятмандии озодона мебошад. Бозӣ тибқи амру фармон аллакай бозӣ нест. Бозӣ ҳатман мусобиқа ва муноқиша, пазириши нақш ва арзишдоварии коршиносонаи натиҷаро фаро мегирад. Ин танҳо модели ҳаёт нест. Он ба андозаи маълум аз ҳаёти рӯзмарра баланд меистад, чунки ҷанбаҳои ноаёни ҳаётро аён мегардонад, ҳолати мусобиқанокиро, аз ҷумла бо худ, метезонад.

Тавре ки мо аз гуфтаҳои боло мебинем, таълими забони ҳориҷӣ дар муқоиса бо қадом як фанни дигари таълимӣ муносибати тамоюли шахсиро талаб менамояд, чунки нутқи талаба пеш аз ҳама инфиродист. Ва ҳақиқатан ҳам нутқи талаба воситаи ифодаи эҳсосот, эмотсияҳо, дидгоҳҳои инфиродии ў мебошад. Метавон чунин қоидаро тавҷех дод: ҳама гуна мулоҳизаи талаба то ҳадди имкон бояд ба таври табиӣ ангезадор бошад, яъне гӯиё аз «ман»-и ботинии ў берун ояд. Барои ноил гаштан ба мақсадҳои таълиме, ки барномаи муосир пешбинӣ кардааст, барои рушди салоҳияти коммуникативии толибильмон, пеш аз ҳама, муошират лозим аст.

Донишҷӯи имрӯза шахсиятест, ки барояш ҳама чиз мароқ бедор месозад. Вай меҳоҳад оид ба фарҳангӣ мамлакатҳои дигар бидонад, бисёр сафар ва муошират мекунад, мекӯшад ҳаматарафа рушд намояд, дар натиҷа донишҷӯ ба арзишҳои фарҳангии мамлакати барояш нав дастрасӣ ёфта, ҷаҳонбинии худро густариш медиҳад.

Дар шароитҳои муосир фалсафаи гуманистии таҳсилот бо ёрии технологияҳои гуногун амалий мегардад, ки мақсади онҳо натанҳо таҳвили донишҷо, балки инчунин ошкорсозӣ, инкишофдиҳӣ, афзоиши шавқу завқи

Эчодӣ ва қобилиятҳои ҳар талаба, таҳрик баҳшидан ба фаъолияти мустақилонаи пурмаҳсули таълимии вай мебошад. Яке аз чунин технологияҳо таълим дар ҳамкорӣ ва технологияҳои бозигӣ аст.

Замон тағйир ёфт ва талабот ба инсон, ба маърифатнокии ӯ низ тағйир меёбанд. Ҳаёт ба тарбияи шахсияти эҷодие, ки метавонад мустақилона фикр ронад, ғояҳои оригиналӣ пешниҳод созад, қарорҳои часурона, ғайристандартӣ қабул намояд, дарҳости ҷамъиятӣ пеш ниҳодааст. Бино бар ин мақсади мундариҷаи таҳсилот рушди шахсият мебошад.

Дар шароитҳои имрӯза муассисаи таҳсилоти олӣ ягона ниҳоди иҷтимоӣ боқӣ мемонад, ки метавонад ҳимояи ҳуқуқҳои ҳар донишҷӯро ба уҳдаи худ гирад, ки ин ҳуқуқҳо ба вай инкишофи комили шахсиятро дар доираи ба ҳадди ниҳоӣ имконпазири афзоиши захираҳои инфиридиаш таъмин кардан битавонанд.

Айни замон дар илми педагогика равияи тамоюли шахсиятие, ки таҳсияи механизмҳои тарбияро таъмин меқунад ва ба принсипҳои эҳтироми амиқ ба шахсият, мустақилияти шахс, баҳисобигирии фардият асос меёбад, роҷеъ ба худ равшан изҳор менамояд.

Тарбия, ташаккули шахсияти толибilm ҳар рӯз дар ҳаёти муқаррарӣ амалӣ карда мешавад. Аз ин рӯ муҳим аст, ки ҳаёт ва фаъолияти толибilm рангин, пурмуҳтаво шуда, ба муносибатҳои ахлоқии баландтарин асос ёбад. Барои мутахассиси техникии оянда бояд худи раванди бадастоварии донишҳои нав, маърифати ҷаҳон бо мушкилот, комёбиҳо ва бебарориҳо хурсандибахш гардад. Муошират бо рафиқон, ёфтани дӯстони нав, корҳо, бозиҳои колективӣ, эҳсосоти шарикона, ошнойӣ бо меҳнат ва фаъолияти ҷамъиятии манфиатнок шодиву нишоти ба ҳеч чиз муқисанопазир меоранд.

Тарбияи тамоюли шахсиятӣ тарбияи ҳар донишҷӯ ба сифати шахсияти рушдкардаи мустақил мебошад. Зимнан тарбияи шахсият фавқулвазифа аст, ки нисбат ба он таълими донишҳо, малакаҳо ва маҳоратҳои барои таҳсилот зарурӣ ҳамчун восита амал менамояд.

Таҳсилоти муосири гуманистӣ дар мамлакати мо афзалияти вазифаҳои ташаккули шахсиятро дар назди дигар вазифаҳои муассисаи таҳсилоти олӣ муайян месозад. Равияни тамоюли шахсӣ ба таълиму тарбия, самтгирӣ ба имкониятҳои толибilm, шавқу рағбатҳои ў, фароҳамоварии шароитҳо барои инкишоф ва татбиқгардонии ҳадди ниҳоии майл ва қобилиятаҳои ў тамоюли асосӣ дар таҳсилоти муосир аст, ки бояд ба рушди шахсияти инсон, ошкор намудани имкониятҳо, истеъоддоҳо, ташаккули худшиносӣ ва худамалигардонии ў равона карда шавад.

Барои кори таҳқиқотии мо таҳлили талаботи Барнома ва Стандарти давлатии забони англисӣ ба қисмати иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ки имрӯз, дар остонаи ҳазорсолаи нав, қисми чудоинопазири таҳсилоти забони хориҷӣ аст, мавриди таваҷҷӯҳ мебошад [95, с. 54].

Барнома ва Стандарти давлатии таҳсилот барои муассисаҳои таҳсилотӣ ба шумори мақсадҳои таълими забони хориҷӣ қисмати тарбиявиро доҳил менамояд, ки он аз тарбияи толибilm тавассути татбиқгардонии низоми муносибатҳои шахсиятӣ ба фарҳанги мавриди омӯзиш ва ҷараёни бадастоварии ин фарҳанг иборат аст. Самтгирии тамоюли шахсиятии ҷараёни таълим ба маркази низоми таълим гузоштани толибilmро пешбинӣ мекунад, ки маънои баҳисобигирии ангезаҳо, ниёзмандиҳо, шавқу мароқи ўро дорад. Тарбия бояд дар муҳассилин ташаккул дихад:

- муносибати баҳодиҳӣ-эмотсионалӣ ба олам;
- муносибати мусбат ба забони хориҷӣ, фарҳанги ҳалқи бо ин забон муюшираткунанда, ки ба ангезаи таълим мусоидат мекунад;
- фаҳмиши аҳамиятнокии омӯзиши забони хориҷӣ ва талаботи истифодабарӣ аз он ҳамчун воситаи муюшират;
- дарки аҳамиятнокии фарҳанги худӣ ва мероси фарҳангии кишвари худ (комёбихои иқтисодӣ, таърихӣ, сиёсӣ).

Таълим ба василаи забони хориҷӣ пешбинӣ менамояд:

- моҳияти падидаҳои забонӣ, низоми дигари мағҳумҳо, ки аз тарики он воқеият метавонад маърифат карда шавад, дарк намудани толибilmон;

- муқоисай забони мавриди омӯзиш бо забони модарӣ ва воридшавӣ ба муколамаи фарҳангҳо;
- донишҳо оид ба фарҳанг, воқеиятҳо ва анъанаҳои мамлакати забони мавриди омӯзиш;
- тасаввурот оид ба дастовардҳои ҳар ду фарҳанги миллӣ (фарҳанги худӣ ва ғайр) дар инкишофи фарҳанги умумииинсонӣ, оид ба нақши забони модарӣ ва фарҳанги худӣ дар оинаи фарҳанги ҳалқи дигар.

Мақсадҳои таълими забони хориҷиро ба асос гирифта ва ба натиҷаи ниҳоии таълим - қобилияти муошират кардан самтгирӣ намуда, ба мундариҷаи таълим қисматҳои зерин ворид мешаванд:

- маҷмӯи донишҳои лингвистӣ-кишваршиносӣ ва кишваршиносӣ оид ба хусусиятҳои миллӣ-фарҳангӣ ва воқеиятҳои мамлакати забони мавриди омӯзиш;
- минимуми шаклҳои этикетӣ-визуалии нутқ дар муошират дар соҳаҳои гуногун.

Бад-ин минвол, гуфтугӯи фарҳанги миллии донишҷӯёни тоҷик бо фарҳанги хориҷӣ таъмин карда мешавад, ки бояд ба нумӯи ахлоқӣ ва таҳсилотии толибilm таҳrik бахшад.

Ба таркиби донишҳои лингвистӣ-кишваршиносӣ ва кишваршиносӣ ва малакаҳову маҳоратҳои тавассути онҳо ташаккулёбанда дохил мешаванд:

1. Азҳуд кардан, фаҳмидан ва қобилияти истифодабарии воситаҳои лексикии муошират ҳамчун сарчашмаи иттилооти миллӣ-фарҳангӣ дар ҳолатҳои даҳлдор:

- лексикаи бемуродиф;
- лексикаи заминавие, ки андарзҳо, ибораҳо, зарбулмасалу мақолҳоро дар бар мегирад;
- вожаҳо-воқеиятҳое, ки ашёи фарҳанги миллӣ-моддиро ифода менамоянд.

2. Дониш оид ба кишвари забони мавриди омӯзиш, ки аз маълумотҳои фарогири паҳлуҳои муҳталифтарини ҳаёти кишвари забони мавриди омӯзиш ташкил меёбад, аз ҷумла:

- чойгиршавии кишвар, хусусиятҳои чуғрофӣ ва табиӣ, шаҳрҳои асосӣ ва маконҳои шоёни таваҷҷӯҳи онҳо, соҳти сиёсӣ, идҳо ва анъанаҳои миллӣ, муваффақиятҳо дар соҳаи илм, иқтисод, техника, адабиёт, санъат, маориф, шаклҳои ҳамкорӣ бо кишвари мо ва дигар кишварҳо;
- таърихи кишвар, ҳодисаҳои муҳими гузашта ва имрӯз, намояндагони барҷастаи соҳаи адабиёт, санъат, илм;
- хусусиятҳои майшат ва зиндагии ҳаррӯза, тарзи ҳаёти хонаводагӣ, сомондиҳии фароғат, фаъолияти таълимӣ ва меҳнатӣ, доираи шавқу мароқ, шаклҳои иштирок дар ҳаёти ҷамъиятӣ.

3. Малакаҳо ва маҳоратҳои рафтори нутқӣ ва ғайринутқӣ.

Дар кишварҳое, ки дар он ҷо забон ҳамчун забони модарӣ амал мекунад, таҳсилоти иҷтимоӣ-фарҳангӣ тавассути забони хориҷӣ бисёр вақт тамоюли якфарҳангӣ, аз лиҳози кишваршиносӣ маҳдуд дорад, ки толибилимро ба «зери ҳукм»-и забони хориҷӣ ва «тасаввуроти муҳассилин» оид ба фарҳангӣ мамолики мавриди омӯзиш бидуни таҳияи ҳеч гуна шароитҳои методӣ барои қиёси байнифарҳангии меъёрҳои муюшират дар забонҳои модарӣ ва хориҷӣ ва майлонҳои арзишии робитакунандагон дар ҷараёни таълим voguzor менамояд. Ин гуфта ба даврае дар методикаи таълими забони хориҷӣ даҳл дорад, ки он замон забони модарӣ аз он «берун ронда мешуд». Ҳарчанд зарурати баҳисобгирии забони модарӣ ва такя ба он пештар ва баъдан борҳо исбот карда шуда буд (Л.Шерба, А.Н.Шукин ва дигарон).

Ҳамин тавр, таълими тамоюли шахсиятӣ таълим дар асоси эҳтироми амиқ ба шахсияти талаба, баҳисобгирии вижагиҳои рушди инфиродии ӯ, муносибат ба ӯ ҳамчун ба иштирокҳои бошуур, комилҳукук ва масъули раванди таълим мебошад.

1.3. Модели ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими муюширати ғайрзабонӣ

Модели ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими муюшират бо забони хориҷӣ барои дарки рафтори фарҳангӣ дар

муошират шомили иқтидори бузург буда, донишҳоро оид ба хусусиятҳои фарҳанги дигар ташаккул медиҳад. Дар асоси муқоисаи фарҳанги худӣ ин модел воқеиятро таҳлил менамояд ва рафтори он ба такомули шахсияти фарҳангӣ-забонӣ ва гуфтугӯи фарҳангҳо ҳамчун мақсади низоӣ мусоидат мекунад.

Дар асоси муносибатҳои коммуникативӣ, интегративӣ, когнитивӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ, тамоюли шахсияти мо модели раванди ташаккулдиҳии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникро зимни таълими муошират бо забони хориҷӣ коркард намудем, ки ҳама қисматҳои он ба ҳам вобаста ва тобеанд ва ин яклухтии онро тасдиқ мекунад.

Чунон ки маълум аст, ки таҳсилоти бисёрфарҳангӣ «раванди азхудкунии донишҳо роҷеъ ба гуногуншаклии фарҳангии муҳити атрофи кишварҳои пайваста омӯҳташаванд ва муносибатҳои тарафайни байни фарҳангҳо дар олами имрӯзаи бисёрфарҳанг, инчунин ташаккули мавқеи фаъолонаи ҳаётӣ ва маҳоратҳо дар ҳамкории байнифарҳангӣ бо намояндагони мамлакатҳо ва фарҳангҳои мухталиф тибқи принсипи гуфтугӯи фарҳангҳо» мебошад [95, с. 55].

Истифодаи усулҳои гуфтугӯи фарҳангҳо ба «созмондиҳии фазои муайянӣ эмотсионалии ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамдигарэҳтиромгузории барои таълим қулай, бароҳандозии муносибатҳои субъект-субъектии миёни омӯзгор ва донишҷӯён, ки иқтидори шахсиятии ахириҳоро фаъол мегардонад, рушди салоҳиятҳои коммуникативии донишҷӯён мусоидат карда, имкон фароҳам меоварад, ки нуқтаи назари худ оид ба ин ё он мавзӯъ тавҷех карда шавад» [160, с.62]. Дар Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии насли нав [10, с.18] намудҳои нави фаъолиятмандӣ - коммуникативӣ ва лоиҳавӣ, ки хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олиро барои онҳо омода месозанд, зикр мегарданд. Мутахассисони ояндаи муассисаи таҳсилоти олии техниқӣ бояд ба амалӣ намудани коммуникатсияҳо дар дараҷаҳои гуногуни фаъолияти худ, муайян кардани мундариҷаи фаъолияти касбии ояндаи худ, комил гардондани донишҳои касбии

худ қобилият дошта, барои худтакомулдиҳии шахсиятӣ ва қасбии худ саъӣ варзанд. Гузариш ба стандартҳои нави таҳсилот, ҷустуҷӯи усулҳои нави пешниҳоди маводҳо ва муносибатҳои нав ба азхудкунии маводҳоро, ки ба рушди лаёқатҳои зеҳнӣ ва эҷодии донишҷӯён равона карда шудаанд, шаҳодат медиҳад. Муносибати салоҳиятмандӣ инҷунин дараҷаи баланди фаъолиятмандии донишҷӯро дар ташкил намудани ҷараёни таълим пешбинӣ мекунад.

Тахассусгирии донишҷӯёнро ба назар гирифта, навъҳои нави вазифаҳо ва машқҳои фарҳангшиносӣ коркард гардидаанд, ки ба азхудкунии донишҳои нави умунифарҳангӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ - маҳоратҳои амалии ҳамкории расмӣ, таълим дар заминаи иҷтимоӣ, инқишифӣ қобилиятҳо барои тафаккури эҷодкоронаи асоснок, идроқи танқидӣ ва таҳлили фарҳангӣ-контрастивии иттилооти хориҷӣ нигаронида шудаанд.

Аз соли 2017 ин ҷониб дар кафедраи забонҳои ДТГ ба номи М.С.Осимӣ маҳфили илмӣ-таҳқиқотии «Коммуникатсияи байнифарҳангӣ» амал мекунад. Роҳбари он номзади илмҳои филологӣ, иҷроқунандаи вазифаи дотсент М. М. Бобоева мебошад.

Самтҳои асосӣ барои кори таҳқиқотӣ инҳо ба ҳисоб мераванд:

- *хусусиятҳои ҳамкории байнифарҳангӣ дар гурӯҳҳои бисёрмиллати ДТГ: донишҷӯён тренингҳо, соатҳои тарбиявӣ, ҷорабинҳои беруназдарсӣ дар гурӯҳҳои таълимии бисёрмиллат мегузаронанд. Натиҷаҳои ин ҷорабинҳо баррасӣ карда мешаванд, тренингҳо гузаронида мешаванд, баъд барномаи кор таҳия карда мешавад.*

- *ташаккӯл додани таҳаммулпазирӣ ба тафовутҳои фарҳангӣ дар муҳити донишҷӯён. Айни замон дар бисёр муассисаҳои таҳсилоти олии ҶТ ба масъалаҳои мусолихаи байниэтникиӣ, таҳаммулпазирӣ ва мубориза бо ксенофобия таваҷҷӯҳи хос зоҳир мекунанд. Зухуроти манғӣ дар ҳамкории байналмилалиро аз бисёр ҷиҳат нофаҳмӣ ба миён меоварад. Агар ба одамон имкони ба ҳамдигар аз наздик ошно шудан ва шинохтан дода шавад, зухуроти*

манфӣ кам хоҳанд гашт. Фаҳмо мешавад, ки дар паҳлуюмон ҳамон гуна одамон бо ҳамон хислатҳои одамӣ умр ба сар мебаранд [161, с. 332].

Дар татбики қоидаҳои раванди Болоня марбут ба омодасозии бакалаврҳо ва магистрҳо барномаҳои муштарак бо мушарраф гардонидани дараҷаҳои муштарак, асосан магистрӣ, дар таҳсилоти олии ҶТ пешниҳод карда шудаанд, ҳарчанд онҳо нисбатан камшуморанд. Барномаҳои зеринро ёдрас намудан мумкин аст:

Дар тӯли солҳои зиёд ба ДДОТ ба номи С.Айнӣ ва ДТТ ба номи М.С.Осими омӯзгорон аз Британияи Кабир, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ҷумҳурии Федеративии Олмон (Кристиан Райхард, Чейн Чорҷ, Исмоил Ёдгор ва дигарон) ташриф овардаанд. Омӯзгорон ва донишҷӯёни факултаи технология ва соҳибкории ДДОТ ба номи С. Айнӣ якчанд сол пеш оид ба лоиҳаҳои зерин бо ҶФО кор карданд:

- барнома бо ширкати якчанд донишгоҳ ва коллечи Ҷумҳурии

Тоҷикистон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон, ки низоми кредитиро доир ба раванди Болоня ба амал ҷорӣ карданд ва донишгоҳҳои Олмон доир ба барномаи «ТЕМПУС» ширкат варзиданд. Барнома ба наздиксозии нақшаҳои таълимӣ барои омодагардонии мутахассисони «технolog», «бакалавр» - «магистр» равона карда шуда буд;

- барнома бо ширкати якчанд донишгоҳи Ҷумҳурии

Тоҷикистон ва донишгоҳҳои Олмон оид ба барномаи «ТЕМПУС», ки низоми раванди Болоняро татбиқ мекарданд. Барнома ба наздиксозии нақшаҳои таълимӣ барои омодагардонии мутахассисони «бакалавр» - «магистр» равона карда шуда буд;

- барномаи «ТЕМПУС» ПроТренинг бо ширкати ДДОТ ба

номи С. Айнӣ, ДДХ ба номи Б. Ғафуров, ДДХ ба номи М. Назаршоев, ДМТ, ДДЗТ, ДТТ ба номи М.С.Осими, Донишгоҳи Эстонияи шаҳри Нарва ва донишгоҳҳои Олмон, ки низоми кредитиро оид ба раванди Болоня дар амал ҷорӣ мекарданд. Барнома ба наздиксозии нақшаҳои таълимӣ барои омодагардонии мутахассисони «бакалавр» - «магистр» равона карда шуда буд.

Дар барномаҳои номбаркардашуда ва дигар барномаҳои муштарак дараҷаҳои гуногуни ҳамгирой ба даст оварда мешаванд. Ба забони таълим ва корҳои хатмқунии тахассусӣ талаботи гуногун пешниҳод карда мешаванд.

Чолиб аст, ки «денишҷӯёни тоҷик бо муаллимони хориҷии ба ДДОТ, ДТТ ташрифоварда ва денишҷӯёне, ки забони тоҷикиро меомӯзанд, шинос шуда, оид ба таърихи денишгоҳ, оид ба ҷойҳои тамошобоби шаҳри Душанбе, оид ба маросимҳои тоҷикӣ нақл мекунанд. Баъд одатан шабнишиниҳо, озмунҳо, мусобиқаҳои варзишӣ ва ғайра гузаронда мешаванд. Чунин воҳӯриҳо ба ташаккули муносибати хайрҳоҳона ба соҳибони забони мавриди омӯзиш таъсири мусбат мерасонанд, доираи ҷаҳонбинии денишҷӯёни тоҷик ва хориҷиро густариш медиҳанд, ба рафъ намудани монеаҳои забонӣ ва фарҳангӣ дар муошират ва таҳқими дӯстии миёни ҷавонони тоҷик ва олмонӣ ва таҳқими сулҳ дар ҶТ мусоидат менамоянд» [198, с. 33].

Гуфтаи боло имкон медиҳад хулоса барорем, ки кори берназдарсӣ кори банақшагирифта ва мақсадноки муаллим, нозир мебошад, ки якҷоя ба ҳалли вазифаи ягона: ёрирасонӣ ба денишҷӯ барои бемалол ворид шудан ба фарҳангӣ ғайр тавассути идроки мусбати забон ва фарҳангӣ соҳибони онҳо, фаҳмиши менталитет, ойину анъанаҳои миллӣ ва муносибатҳои тарафайни байнишахсӣ ҷода месипаранд [198, с. 35]. Дар ин робита суханони М. М. Бахтин бамавриданд: «Мо ба назди фарҳангӣ бегона масъалаҳои наве мегузорем, ки худи он нагузошта буд, мо дар он ба ин масъалаҳо ҷавоб мечӯем ва фарҳангӣ бегона ба мо ҷавоб дода, пешорӯямон ҷанбаҳои нав, умқҳои нави маъноии худро мекушояд» [15, с. 31].

Ҳамин гуна, кори берназдарсие, ки бо фаъолияти қасбӣ вобаста аст, хусусияти мусобиқавӣ дорад ва дар ҷаҳорҷӯбай наздикишавии бештари денишҷӯ ба шароитҳои воқеии фаъолияти қасбӣ: озмуни «Бехтарин дар қасби худ», олимпиадаҳо оид ба забони англисӣ, викторинаи «Мамлакатҳои англisisазон» ва ҳоказо гузаронда мешавад [134, с.106]. Дар раванди чорабинии беруназдарсий мухассилин аз Тоҷикистон асосҳои забони англisisиро азхуд

мекунанд ва бо унсурҳои мероси фарҳангӣ, маросимҳо, анъанаву одатҳои кишвари забони мавриди омӯзиш ошно мегарданд.

Раванди ташаккули салоҳиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён зимни муоширати ғайрзабонӣ дар гурӯҳҳои бисёрфарҳангиро мо дар мисоли факултаҳои ТИК ДТТ ба номи М.С. Осимӣ ва ТС ДДОТ ба номӣ С.Айнӣ баррасӣ намудем.

Дар рафти таҳқиқот моҳият, мундариҷа ва хусусиятҳои салоҳиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни донишгоҳҳои техниқӣ муайян карда шуданд. Дар ин асос чунин қисматҳои соҳтории он чудо карда шуданд:


- иттилоотӣ (маҷмӯи донишҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, устувории шавқу рағбати маърифатӣ);
- арзишӣ (мустакилияти мулоҳизаҳои баҳогузорӣ, принципҳо ва мақсадҳои аз лиҳози иҷтимоӣ аҳамиятнок);
- концептӣ (маҷмӯи дидгоҳҳо, принципҳо, ақидаҳое, ки муносибатро ба воқеяти атроф муайян мекунанд ва биниши оламро куллан ва ҷойи одамро дар ин олам муайян менамоянд);
- тамоюлӣ (дарки зеҳни донишҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, фаҳмиши захираҳои ҳаётӣ ҳуд, қобилиятаҳо, ҳударзёбӣ, таҷрибаи фаъолияти рефлексивӣ);
- амалиётӣ (омодагӣ ва маҳорати истифодабарии донишҳо, принципҳо барои қабули қарорҳо ва татбиқгардонии фаъолияти касбӣ);
- пешбинишаванда (қобилияти истифодабарии дастгоҳи донишӣ-арзишӣ ва ҷаҳонбинӣ-рефлексивӣ барои пешбинии оқибатҳои бехатари фаъолияти барномасоз, муҳандис ва ғайра).

Мо барои ташкили раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ ҳангоми таълими муошират бо забони ғайр модели функционалӣ-соҳториеро коркард ва татбиқ намудем, ки қисматҳои мақсаднокӣ, мундариҷавӣ, тартиботӣ, санчишӣ-баҳогузориро фаро мегирифт. Ҳар қисмати модел бо назардошти хусусияти ташаккули салоҳияти мазкур дар донишгоҳи техниқӣ бо мундариҷаи том фаро гирифта шудааст.

Ҳама қисматҳои модели сохторӣ-функционалий паёпай ҷойгир мешаванд, якдигарро аз ҳисоби таъйиноти функционалий пурра ва вобаста кунонда, зимнан раванди комили ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро тартиб медиҳанд (расми 1).

Мундариҷаи кор оид ба салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ самтҳои назариявӣ ва амалиявиро фаро мегирад. Равиши назариявӣ ташаккулдиҳии донишҳои иҷтимоӣ-фарҳангиро дар ҷараёни омӯзиши курси «Забони англисӣ дар донишгоҳи техникӣ» пешбинӣ мекунад. Равиши амалиявӣ ташаккул додани малакаҳо ва маҳоратҳои иҷтимоӣ-фарҳангиро дар ҷараёни таъсиррасонии мутақобилаи фаъолияти бочидду ҷаҳди самтирии иҷтимоӣ-фарҳангӣ пешбинӣ мекунад (ширкат дар кори маҳфили мутахассисони ҷавон барои гузаронидани ҷорабинихо дар заминаи гуфтугӯи фарҳангҳо)

Pacmul.



Асоси моделро мақсади такомулдиҳии раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олий зимни таълими муошират бо забони ғайр ташкил дод. Дар амал ҷорисозии он ҳалли як қатор вазифаҳоро пешбинӣ менамояд:

- ташаккулдиҳии донишҳо оид ба фарҳанг, воқеиятҳо, анъанаҳо ва сарвати миллии кишвари забони мавриди омӯзиш, инчунин оид ба фарҳанги кишвари худ, маҳоратҳои муаррифӣ кардани кишвари худ, фарҳанги он дар шароитҳои муоширати байнифарҳангии ғайрзабонӣ;
- ташаккулдиҳии маҳоратҳо ва малакаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ;
- ташаккулдиҳии таҷрибаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва тамоюли арзишӣ;
- ташхиси ташаккулёбии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ (муайянгардонии дараҷаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ташхиси ташаккулёбии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ, санчиш);
- рушди қобилиятаҳои маърифатӣ, маҳоратҳои зеҳнӣ, низоми муносибатҳои шахсиятӣ, муносибатҳои эмотсионалӣ-арзишӣ ба ҷаҳон ва ғайра дар донишҷӯён.

Қонунмандиҳои асосие, ки асоси ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёнро дар раванди таълими муошират бо забони ғайр фаро мегиранд, ба назари мо, вобастагии ташаккули салоҳияти дар боло зикрёфта аз фарҳанги бунёдии шахсияти донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ ва хусусиятҳои синнусолии онҳо, вобастагии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ аз сифатҳои қасбӣ ва шахсии омӯзгор, фарҳанги педагогии вай, вобастагии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ аз ташкили шароитҳои бароҳати психологӣ дар раванди таълим мебошанд. Ҷунин принципҳои умумипедагогӣ принципҳои асосӣ шуданд:

- гуманистикунонии раванди таҳсилот,
- тамоюли шахсиятӣ,
- мураттабӣ ва муттасилӣ,

- шуурнокӣ ва фаъолиятнокии эҷодӣ,
 - илмӣ будан,
 - робитай таълим бо ҳаёт,
 - принсипҳое, ки асоси таҳсилоти иҷтимоӣ-фарҳангиро тартиб медиҳанд ва аз ҷониби профессор В. В. Сафонова коркард шудаанд:
- таълими забони хориҷӣ дар заминаи гуфтугӯи фарҳангҳо,
- такя ба донишҳои байнифаний ва фарҳангшиносии муҳассилин,
- такя ба иқтидори зеҳни донишҷӯён ҳангоми интихоби муюширати таълимиӣ бо забони ғайр, равияи гуманистии ҷараёни таълим [153, с. 28].

Алгоритми ташаккули салоҳиятмандии иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён муайян карда шуд, ки чор давраи паёнаӣ ва бо ҳам вобастаро дар бар мегирад: ангезавӣ-мақсаднокӣ, гуфтугӯй-мубоҳисавӣ, колективӣ-эҷодӣ ва ҳолатӣ-бозигӣ, ки ба инкишофи бомақсад, муナzzам ва давра ба давраи иқтидори иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ дар ҷараёни таълими забони англисӣ нигаронида шудааст.

Принсипҳои методологии омодасозии коммуникативии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ дар заминаи парадигмаи иҷтимоӣ-фарҳангии таҳсилот асоснок карда шуданд: фарҳангсозгорӣ, бисёрфарҳангӣ, гуфтугӯи фарҳангҳо, ки раванди таҳсилотро ба рушди гуманистӣ, бисёрфарҳангии шахсияти донишҷӯёне, ки барои ҳамкории гуфтугӯй қобилият доранд, тамоюл медиҳанд.

Қисмати мақсаднокии модел аз лиҳози функционалӣ пеш гузоштани мақсадҳо ва муайян кардани вазифаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникиро дар раванди таълими муюшират бо забони ғайр пешбинӣ мекунад ва барои ҳосил намудани мақсад - ташаккулдиҳии салоҳияти мазкур тавассути ҳалли вазифаҳои зерин майлон мебахшад:

- асосҳои арзишӣ-меъёрии ҷаҳони мусирро азҳуд кардани донишҷӯён;

- инкишоф додани күшиш ва омодагӣ ба фаъолияти аз лиҳози иҷтимоӣ аҳамиятнок;
- фароҳамоварии фазои инфириодӣ дар асоси арзишҳои умумииинсонӣ ва дарки масъулияти шаҳсӣ;
- принсипҳои педагогӣ:
 - гуманистикунонӣ ва гуманитарикунонӣ,
 - шаҳрвандӣ,
 - фарҳангсозгорӣ,
 - муттасилӣ,
 - шуурнокӣ ва фаъолиятнокии эҷодӣ,
 - инфиридикунонӣ ва ҷудогардоние, ки асосҳои талабот ба раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёнро муайян мекунад.

Ба қисмати мундариҷавӣ ворид карда шудаанд:

- қисмҳои таркибии иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва фарҳангшиносии фанҳои гуманитарӣ, ки барои муҳандисон, барномасозон, робитачиён ва дигарон азхудкунии донишҳои низомии аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аҳамиятнокро (хусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии танзими рафтор тавассути меъёрҳои дар ҷомеа пазируфташуда, қоидаҳои фарҳангӣ-анъанавии ҳамкорӣ) таъмин мегардонанд;
- тамоюли иҷтимоӣ-фарҳангии машғулиятҳои ихтиёри (урғу одат, анъанаҳо, ҳамкории иҷтимоии меъерӣ, ҳамкорӣ дар фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ), ки барои дар барномасозон, муҳандисон, робитачиён ва дигарон ташаккул ёфтани муносибати арзишӣ ба фаъолияти қасбии тамоюли иҷтимоӣ мусоидат мекунанд;
- мундариҷаи барномаҳои амсилавӣ-рейтингии фанҳои иҷтимоӣ-гуманитарӣ, ки ба муҳандисон, барномасозон, робитачиёни оянда барои азхудкунии таҷрибаи фаъолияти аз лиҳози иҷтимоӣ аҳамиятнок ва амалигардонии он дар соҳаи истеҳсолот мусоидат мекунанд.

Қисмати тартиботӣ технологияҳои истифодашавандаро дар бар мегирад, мантиқ ва давраҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёнро аз лиҳози функционалӣ инъикос менамояд, хусусияти фаъолияти омӯзгор ва донишҷӯро ҳамчун субъектҳои ҷараёни таълиму тарбия баррасӣ мекунад.

Ба қисмати мазкур методҳои фаъоли таълим ва шаклҳои тамоюли амалии ташкили кори таълимӣ ва беруназдарсӣ, истифодаи технологияҳои гуманитарии педагогӣ («кейс-стади», фаъолияти лоиҳавӣ, «портфолио» ва гайра) дар раванди таълими муассисаи таҳсилоти олии техникӣ дохил мешаванд, ки хусусияти онҳоро тамоюл ба азҳудкуни фарҳанг, инкишофи мавқеи субъектӣ, рефлексивият ҳамчун инъикоси худифодасозӣ ва худшиносии донишҷӯ ташкил медиҳад.

Қисми санчишӣ-арзишдоварии модел аз қисматҳо иборат аст (иттилоотӣ, арзишӣ, концептӣ, тамоюлӣ, амалиётӣ, пешбинӣ).

Гуногуншаклӣ ва гуногунпахлуи муносибатҳоро ба муайянсозии дастгоҳи меъёри ба назар гирифта, мо меъёрҳои когнитивӣ-аксиологӣ, ҷаҳонбинӣ-рефлексивӣ ва функционалиро муқаррар намудем.

Меъёри когнитивӣ-аксиологӣ фаҳмиши маънои донишҳои низомӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии маҷмӯй ва дараҷаи азҳудкуни маҳоратҳои арзишдовариро тавсиф мекунад.

Меъёри ҷаҳонбинӣ-рефлексивӣ дараҷаи фаҳмиши зехни арзишҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, идроки созгори онҳо ва азҳудкуни маҳоратҳои рефлексивиро ошкор менамояд; ба мавқеъҳо ва мақсадҳои арзишигу маънӣ вобастагӣ дорад.

Меъёри функционалӣ омодагӣ ва маҳорати истифодабарии донишҳо дар ҳолатҳои муҳталифи фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва азҳудкуни маҳоратҳои назорат кардан, таҳлил кардан ва баҳо додани ҷараён ва натиҷаи фаъолиятро муайян мекунад.

Нишондодҳои ба меъёрҳои номбаршуда мувоғиқ ва воситаҳои ташхиси дараҷаи ташаккулёбии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ чудо карда шуданд.

Дар таҳқиқот меъёрҳои интихоби маводи забонӣ ва нутқӣ, аз ҷумла матнҳо, муайян карда шуданд. Меъёрҳои умумии интихоби матнҳои фарҳангшиносӣ инҳоянд:

- саҳеҳият,
- иттилоотнокӣ,
- арзиши маърифатӣ,
- интегративият,
- проблеманокӣ,
- тамоюли байнифарҳангӣ,
- функционалӣ.

Бо баҳисобгирии маҷмӯи меъёрҳои ошкоргардида бо мақсади ҷудокуни донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техниқӣ аз рӯйи дараҷаҳои ташаккулёбии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҷадвале таҳия карда шуд, ки дараҷаҳои продуктивӣ (баланд), адаптивӣ (миёна), интиқодӣ (поён)-ро фаро мегирад:

- дараҷаи баланд бо мавҷудияти низоми донишҳои гуногунпаҳлуи иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар донишҷӯён, ки онҳоро метавонанд дар амал истифода баранд, муайян карда мешавад. Дар донишҷӯён маҳоратҳои асосии иҷтимоӣ-фарҳангӣ пурра ташаккул ёфтаанд, онҳо таҷрибаи зиёди ҳамкорӣ бо намояндагони фарҳангӣ забони ғайрро доранд. Аломати фарқунандаи дараҷаи мазкур дар муҳассилин ташаккул ёфтани таҳаммулпазирӣ, эҳтиром ба намояндагони фарҳангӣ ғайр мебошад.

Донишҷӯён қобилияти шарикӣ коммуникативӣ доранд, ки бо сатҳи баланди ангезанокӣ тавсиф карда мешавад.

- дараҷаи миёна дар донишҷӯён мавҷуд будани баъзе донишҳои иҷтимоӣ-фарҳангиро оид ба ҷанбаҳои алоҳидаи фарҳанг пешбинӣ мекунад, аммо донишҷӯён онҳоро на ҳама вақт дар амал истифода бурдан метавонанд. Маҳоратҳо ва малакаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии муҳассилин қисман ташаккул ёфтаанд. Донишҷӯён на ҳама вақт, балки вобаста аз ҳолат таҳаммулпазирӣ зохир менамоянд. Малакаҳои фарҳангӣ рафтор қисман ташаккул ёфтаанд.

Ангеза барои азхудкуни салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ на ҳама вақт зоҳир мегардад.

- дараҷаи поён дараҷаи заифи ташакқулёбии донишҳои зарурии иҷтимоӣ-фарҳангиро пешбинӣ мекунад. Дараҷаи поён бо ташаккул наёфтани малакаҳо ва маҳоратҳои асосии иҷтимоӣ-фарҳангӣ, мавҷуд набудани маҳоратҳои самтгирӣ дар воқеиятҳои мамлакати забони мавриди омӯзиш, инкишофи нокифояи сифатҳои шаҳсияти мисли таҳаммулпазирӣ, эҳтироми намояндагони фарҳанги бегона дар муҳасиллин тавсиф карда мешавад. Донишҷӯён бо дараҷаи поёни ангеза ба азхудкуни салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ тавсиф карда мешаванд.

Аз таҳлили адабиёти истифодашуда роҷеъ ба мавзӯи кори таҳқиқотӣ мо омилҳоеро ошкор гардондем, ки онҳо метавонанд ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар донишҷӯён дар ҷараёни таълими муошират бо забони хориҷӣ таъсир гузоранд:

1. Омилҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ:

- муносибат ба кишвари мазкур: нигоҳ ба олами забони мавриди омӯзиш;
- стандартҳои муҳити худи иҷтимоӣ-фарҳангӣ.

2. Омилҳои иҷтимоигардонии ҷамъиятӣ:

- мактаб, кор, хонавода, ҳамсолон.

3. Омилҳои инфиродӣ:

- синну сол, ҷинс, ҷаҳонбинӣ, донистани забони хориҷии мавриди омӯзиш, имкониятҳои зеҳнӣ, ангезанокӣ ва шавқу рағбат.

Ин ҳама омилҳо ба раванди дар муҳассилин ташаккул ёфтани тасаввурот оид ба ҷаҳони забони хориҷии омӯхташавандҳо хиссаи худро мегузоранд. Марбут ба ин В. В. Сафонова зикр менамояд, ки зимни моделсозии таҳсилоти иҷтимоӣ-фарҳангӣ тавассути забони хориҷӣ ба қоидаҳои зерин таваҷҷуҳӣ хоса бояд зоҳир кард:

Дар идрок ва арзёбии падидаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии фарҳанги ғайр ҳамон ҷаҳонбинии иҷтимоии толибilm нақш мебозад, ки зери таъсири таҷрибаи иҷтимоӣ-фарҳангиаш дар фарҳанги худӣ ташаккул ёфтааст. Маҳз аз ҳамин

сабаб олами худии толибilm ҳангоми омӯзиши забони хоричӣ набояд сарфи назар карда шавад, балки зимни интихоби мавзӯъҳои таълимӣ ва тарҳрезии вазифаҳои таълимӣ ба ҳисоб гирифта шавад [153, с. 29].

Дар натиҷа модели салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии мутахассиси ояндаи муассисай таҳсилоти олии техниκӣ дар таҳқиқоти мо чунин шакл гирифт:

- ✓ сифатҳои аз лиҳози касбӣ аҳамиятноки шахсияти донишҷӯ:
- ✓ кушодарӯйӣ, идроқи ғояҳои нав, мушоҳидакории иҷтимоӣ фарҳангӣ, эҳтироми худвижагии фарҳанги забони ғайр, пазириши ғояҳо ва арзишҳои он, таҳаммулпазирӣ, муносибати мусбат бо соҳибони фарҳанги забони ғайр, боадабӣ, идоракунии вазъи эмотсионалии худ дар муоширати байнифарҳангӣ ва педагогӣ;
- ✓ донишҳо:
- ✓ моҳияти коммуникатсияи байнифарҳангӣ;
- ✓ психологияи этникӣ: низоми миллии арзишҳо, хусусиятҳои хислати тоҷикон ва ҳалқи кишвари забони мавриди омӯзиш;
- ✓ воқеиятҳои фарҳанги кишвари забони мавриди омӯзиш: тарзи ҳаёти рӯзмарра ва майшати ҳалқҳои соҳиби забон, маълумотҳои ҳаётии дар тафаккури одатии омма муҳим, анъанаҳо ва меъёрҳои муошират, донишҳои кишваршиносӣ, донистани лексикаи шомилии тобиши лингвистӣ-кишваршиносӣ;
- ✓ биниши воқеиятҳои фарҳанги мо аз ҷониби ҳалқи соҳиби забони хоричӣ;
- ✓ маҳоратҳо:
- ✓ ҳаммонанд кардан, таҳлил кардан ва муқоиса кардани воқеиятҳо ва падидаҳои фарҳанги забони хоричӣ ва фарҳанги худӣ;
- ✓ интихоб намудани услуби рафтари нутқӣ ва ғайринутқӣ.

Ба модел мо методҳои тамоюли шахсиятӣ: методи таълими проблемавӣ, методи таълим дар ҳамкорӣ, методи лоиҳаҳо, методи бозии нақшофарӣ ва ҳоказоро ворид кардем. Ҳангоми лоиҳакашии модел мо воситаҳои нисбатан босамараи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ: МТМ-и муосири ватанӣ ва

хориҷӣ, маводҳои сахехи аудиоӣ ва видеоӣ, захираҳои иттилоотии шабакаи интернет, хидматҳои почтаи электронӣ, маводҳои чопии рӯзномаву маҷаллаҳои муосир, реклама, воситаҳои аёни тасвирий, китобҳои дарсӣ оид ба қишваршиносӣ, адабиёти бадеиро доҳил кардем. Қисмати ҷамъбастии модел ҷунин натиҷа мебошад - баланд бардоштани дараҷаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ дар ҷараёни таълими муошират бо забони хориҷӣ.

Муайян кардани самаранокии татбиқи модели ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии ҷудо кардани нишондодҳо ва дараҷаҳои ташаккулӯбии салоҳияти номбаршударо талаб менамуд.

Маълум, ки дар донишҷӯён қиёсан бо талабагон нутқи матнӣ дар шароитҳои раванди таълим аз ҳолатӣ зудтар инкишоф меёбад. Иттилои нав ва мароқангез талаботи мулоҳиза рондан, ифода кардани муносибати худ, бо ҳампешагон баррасӣ намуданро ба вучуд меоварад, ин ҳолати коммуникатсияи табииро фароҳам месозад. Аз ин сабаб ҳолатҳои муошират дар таҳқиқоти мо дар асоси матнҳои тамоюли иҷтимоӣ-фарҳангӣ моделсозӣ карда шуданд. Онҳо, бо тағовут аз матнҳои ихтисосдодашудаи маҳдуд, ки барои ҳама муҳассилини гурӯҳ дилбазан ва нофаҳмоянд, барои ҳама донишҷӯёни гурӯҳи таълимӣ шавқовар мебошанд [22, с. 108].

Мавзӯи умумие, ки кулли донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникиро муттаҳид гардонд, «Душанбе - шаҳри сермиллат» номида шуда буд. Мавзӯи мазкур аз як қатор зермавзӯъҳо иборат буд, ки онҳо барои мутахassisони ояндаи муассисаи таҳсилоти олии техникӣ мароқи иҷтимоӣ-фарҳангӣ бармеангехтанд ва ба мақсади ташаккулдиҳии салоҳиятнокии байнифарҳангии донишҷӯён мувофиқат менамуданд.

Моделсозии мазкур аз омилҳои зерин иборат буд:

- «аввалан, шавқу рағбат пайдо мегардад, ки ангезаи ботиниро тақвият мебахшад;

- дуюм, имконияти муттаҳид гардондани ҳама иштирокдорон дар гурӯҳ, аз ҷумла муаллимон ҳамчун иштирокдорони бевоситаи муошират, ташкил меёбад;

- сеом, табиият ва озодии муюшират ба даст оварда мешавад, ки дар чорчӯбаи ихтисосдиҳии маҳдуди толибилмон номумкин аст;

-чорум, монеаҳои психологӣ ва забонӣ аз миён бардошта мешаванд, ки ин бояд ворид гаштан ба муюширати воқеиро осон гардонад» [90, с. 23].

Барои таҳлили ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён асос ёфтани лозим буд. Воқеияте ҳамчун асос хидмат расонд, ки иштибоҳҳои имконпазир асосан иштибоҳҳои дорои ҳусусияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ буданд. Бо мақсади татбиқи ташаккулдиҳии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён нақши кори пешакии сомондодашуда барои фаҳмидани омилҳои асосии ҳаётӣ муҳим буд, ки онҳо ба ҷараёни ташаккулдиҳии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ дар ҷараёни таълими муюшират бо забони ғайр таъсир гузоштанд.

Модели муаллифии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ ташкили илман асосноки низомӣ-сохтории фаъолияти таълимист, ки ба омодагардонии ҳатмкунандаи муассисаи таҳсилоти олий барои шарикии кории сермаҳсул дар муюширати корӣ нигаронида шудааст.

Модели методологӣ такя мекунад ба:

1. Парадигмаи иҷтимоӣ-фарҳангии таҳсилот, ки самтҳои муюсирро дар педагогика тавассути дар амалияи педагогӣ ҷорисозии принсипҳои зерин муайян менамояд:

- принципи фарҳангсозгорӣ ҳамчун принципи мувофиқати мақсадҳои таҳсилот бо мақсадҳои фарҳанг, ки ахирӣ ҳамчун воридшавии одам ба ҷаҳони фарҳанг фаҳмида мешавад; барои ошноии муҳассилин бо гузашта ва имрӯзи фарҳангӣ ҷаҳонӣ дар асоси ҳамкории шаҳсият дар низоми «Ман - ғурӯҳи иҷтимоӣ - ҷомеа - тамаддуни ҷаҳонӣ» мусоидат мекунад;

- принципи педагогикаи бисёрфарҳангӣ, ки барои ташаккул додани типи нави шаҳсияти дар андозаи кроссфарҳангӣ тафаккурварзанда таъйин гаштааст. Варианти таҳсилоти бисёрфарҳангӣ тавъамии мусбати этникӣ-фарҳангии донишҷӯёро бунёд мениҳад ва ба рушди давра ба давраи шаҳсият аз Мани этникӣ ба Мани шаҳрвандӣ ва Мани сайёравӣ асос меёбад;

- принсипи «гуфтугүй фарҳангҳо», ки дар раванди таълиму тарбияи муассисай таҳсилоти олии техникӣ ҷорисозии он имкон медиҳад вазифаҳои таҳсилоти бисёрфарҳангӣ ҳал карда шаванд, зоро он ба муносибати мусбат ба фарқиятҳои фарҳангӣ ва тарбияи донишҷӯён дар рӯхи сулҳу осоиш, таҳаммулпазирӣ, ҳусни тафоҳум ва ҳамкорӣ мусоидат меқунад.

2. Ҳамгирои равияҳо:

- равияи тамоюли шахсиятӣ воридшавии донишҷӯёнро ба фаъолият ҳамчун роҳи асосии инкишофи сифатҳои шахсиятӣ ва мавқеи фаъолонаи донишҷӯ актуалӣ мегардонад:

- равияи маҷмӯй коркард ва татбиқ кардани маҷмӯи унсурҳои байнӣ ҳам вобаста ва маҳз принсипҳои методологӣ, шароитҳои педагогӣ ва раванди технологиро дар раванди педагогӣ пешбинӣ менамояд;

- равияи салоҳиятмандӣ ба омодагии амалии донишҷӯ ба муюширати самарарабаҳш нигаронида мешавад ва мантиқи принсипан дигари ташкили фаъолияти таълимиӣ ва маҳз мантиқи ҳалли вазифаҳо ва проблемаҳои начандон инфириодӣ, балки бештар гурӯҳӣ, ҷуфтӣ, колективиро пеш мегузорад;

- равияи фарҳангшиносӣ таҳсилотро ҳамчун раванди фарҳангӣ дар муҳити фарҳангсозгории таҳсилот, ки ба инкишофи донишҷӯ ҳамчун субъекти фарҳанг дар раванди гуфтугӯ равона карда шудааст, баррасӣ меқунад;

- равияи иҷтимоӣ-фарҳангӣ мундариҷаи томи модели муаллифиро муайян кард.

Ба майдони таҳсилотии низом воридсозии ғояҳо, арзишҳо ва меъёрхое, ки асоси ҷомеаи кушод ва бисёрфарҳангиро таркиб додаанд, ба сифати вазифаи пешбарандаи модел нишон дода шудааст.

Ҳамчун принсипҳои дидактика, ки талаботи асосиро ба ташкили раванди педагогӣ муайян карданд, инҳо амал намуданд:

- равиши гуманистӣ ва шахсиятӣ, ки ба ташаккули ҷаҳонбинии гуманистии донишҷӯён ҳамчун танзимгари маънавии муюшират, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамкорӣ мусоидат меқунад;

- шуурнокӣ ва фаъолиятнокӣ;

- мураттабӣ ва муттасилӣ;
- дастрасӣ,
- демократиунонии муносибатҳо ва хусусияти коллективии таълим.

Дар асоси принсипҳо ва муносибатҳои метологӣ шароитҳои педагогии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён муайян карда шуданд. Чунин шароитҳои педагогӣ муҳим мебошанд:

- актуалий гардондани ташаккули сифатҳои шахсияти донишҷӯён;
- масъулиятнокӣ,
- мустақилият,
- ташаббускорӣ,
- фаъолиятнокӣ,
- фарҳангӣ ботинӣ,
- пурдонӣ ва ҳоказо дар муҳити тамоюли гуманитарии таҳсилоти муассисаи таҳсилоти олий,
- истифодаи технологияҳои гуманитарӣ дар омодагардонии касбии муҳандисон-технологҳо, барномасозон, робитачиён ва дигарон.

Дар таҳқиқоти мазкур зери мағҳуми шароитҳои педагогӣ маҷмӯи низомии имкониятҳои объективӣ, ҳолатҳои раванди педагогие фаҳмида мешавад, ки онҳо аз ҷониби омӯзгор ба таври мақсаднок фароҳам оварда мешаванд ва дар муҳити таҳсилот татбиқ гардонда мешаванд ва қобилиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёнро дар раванди омӯзиши фанҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар муассисаи таҳсилоти олии техникӣ таъмин мекунанд.

Зарурат ва кифоягии шароитҳои педагогии ҷудо карда шуда бо роҳи таҷрибай-озмоиши муайян карда шуд ва тавассути сохтор ва меъёрҳои салоҳиятмандии иҷтимоӣ-фарҳангӣ, самтгирий ба ҳудинкишофдиҳӣ ва ҳудтакомулдиҳии донишҷӯён ҷиҳати хусусиятҳои коммуникативиашон бо ҳосил кардани таҷрибаи коммуникативӣ тасдиқ карда шуд.

Дар робита бо ҷанбаи амалии ҳалли проблемаи ташаккули салоҳиятмандии иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён зикр кардан бояд, ки рушди қобилиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҷараёни бефосилаи малакаҳои нави рафторӣ, хусусиятҳои

психикӣ-ичтимоӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангиро ба даст овардани шаҳсият мебошад. Ба андозаи камолёбӣ, афзоиши таҷрибаи ҳаётӣ, муошират бо дигарон одам ақидаашро ҳам оид ба худ ва ҳам оид ба олами атроф таҷдиди назар меқунад. Аз ин лиҳоз, муассисаи таҳсилоти олий барои ташаккули мақсадноки фарҳанги комуникативӣ, аз ҷумла салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён, имкониятҳои вазеъ дорад, зоро ҳар донишҷӯ ба муҳити иҷтимоӣ-фарҳангии муассисаи таҳсилоти олии муосир ворид гашта, маҷбур аст, ки мустақилона раванди иҷтимоӣ-фарҳангиро дар фазои арзишҳои фарҳангӣ ва динии бо ҳам номувоғӣ, қолабҳои тафаккур ва рафткор ташкил ва мураттаб кунад. Вазифаи педагогӣ дар ҳолати мазкур аз он иборат аст, ки ин раванд на ғайримуташаккилона бошад, балки дар ҷорҷӯбаи фаъолияти таҳсилотии муассисаи таҳсилоти олии техниқӣ ҳусусияти муташаккилона ва идорашавандагирад.

Шароити муҳими ташкили мақсадноки омодагии иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техниқӣ коркарди модели ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён буд, ки тамоюли афзалиятнок, принципҳо ва шароитҳои ташаккули муоширати салоҳиятмандонаи донишҷӯёро муайян кард ва яклухтии раванди таҳсилотро таъмин намуд.

Моделсозии педагогӣ тарзи назариявии инъикоси шаклҳои мавҷудият, соҳт, таркиб ва соҳтори амалкард ё рушди объекти педагогӣ тавассути ошкорсозии таркиби салоҳият ва равобити доҳилий, инчунин тавассути муайянгардонии бузургихоест, ки имконияти таҳлили сифатӣ ва миқдори тағиироти падидай таҳқиқшавандай педагогиро таъмин менамоянд.

Барои тафтиши имкониятҳои прагматикии модели коркардшудаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техниқӣ дар заминай факултаи ТИК ДТТ ба номи М.С. Осимӣ ва факултаи ТС ДДОТ ба номи С. Айнӣ дар давраи аз соли 2013 то соли 2019 кори таҷрибавӣ-озмоиши гузаронда шуд. Дар озмоиш 9 омӯзгори забони англисӣ ва 270 донишҷӯи курси якум, ки оид ба ихтисосҳои «Технологияҳои информатсионӣ» ва «коммуникатсионӣ», «Барномасозон», «Технологияи

мошинсозӣ» ва дигарҳо таълим мегирифтанд, ширкат варзиданд. Тибқи мақсадҳо ва вазифаҳои таҳқиқот озмоиши педагогӣ аз се давра: муқарраркунанда, ташаккулдиҳанда ва ҷамъбастӣ иборат буд. Ҳамчун методи асосии таҳқиқот озмоиши ташаккулдиҳанда амал мекард, ки объективият ва исботшавандагии тафтишро ба туфайли ҷудокунии репрезентативӣ, мавҷудияти гурӯҳҳои озмоишиӣ ва санчишиӣ, ташхиси такрорӣ, эътиомонкӣ омории маълумотҳои озмоишиӣ таъмин гардонд.

Мо «Методикаи санчиши дараҷаи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ»-ро коркард намудем, ки имкон дод дараҷаи салоҳият дар муоширати мухассилин дар тӯли тамоми озмоиширо ҳам коршиносон (экспертҳо) ва ҳам худи донишҷӯён ташхис кунанд. Гурӯҳи коршиносонро омӯзгороне, ки мустақиман бо иштирокчиёни гурӯҳҳои озмоишиӣ ва санчишиӣ кор мекарданд, инчунин донишҷӯён-саравони ин гурӯҳҳо ташкил доданд.

Азбаски санчиши ҳаматарафаи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ мушкил аст, муайян кардани қисматҳои асосӣ ва ҳусусиятҳои мундариҷавии онҳо барои арзишдоварии минбаъда мухим буд. Ба сифати асоси таҳлили мундариҷавии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ соҳтори муоширати дар психологияи иҷтимоии ватанӣ пазируфташуда мавриди истифода қарор гирифт, ки се қисмати бо ҳам вобаста: маърифатӣ, эмотсионалӣ ва рафториро ташкил медиҳад.

Дар заминаи муносабати муосир ба проблемаи инкишоф ва такомули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён - мутахассисони ояндаи техникӣ, ки дар он таълим ҳамчун ҳудинкишофдиҳӣ ва ҳудтакомулдиҳӣ дар асоси амалиёти ҳуд баррасӣ мегардад, ташхиси салоҳиятмандӣ бояд ҳудташхисдиҳӣ, ҳудтаҳлилкунӣ бошад.

Аз ин лиҳоз, проблемаи санчиши салоҳиятмандӣ дар ҷараёни озмоиш наметавонист танҳо бо василаи иттилоъдиҳии озмоишшаванда оид ба натиҷаҳои тестгузаронӣ ҳал карда шавад, ҷараёни ташхисро тавре ташкил кардан мухим буд, ки зимни он иштирокчиён иттилооти таъсирбахш гиранд, то

дар асоси он худашон ислохи зарурии рафтори ичтимой-фарҳангиашонро амалӣ гардонанд.

Бад-ин минвол, санчиши салоҳияти ичтимой-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ бояд, дар навбати аввал, раванди худтаҳлилкунӣ бошад, ташаккули салоҳиятмандӣ дар муошират раванди худтакомулдиҳии воситаҳои ташкили самараноки фаъолияти ичтимой-фарҳангӣ шавад. Марбут ба ин, дар рафти коркарди методика вазифа гузошта шуд, ки нишондодҳои бунёдии муоширати самараноки муосири корие, ки барои ҳар донишҷӯ ҳамчун асоси рушди минбаъда ва такомулёбӣ лозиманд, муайян карда шаванд.

Ҳамин тарик, модели ташаккули салоҳияти ичтимой-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ ҳангоми таълими муошират бо забони хориҷӣ ва самаранокии истифодаи технологияҳои педагогӣ ба татбиқгардонии он дар раванди таълими тамоюли шахсии забони хориҷӣ мусоидат кард.

Хуносай боби якум

Идроки зарурати азхудкунии лоақал як забони хориҷӣ ба ҷомеаи мо омад. Барои ҳар мутахассисе, ки меҳоҳад дар соҳаи худ комёб гардад, донистани забони хориҷӣ ҳаётан муҳим аст. Аз ин сабаб ангезанокӣ ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ якбора афзуд. Аммо мушкилот дар роҳи азхудкунии забони хориҷӣ, алалхусус дар муассисаи таҳсилоти олии техникӣ, кам нагаштааст. Мисли пештара нокифоягии амалияи фаъолонаи шифоҳӣ бо баҳисобигирии ҳар донишҷӯи гурӯҳ, номавҷудии инфиродикунонӣ ва ҷудосозии зарурии таълим ҳамчун мушкилоти асосӣ бокӣ мемонад.

Ташаккули салоҳияти ичтимой-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ ҳамчун ҷараёни бутуни педагогӣ фаҳмида мешавад, ки қисмҳои таркибии фарҳангшиносӣ ва гуманитарии он ба рушди шаҳсиятӣ ва ташаккули қасбии мутахассиси ояндаи техникӣ таъсир мерасонад. Дар

муайянгардонии ҹараёни мазкур мо онро ба асос гирифтем, ки хатмкунандай муассисай таҳсилоти олии техникӣ мутахассисест, ки дорои салоҳиятҳои рушдёфтаи аз лиҳози иҷтимоӣ аҳамиятнок буда, ба ошкорсозӣ ва фаҳмиши маъниҳо ва арзишҳои нави фаъолияти техникӣ дар ҷаҳони муосир қобилиятманд, барои ба зимма гирифтани масъулият ҷиҳати бехатарии технологији фаъолияти қасбӣ ва оқибатҳои таъсири кори худ ба табиат ва ҷомеа омода мебошад.

Зимнан таълими фарҳанги забони ҳориҷӣ натанҳо ҳамчун воситаи муоширати байнишахсӣ, балки инчунин ҳамчун воситаи ғанигардонии олами маънавии шаҳсият дар асоси бадастоварии донишҳо оид ба фарҳанги кишвари забони мавриди омӯзиш (таърих, адабиёт, мусиқӣ ва ҳоказо), донишҳо оид ба соҳти забон, низом, ҳусусиятҳои он ва ҳоказо истифода бурда мешавад.

Рӯҷӯй ба кишвари забони мавриди омӯзиш, иттилоъдигӣ ба донишҷӯён оид ба соҳаҳои муҳталифи ҳаёти ҳалқе, ки сокини ин кишвар аст, бояд доимо амалӣ карда шавад, аз қадамҳои аввалини таълими фан оғоз намуда ва бо ҷалби ҳатмии маводҳои саҳехе, ки ҳусусиятҳои майшат, муносибатҳои байниҳамдигарӣ, қоидаҳо ва меъёрҳои рафтторро инъикос мекунанд.

Мундариҷаи тарбияи тамоюи шаҳсиятӣ барои ёрӣ расондан ба одам дар бунёдсозии шаҳсияти худ, муайянгардонии мавқеи шаҳсияти худ ба ҳаёт: интихоби арзишҳои барои худ муҳим, азхудкуни низоми муайяни донишҳо, ошкорсозии доираи проблемаи илмӣ ва ҳаётии мавриди шавқу рағбати ў, азхудкуни тарзҳои ҳалли онҳо, кушоиши олами рефлексивии «Ман»-и худ ва омӯхтани идорақуни он таъйин карда шудааст.

Дар таҳқиқот ду қисмати аз яқдигар вобаста ва тобеи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ: умумифарҳангӣ ва тамоюли қасбӣ ҷудо ва аз лиҳози илмӣ асоснок карда мешавад. Асоси инкишофи ҳар ду қисматро ҳамгирои байнифаний таркиб медиҳад.

Дар кори таҳқиқотӣ ба исбот расонда мешавад, ки забони ҳориҷӣ, бо дигар соҳаҳои илмии ҳаёт ҳамгироӣ карда, асбоби муқтадири рушди иҷтимоӣ-фарҳангии шаҳсият мешавад ва ба сифати чунин воситаҳо амал менамояд: а)

маърифати арзишҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва маънавӣ-ахлоқии халқҳои мамолики шарик; б) ба даст овардани донишҳо дар низоми фаъолияти техникӣ, дар соҳаи танзими муносабатҳои шартномавӣ-хукуқӣ дар лизинги байналмилалӣ, дар соҳаи стандартҳои байналмилалии рафтори корӣ; в) ошкорсозӣ ва инкишофдиҳии сифатҳои арзишие аз қабили хушрафторӣ, зудҳаракатӣ, омодагӣ ба ҳудтакомулдиҳии муттасил ва баландбардории ихтисос, масъулияtnокӣ, кушод будан нисбати ҳамкорӣ, яъне нишонаҳои хислатҳое, ки барои мутахассисони дар соҳаҳои масъулияtnоки фаъолияти ҳаётии чомеа машғул, амсоли барномасозон, робитачиён, технологҳои мошинсозӣ ва ғайра хос мебошанд.

Барои интихоби қисмати умунифарҳангӣ афзалияти арзишҳои бунёдии миллӣ-фарҳангии маросимҳо ва арзишҳои фарҳангӣ-таъриҳӣ, барои қисмати қасбӣ-фарҳангӣ баҳисобигирии интизориҳои қасбии донишҷӯён меъёрҳои маҳсус мебошанд.

Ҳамин гуна, гуфтаи боло оид ба зарурат ва аҳамияtnокии методикаи коркардшудаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ шаҳодат медиҳад, ки дар он ҷо дар заминай гуфтугӯи фарҳангҳо ба донишҷӯён омӯзиши бисёрчанбаи ду ё зиёда фарҳангӣ этникӣ пешниҳод карда мешавад. Иқтидори билингвайлӣ, миллӣ ва шахсиятии шаҳрвандони асри XXI мустақиман аз таҳияи моделҳои муносаби таҳсилоти байнифарҳангӣ вобастагӣ дорад. Барои яке аз чунин моделҳо шудан консепсияи мо ҷиҳати технологияи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар муассисаи таҳсилоти олии техникӣ таъйин гардидааст.

БОБИ П ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ИҼТИМОЙ-ФАРҲАНГИИ ДОНИШЧӮЁН ДАР РАВАНДИ ТАъЛИМИ ТАМОЮЛИ ШАҲСИЯТИИ ЗАБОНИ ХОРИЧИИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ТЕХНИКӢ

2.1. Технологияҳои педагогӣ ҳамчун воситаи баландбардории сифати таълими забони хориҷӣ дар муассисаи таҳсилоти олии техникӣ

Воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба раванди Болоня, ҳамкории торафт зичи байналмилалӣ дар соҳаи таҳсилот фаҳмиши амиқи раванди омодасозии мутахассисони техникиро талаб меқунад, ки онҳо бояд ба наздишавии тадриҷан густардатари ҳалқҳои гуногун, идрок ва пазириши гуногуншаклии олам мусоидат намоянд. Чунин мутахассисон бояд дар ҳама соҳаҳои фаъолияти ҳаётии мамлакати забони мавриди омӯзиш салоҳиятманд бошанд, фарҳанг ва анъанаҳои онро амиқ бидонанд. Марбут ба ин, дар миёни салоҳиятҳое, ки барои фаъолияти мутахассисони техникӣ торафт аҳамияти бештар пайдо меқунанд, салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро номбар кардан лозим аст, ки дараҷаи баланди фарҳангӣ умумии мутахассисро, инчунин муоширати самараноки намояндагони фарҳангҳои гуногунро таъмин меқунад.

Проблемаи технологияҳои педагогӣ ба қатори яке аз баҳсноктарин проблемаҳо дар методикаи муосири таълими забони хориҷӣ тааллук дорад. Дар асарҳои илмӣ муносибатҳои гуногун ба фаҳмиши технологияи педагогӣ марбут ба раванди таълим баррасӣ мегарданд. Мувоғики таҳқиқот, технологияҳои педагогӣ метавонанд бо се ҷанба муаррифӣ карда шаванд: илмӣ, тартиботӣ-тавсифӣ ва тартиботӣ-таъсирӣ. Тибқи таснифе, ки Г.В. Селевко пешниҳод кардааст, дар рафти таълими таҷрибавӣ технологияҳои педагогӣ бо истифодаи шаклҳо ва методҳои фаъолонаи таълим интихоб ва тафтиш карда шуданд, ки ба онҳо мутааллиқанд: методи ҳали вазифаҳои ҳолатӣ (кейс-метод), методи бозигӣ, методи таълими байнифарҳангӣ, методи семинарии телекоммуникатсионӣ.

Саҳми бузурги В.П.Беспалко дар коркарди назария ва амалияи технологияи педагогӣ, асарҳои ўроҷеъ ба назарияи низомҳои педагогӣ ва маҳз

технологияи педагогиро таъкид кардан мебояд [18]. Дар даҳсолаи охир як қатор матлаби муаллифони гуногун оид ба технологияи педагогӣ ба табъ расиданд (Т.В.Гускова [50], Е.И.Дмитриева [58], Е.С.Полат [130], Н.Е.Шуркова [193] И.С.Якиманская [197] ва дигарон). Технологияи педагогӣ ҳамчун фанни таълимӣ имрӯз дар бисёр муассисаҳои таҳсилоти олӣ омӯхта мешавад.

Ба ақидаи мо, яке аз аломатҳои вижайи технологияи педагогӣ, ки онро аз методҳои анъанавӣ ва дигар методҳо тафовут медиҳанд, мақсадҳои ташхисӣ ва натиҷаҳои раванди таълиму тарбия мебошанд. Ғайр аз ин, боз чунин аломатҳо вучуд доранд: пешгӯишавандагии натиҷаҳои кор, пайдарҳамии дақиқи амалиёт. Пайдарҳамӣ метавонад силсилавӣ, яъне тибқи давра такроршаванда бошад. Аломати дигар, ки кафолати бадастоварии натиҷаҳои дараҷаи додашуда (ё сифат) аст, таҷдидшавии ин натиҷаҳо мебошад. Хусусиятҳои номбаршуда аломати муҳимтарини ҳамгиришаванда - идорашавандагии раванди таълиму тарбия ҳастанд.

Технологияи педагогӣ то ин замон аллакай ҳамчун мағҳуми илми педагогика пурра ташаккул ёфтааст [157]. Мағҳуми «технологияи педагогӣ» муайян карда шуд. Табиист, ки тафсири ин мағҳум дар муаллифони гуногун гуногун аст. Яке аз онҳо ба ЮНЕСКО, дигаре ба Комиссия оид ба технологияҳои таълими ИМА тааллук дорад. Ба фикри мо, технологияи педагогӣ низоми донишҳо, маҷмӯи методҳо, усулҳо ва амалиёти муттасили зарурии субъект ҷиҳати таъсир ба объект мебошад, ки аз он раванди таълиму тарбияи кафолатдиҳандай бадастоварии мақсади ташхисӣ ба вучуд меояд. Яъне дар тавсифи мазкури корӣ чунин аломатҳои муҳимтарини технологияи педагогӣ инъикос ёфтаанд:

- 1 - ташхисӣ (ё низоми мақсадҳо);
- 2 - паёпайии қатъии амалиёти педагогӣ (усулҳо, методҳо, амалҳои таълимӣ-тарбиявӣ);
- 3 - кафолати бадастоварии он;
- 4 - идорашавандагии раванди таълиму тарбия [155].

Дар айни замон як қатор технологияҳои инноватсонии педагогиро ояндадор ҳисобидан мумкин аст: алгоритмӣ, проблемавӣ, моделӣ, амсилавӣ, «тандем-метод», «ҷузвони забонӣ», технологияҳои компьютерӣ ва ғайра. Дар байни омӯзгорони таҷрибадор технологияҳои инфириодии педагогии педагогҳои муосири навовар дастгирӣ ёфтаанд Фаъолияти эҷодӣ иқтидори бузурги худтаҳриқдиҳанда дорад ва на ҳама вақт ба водорсозии беруна ниёзманд аст. Чунон ки В.А.Сластенин ва Л.С.Подимова [158] зикр менамоянд, ангезаи фаъолияти инноватсионӣ вижагии муайянero доро мебошад, ки аз он иборат аст, ки дар соҳтори он нақши пешбарандаро хоҳиши ёфтани сабабҳои ноқаноатмандӣ аз натиҷаҳои заҳмати худ ва таълими мухассилин бозӣ мекунад. Маҳз натиҷаи ғайриқаноатбахш барои инноватсияҳо такон медиҳад, чустуҷӯро фаъол мегардонад, ба падидай нав мароқ бедор мекунонад.

Ҳамчун технологияи инноватсионӣ лоиҳакаши аҳамиятнок аст, ки мувофиқи изҳори В.И.Горовая, фаъолият оид ба таҳияи тимсоли оянда, падидай имконпазир мебошад. Он яке аз ҷанбаҳои эҷоди инсон буда, ба тарҳрезӣ, пешбинӣ, қабули қарорҳо, коркард, таҳқиқоти илмӣ асос меёбад [42, с. 66].

Баррасии қонунмандиҳо ва соҳтори раванди дидактикий имкон медиҳад, ки технологияҳои зерини педагогӣ чудо карда шаванд: ангезавӣ, фаъолиятий ва идоракунӣ. Технологияҳои ангезавии педагогӣ барои воридшавии мухассилин ба фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ ё таълимӣ-касбӣ бе «одатқунӣ»-и тӯлонӣ мусоидат мекунад. Онҳо ба рушди ангезаи ботинии шахсият нигаронида шуда, чунинҳоро дар бар мегиранд: фароҳамсозии фазои озодии эмотсионалий, муносибати мусбат ба фаъолият ва қӯшидан барои он; ташаккул ва рушди мароқи касбӣ; таъмини муоширати беҳтарини педагогӣ; тамоюл ба маънои амалиявии маводи мавриди омӯзиш; муносибати инфириодӣ ба толибilmон, баландбардории худбаҳодиҳии шахсият; тамоюл ба фаъолияти мушаҳхаси касбӣ; ташкили робитаи мутақобила дар асоси иттилоотдихӣ [27, с. 32].

Технологияҳои фаъолиятий бо ташкили фаъолияти мустақими омӯзгорон ва мухассилин вобаста мебошанд. Аломатҳои таснифи технологияҳои фаъолиятии педагогӣ инҳоянд: таъйиноти онҳо, истифодаи онҳо, азхудкунӣ ва

мустақилияти маърифатии муҳассилин, тарзҳои дар амал ҷорисозии мақсадҳои таълим ва рушд.

Таҳлили проблемаи истифодаи технологияҳои педагогӣ нишон медиҳад, ки онҳо бо мақсадгузорӣ, ташхисдихӣ, моделсозӣ, лоиҳакашиӣ, яъне бо ҳама чизе, ки мундариҷаи фаъолияти идоракунии омӯзгорро тартиб медиҳад, мутаносибанд.

Яке аз технологияҳои инноватсионӣ технологияи интерактивӣ аст. Интерактивият ҳамкории дар таъмини барномавӣ бунёдниҳода мебошад, ки ба пешниҳоди иттилоот, навигатсия оид ба мундариҷа ва ҷойгиркуни ягон маълумот, бо фарогирии истифодаи гипериқтибосҳо, пуркуни шаклҳо, ҷустуҷӯи маълумотҳо аз рӯйи вожаҳои калидӣ ва дигар шаклҳои гуфтугӯ бо истифодабаранда нигаронида шудааст. Технологияи интерактивӣ таъминоти барномавиест, ки дар речай гуфтугӯ бо истифодабаранда кор мекунад ва барои идоракунии раванди таълим мусоидат менамояд. Технологияҳои интерактивӣ кори муаллимонро эҷодӣ ва шавқовар мекунанд, самарарабахшии таълими донишҷӯёнро меафзоянд ва маҳсулнокии меҳнатро баланд мебардоранд [91, с. 3].

Тавре ки маълум аст, ЮНЕСКО асри XXI-ро асри полиглотҳо эълон кард. Ин маънии эътирофи воқеияtero дорад, ки донистани ҳатто на як, балки якчанд забон шарти зарурии маърифатнокӣ ва фарҳангмандӣ, омиле мешавад, ки ба пешравии муваффақона дар соҳаҳои гуногуни фаъолият дар ҷомеаи постиндустриалӣ таъсири муҳим мерасонад [60, с. 31].

Бо даъвати Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо таваҷҷуҳи мутахассисони ояндаи муассисаи таҳсилоти олии техникро ба зарурати азхудкуни ҶҲ, яъне омӯзиши ҶҲ дар чунон дараҷае менигаронем, ки он гоҳ забон ҳудӣ, дастрас, фахмо мешавад, он гоҳ дар муошират бо ҳампешагони хориҷӣ ҳам оид ба мавзӯъҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва ҳам оид ба ихтисос мушкилот падид наҳоҳанд гашт.

Дар факултаи технологияи информатсионӣ ва коммуникатсионии ДТТ ба номи М.С. Осимӣ ва факултаи технология ва соҳибкориии ДДОТ ба номи С.

Айнӣ дар соҳаи такмилдиҳии омодагии забонии донишҷӯён ва маҳоратҳои технологияи компьютерӣ бисёр корҳо ба анҷом расонда шудаанд. Даҳ маркази маҳсусонидашуда (маҷмӯи синфҳо) барои омӯзиши забони англисӣ ташкил карда шудааст. Ҳар марказ бо воситаҳои техниқӣ ва адабиёти таълимӣ-методӣ, аз ҷумла маводи чопии хориҷӣ (аз ИМА ва Британияи Кабир) мӯчаҳҳаз гардонида шудааст, ки ин имкон медиҳад забонҳои хориҷӣ ба дараҷаи мутобики сертификатҳои байнамилалӣ омӯхта шаванд.

Ҳамчун яке аз технологияҳои инноватсионӣ ҳоло методи лоиҳаҳо [129, с. 3] амал мекунад. Ба методи лоиҳаҳо И. Л. Бим, В. И. Горовая, И. А. Зимняя, Н. К. Крупская, Н. Н. Оголтсова, Е. С. Полат ва дигарон таваҷҷуҳи зиёд зоҳир намудаанд. Тибқи қавоиди олимони номбаршуда, фаъолияти лоиҳавӣ ҳамчун қисмати муҳими низоми таҳсилоти маҳсулнок амал мекунад ва тарзи гайристандартӣ, ғайрианъанавии ташкили равандҳои таҳсилот ба василаи тарзҳои фаъоли амалиёт, мисли нақшакашӣ, пешбинӣ, таҳлил, синтез мебошад, ки онҳо ба татбиқ гардонидани равияи тамоюли шахсиятӣ равона карда шудаанд.

Навъи дигари технологияи инноватсионӣ технологияи таълими амсилавӣ мебошад. Технологияи амсилавӣ ба ғояе асос ёфтааст, ки донишҷӯ худаш меомӯзад (донишҳоро ба даст меоварад, онҳоро таҳлил мекунад, дар амал ҷорӣ месозад), муаллим раванди таҳсили ўро назорат менамояд [50, с. 78]. Методикаи низоми амсилавӣ ба тасаввуроте такя мекунад, ки ҳама гуна машғулият бояд ҳам ба азхудкуни иттилооти нав ва ҳам ба ташаккули маҳоратҳо ва малакаҳои коркарди ин иттилоот мусоидат кунад. Ташкили амсилавиро тавассути лексияҳо, семинарҳо ва корҳои озмоишгоҳӣ ба амал ҷорӣ кардан мумкин аст.

Унсурҳои нисбатан муҳими техникаи амсилавӣ инҳоянд:

- 1) асоси қисматӣ (амсилавӣ)-и маводи таълимӣ;
- 2) афзалияти фаъолияти мустақилона ва эҷодкорона дар машғулиятаҳо таҳти роҳбарии муаллим оид ба азхудкуни донишҳо ва маҳоратҳо;

3) ташкили худназоратбарӣ ва назорати беруни ташаккули фаъолияти таълимӣ, азхудкунии маводи таълимӣ дар асоси рефлексияи омӯзгор ва донишҷӯ.

Татбиқгардонии технологияи амсилавии таълим дар фаъолияти таҳсилотии факултаи технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионии ДТТ ба номи М.С. Осимӣ ва факултаи технология ва соҳибкории ДДОТ ба номи С. Айнӣ ба болоравии назарраси сифати омодасозии хатмкунанда мусоидат намуд, зоро барои муаллимон имкон медиҳад, ки фаъолияти донишҷӯён - мутахассисони ояндаи техникро дар раванди таълим беҳтар идора кунанд, ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки зиёдтар мустақилона кор кунанд, аз муаллимон ёрии машваратӣ гиранд, зимни кор бо манбаи аввалия ва адабиёти иловагӣ мундариҷаи таълимиро азхуд кунанд.

Дар амал ҷорисозии технологияи амсилавӣ ба рушди инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олӣ таъсир мерасонад, чунки ба ҷиҳатҳои хуби низоми амсилавии таълим инҳоро тааллук донистан мумкин аст:

- 1) рушди тафаккури маҳсулнок дар донишҷӯён;
- 2) имкони худназораткунӣ аз ҷониби донишҷӯ ва фаъолияти худ аз ҷониби омӯзгор;
- 3) тезонидани фаъолияти маърифатӣ;
- 4) имкони худбаҳодихӣ;
- 5) ташаккули мустақилият [30, с. 98].

Дар низоми таҳсилоти мамлакатҳои иштирокии раванди Болоня низоми холӣ-рейтингии баҳогузории донишҳои донишҷӯ истифода мегардад, ки принсипҳои асосии он айни замон дар низоми таҳсилоти муассисаҳои таҳсилоти олии ҶТ фаъолона ҷорӣ карда мешаванд. Мувофиқи мақсад будани истифодаи низоми рейтингӣ дар Аврупо ва Амрико таърихан ба исбот расидааст. Дар ҳоле ки дар Тоҷикистони мо истифодаи низоми холӣ-рейтингӣ бо ҳусусиятҳои хоси менталитети мо дучор мегардад ва баъзе ҷанбаҳое, ки бояд ҷиҳати хуб бошанд, воқеан агарчи нуқсон ҳисоб наёбанд, ба коркарди ҷиддии иловагӣ ниёз доранд.

Сарфи назар аз гуногуншаклии низомҳои рейтингӣ ду муносибат ба ташкили онҳоро чудо мекунанд: интегралӣ ва дифференсиалий. Ҳангоми муносибати якум рейтинг ҳамчун ҳосили холхое муайян карда мешавад, ки онҳоро донишҷӯён аз рӯи намудҳои алоҳидаи фаъолият (корҳои санчишӣ, машғулиятҳои амалӣ ва ғайра) ба даст овардаанд. Ҳамчун натиҷаи муносибати интегралӣ кафедраҳои забонҳои хориҷии ДТТ ба номи М.С. Осимӣ ва ДДОТ ба номи С. Айнӣ гузаронидани муаррифии мавзӯъҳои омӯҳтаи донишҷӯёни гурӯҳҳои таълимӣ дар назди ҳамкурсҳои худ амалӣ карда мешавад. Муносибати дуюм аз якум бо тарзҳои муайянкунии рейтинги ҷамъbastӣ тафовут дорад: рейтинги ҷамъbastӣ ҳамчун миёнаарифметикӣ аз рейтингҳои ҳусусии зимни омӯзиши мавзӯъҳои гуногун бадастовардашуда муайян карда мешавад. Истифодаи рейтинги дифференсиалий механизми иловагии ангезаи донишҷӯёро ба вучуд меоварад: барои гирифтани холҳои хуб донишҷӯ бояд кӯшиш намояд, ки аз рӯи ҳама мавзӯъҳои омӯҳташуда рейтингҳои баланд ҳосил кунад. Ғайр аз ин, иштирок накардан дар машғулиятҳо ва омода набудан ба онҳо ба рейтинги инфириодӣ бештар таъсир мерасонад.

Бад-ин минвол, ҳамгирои муассисаҳои таҳсилоти олӣ оид ба шартномаи Болоня байналмилалиқунонии таҳсилоти олӣ ва илмро пешбинӣ мекунад. Байналмилалиқунонӣ универсализми муайянро дар таҳсилот пешбинӣ мекунад, аммо он танҳо ба шарти маҳфузияти гуногуншаклии анъанаҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва забонии кишварҳои муҳталиф имконпазир аст.

Аз мавқеи таҳқиқоти мо, салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишгоҳи техникӣ ҳамчун маҷмӯи донишҳои гуманитарӣ маҳоратҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим, сифатҳои шаҳсиятӣ, таҷрибаи амалиро муайян менамояд, ки он муносибати арзишии мутахассиси ояндаи техникиро ба фаъолияти тамоюли иҷтимоии касбӣ муқаррар мекунад.

Таҳқиқоти олимон дар соҳаи дидактика ва коммуникатсияи байнифарҳангӣ нишон доданд, ки дар миёни қисматҳои сегона: забон, фарҳанг, коммуникатсия робитаи гусастнопазир вучуд дорад.

Забон ва фарҳанг ба таври чудонашаванда робита доранд, бе донистани забон ва фарҳанг коммуникатсияи байнифарҳангӣ имконпазир нест [165, с. 28]. Ҷойи марказиро дар назарияи коммуникатсияи байнифарҳангӣ салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ишғол мекунад [153, с. 28]. Мувофиқи назарияи таълими байнифарҳангӣ, салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ барои ба менталитети инфиродӣ ва коллективии ҳалқи дигар ворид шудан имкон медиҳад ва ошнӣ бо ақидаҳо, баҳодиҳӣ ва таҷрибаи умумияти дигари фарҳангиро пешбинӣ мекунад, зеро дар паси ҳар забони миллӣ ҳусусияти миллӣ-фарҳангии тимсоли ҷаҳон меистад, ки аз унсурҳо ва падидаҳои чудонашаванда ва барои ҳалқи мазкур муҳим иборат аст.

Дар давоми солҳои охир дар дидактикаи лингвистии ватанӣ ва хориҷӣ кӯшишҳои асосноккунии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба ҳарҷ дода шуданд (С. Н. Алиев, Г.Г. Қаршиева, В. В. Сафонова, П. В. Сисоев, С. Г. Тер-Минасова, S. J. Savignon ва дигарон).

Қонунмандиҳои асосие, ки асоси ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро таркиб медиҳанд, ба фикри мо, вобастагии ташаккули салоҳияти дар боло номбаршуда аз фарҳанги бунёдии шахсияти муҳассилин ва ҳусусиятҳои синнусолии онҳо, вобастагии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ фарҳангӣ аз сифатҳои қасбӣ ва шахсиятии омӯзгор, вобастагии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ аз ташкили шароитҳои роҳатбахши психологӣ дар ҷараёни таълим мебошанд.

Дар партави гуфтаҳои боло, бисёр методистон ҷунин мешуморанд, ки зимни омодасозии барномаҳо барои донишҷӯён оид ба ҷанбаҳои гуногуни 3Х пахлӯҳои муҳими зеринро ба назар гирифтан зарур аст. Барномаҳои мо бояд:

- «бесаводии фарҳангӣ»-ро барҳам зананд;
- тафаккури интиқодиро ҳавасманд созанд, яъне малакаҳои таҳлил ва маҳорати муқоиса карданро инкишоф диханд;
- барои фаҳмидани фарҳанги мамлакати дигар ва бавуҷудоварии ҳисси таҳаммулпазирӣ ба тарзи дигари хаёт, дини дигар, анъанаҳои дигар имкон диханд;

- барои аз байн бардоштани қолабҳои фарҳангӣ мусоидат кунанд;
- барои аз нофаҳмӣ дар забон парҳез намудан ёрӣ расонанд;
- кунҷковии донишҷӯён ба маърифати дигар фарҳангҳо ва фаҳмиши бехтари фарҳанги худиро таҳрик баҳшанд.

Методистони пешбар (С. Н. Алиев, И. Я. Бим, Н. Д. Галскова, Н.И.Гез ва гайра) ба мундариҷаи таълими фарҳанги ғайрзабонӣ воридсозии қисматҳои зеринро пешбинӣ мекунанд:

- шинохтани симоҳо ва рамзҳои фарҳангӣ;
- кор бо маҳсулоти фарҳангӣ (армуғонҳо, роҳнамоҳо, ҳаритаҳо, маркаҳо, аксҳо, комиксҳо ва ҳоказо);
- омӯзиши моделҳои ҳаёти ҳаррӯза (зери мағҳуми моделҳо тарзи ҳаёт ва мушкилот фаҳмида мешаванд);
- омӯзиши фарҳанги рафткор;
- омӯзиши модели коммуникатсия;
- омӯзиши арзишҳои миллие, ки меъёрҳои рафтторро ба вучуд меоранд;
- омӯзиши таҷрибаи фарҳангӣ ва таърихии мамлакат.

Маълумотҳои лингвистикаи прагматикро ба асос гирифта ва мақоми тағйирёftai 3X-ro ҳамчун воситаи муошират ва ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеаи ҷаҳониро мавриди таваҷҷуҳ қарор дода, методикаи муосир зарурати таҳқими ҷанбаҳои прагматикии омӯзиши забонро хосатан таъқид мекунад. Ин маънне дорад, ки зимни таълим натанҳо бадастоварии натиҷаҳои сифатӣ дар азхудкунии муоширати ғайрзабонӣ, балки инҷунин ҷустуҷӯи воридшавӣ ба фарҳанги дигар ва соҳибони он муҳим аст.

Сухан на ба таври одӣ аз хусуси забон, балки боз аз хусуси истифодаи он дар муоширати воқеӣ, азхудкунии амалии забон, яъне аз хусуси рушди «салоҳияти прагматикии байнифарҳангӣ» меравад [147, с. 55].

Дар стандарти давлатии сатҳи таълим оид ба 3X зикр мегардад, ки ташаккули салоҳияти коммуникативӣ бо донишҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва қишваршиносӣ, ба таври дигар, гӯиё бо «иҷтимоигардонии дубора» гусастнопазир вобаста аст. Бе донистани заминаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ салоҳияти

коммуникативиро ҳатто ба андозаи маҳдуд ташаккул додан ғайриимкон мебошад.

Мувофиқи тавсифи Е.И.Пассов, танҳо фарҳанг дар зухуроти мухталифи худ ба ташаккули шахсияти инсон мусоидат мекунад [126, с.39].

Е.И.Пассов истилоҳи нави «фарҳанги ғайрзабонӣ»-ро ҳамчун қисмати ҷудонашавандай мундариҷаи таълим тавсиф мекунад. Зери мағҳуми фарҳанги ғайрзабонӣ мо ҳама чизеро мефаҳмем, ки раванди азхудкуни ҶХ метавонад дар ҷанбаҳои маърифатӣ, инкишофдигӣ ва тарбиявӣ ба бор орад.

Азбаски объекти асосӣ на қишвар, балки дониши заминавии соҳибони забон, рафтори ғайрилафзии онҳо дар иқдомҳои коммуникатсионӣ, умуман фарҳанги онҳо мебошад, воридсозии қисмати иҷтимоӣ-фарҳангии ҶХ дуруст мебуд, ки дар асоси он муҳассилин оид ба воқеиятҳо ва анъанаҳои қишвар донишҳояшонро ташаккул диханд, ба гуфтугӯи фарҳангҳо шарик шаванд, бо комёбихои фарҳанги миллӣ дар тараққии фарҳанги умумииинсонӣ ошно гарданд.

Донистани фарҳанги миллиро намояндаи барои ҳама маъруфи ҷомеаи забонӣ Г.Д.Томаҳин донишҳои заминавӣ (background knowledge) меномад ва онҳоро донишҳо оид ба ашё ва падидаҳои фарҳанги миллӣ - воқеиятҳо ва донишҳо оид ба меъёрҳои умумимақбули рафтор (одоби муошират) ҷудо менамояд [169, с. 12].

Чунин муносибат ба ҳусусияти мавзӯи мо комилан ҷавобгӯ мебошад. Агар мо азхудкуни амалии ин ё он намуди фаъолияти нутқиро таълим дихем, таълими он танҳо тавассути амалия дар ин намуди фаъолият мумкин аст. Ба дигар сухан, дар машғулияташ аксар замон бояд муҳассилин кор қунанд, на муаллим, чунон ки бештар чунин рух медиҳад. Ин проблемаи суръатбахшии фаъолияти маърифатии толибилмон дар машғулияташ мебошад.

Вазифаи мо аз нишон додани тарзҳои дар шароитҳои мо нисбатан матлуби татбиқсозии муносибати мазкур дар машғулияти забони хориҷӣ иборат аст. Бо мақсади ошкор гардондани қисмати иҷтимоӣ-фарҳангшиносӣ таҳлили китобҳои дарсӣ ва адабиёти таълимии ватанӣ ва хориҷии мусоир, ки дар

муассисай таҳсилоти олии техниқӣ мавриди истифода қарор доранд, сомон дода шуд.

Айни ҳол дар байни китобҳои дарсии ватанӣ барои донишҷӯёни муассисай таҳсилоти олии техниқӣ маҷмӯи методии «Забони англисӣ» дар ду қисм, «Дастур оид ба фарҳангшиносӣ» дар ду қисм, «Хат бо забони англисӣ» ва «Тестҳо», ки колективи муаллифон таҳти роҳбарии В. В. Сафонова коркард намудааст, маъруфияти зиёд дорад.

Ин лавозимоти дарсӣ маводҳои саҳехи таълимӣ, супоришҳои проблемавӣ ва бозихои нақшофариро фаро гирифта, ба асосҳои коммуникатсияро азхуд кардани муҳассилин нигаронида шудаанд. Ба таркиби онҳо маводҳои дидактикӣ оид ба таъриҳ ва фарҳанги ИМА ва Британияи Кабир, ки дар шакли порчаҳо аз адабиёти бадей, маълумотҳои таъриҳӣ, мақолаҳои рӯзномаҳо ва маҷаллаҳо, матнҳои рекламавӣ-иттилоотӣ пешниҳод гаштаанд, дохил мешаванд. Тестҳои лексикӣ-грамматикии барои ичро пешниҳодшуда бо назардошти талаботи умуниаврупой ба дараҷаи азхудкуни забони англисӣ ҳамчун воситаи муюширати байналмилаӣ таҳия гардидаанд ва донишҷӯёно барои супоридани имтиҳонҳои байналмилаӣ оид ба забони англисӣ омода месозанд; донишҷӯён ҳамзамон бо талабот нисбати бароҳандозии мукотибаи шахсӣ ва корӣ ва нисбати фарҳанги нутқи хаттӣ шинос мешаванд.

Китобҳои дарсии муосир ва маводҳои методӣ аз Британияи Кабир ва ИМА: John and Liz Soars. *Beginner Headway fourth edition*. Oxford university Press 2016; John and Liz Soars. *Elementary Headway fourth edition*. fourth edition. Oxford university Press. 2016; John and Liz Soars. *Pre-Intermediate, Headway fourth edition*. fourth edition. Oxford university Press 2016; John and Liz Soars. *Intermediate, Headway fourth edition*. fourth edition. Oxford university Press 2016; Маҷаллаҳо: «English teaching FORUM» volume 55. Number 1. 2017; Works by EGON SCHIELE from the Leopold Museum. To be included in impressionist & modern art evening sale 5 February 2013. 34-35 new bond street London W1A 2AA; Рӯзномаҳо: THE TIMES (British newspaper); MOSCOW NEWS (Russia newspaper); MORNING STAR (British newspaper); BBC NEWS (British

newspaper) ва ғайра се низоми дидактико баравияни гуманистӣ дар таълим дохил мекунанд: ба истилоҳ, мактабҳои кушод (open education or open classrooms), услуби инфириодии таълим (The Learning-Styles Approach) ва таълим дар ҳамкорӣ (cooperative learning).

Дар Британияи Кабир, Австралия, ИМА таҷрибаи таълими муҳассилин аз *rӯi нақшаҳои инфириодӣ*, мутобикии услуби инфириодии таълим вуҷуд дорад. Дар ИМА ҳоло низ бисёр мактабҳои кушодро дидан мумкин аст. Ахириҳо, асосан, бо давраи ибтидоии таълим маҳдуд мебошанд. Толибилимон дар чунин муассисаҳо аз рӯи нақшаҳои инфириодӣ (worksheets) таълим мегиранд, ки онҳоро аввал зери роҳбарии омӯзгор таҳия мекунанд, баъд тадриҷан мустақилона барои як рӯз, як ҳафта, як моҳ ва ғайра тартиб медиҳанд. Услуби инфириодии таълим ҳатто баҳисобигирии речай биологии муҳассилинро пешбинӣ мекунад («мурғони сахархез» аз сахар дарс меҳонанд, «бумҳо» дар нимаи дуюми рӯз). Дар ин низомҳо бисёр ҷизҳои рағбатангез ва, бешубҳа, самарарабаҳш мавҷуданд, аммо барои шароитҳои комилан муайянни таҳсилоти элитарӣ.

Дар ин робита ба мо таҷрибаи таълим дар ҳамкорӣ ҳамчун муносибати умумидидактикийи концептуалӣ барои донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникий нисбатан судманд менамояд. Алалхусус, агар воқеияте ба ҳисоб гирифта шавад, ки ин технологияҳо ба низоми синфӣ-дарсӣ ба таври табии илова мегарданд ва ба мундариҷаи таҳсилот даҳл намекунанд. Инҳо технологияҳое мебошанд, ки барои самараноктар ба даст овардани натиҷаҳои пешбинишиудаи таълим ва ошкор соҳтани имкониятҳои эҳтимолии ҳар талаба имконият фароҳам меоваранд. Ҳусусияти фанни «Забони англисӣ»-ро ба ҳисоб гирифта, ин технологияҳо метавонанд барои тезонидани фаъолияти маърифатӣ ва нутқии ҳар донишҷӯи гурӯҳ шароитҳои заруриро таъмин кунанд, ба ҳар толибилим барои идрок ва фаҳмиши маводи забонӣ, ҳосилсозии таҷрибаи коғии шифоҳӣ оид ба ташаккули малакаҳо ва маҳоратҳои лозимӣ имконият диханд.

Бад-ин гуна, баъзе вариантҳои таълим дар ҳамкориро меорем.

Student Team Learning (STL, таълим дар даста).

Ин метод ба «мақсадҳои гурӯҳӣ» (team goals) ва комёбии ҳамаи гурӯҳ (team success), ки он метавонад танҳо дар натиҷаи кори мустақилонаи ҳар узви гурӯҳ (даста) дар ҳамкории доимӣ бо дигар аъзои ҳамон гурӯҳ зимни кор бар болои мавзӯй/проблема/масъалаи мавриди омӯзиш ба даст оварда шавад, таваҷҷуҳи хоса зоҳир созад. Ҳамин тарик, вазифаи ҳар донишҷӯ аз он иборат аст, ки ҳар иштирокчии даста донишҷои заруриро азхуд қунад, малакаҳои заруриро ташаккул дидад ва зимнан бояд қулли аҳли даста донад, ки ҳар узви он ба чӣ комёб гардид.

Таъкиди ахирӣ эзоҳи хурдери талаб менамояд. Фаҳмост, ки қобилиятҳои донишҷӯён оид ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ гуногунанд. Яке мавод ва маҳоратҳои даҳлдори нутқиро осон азхуд мекунад. Ба дигарон, бо вучуди кӯшишҳои зиёдашон, ба даст овардани ҳамон натиҷаҳо муюссар намегардад. Агар зимни кор дар гурӯҳ натиҷаҳои воқеии ҳар кас арзёбӣ гардад, он гоҳ ҳеч кас якҷоя бо донишҷӯи суст кор кардан намехоҳад, умуман ба зудӣ худро ақиб мекашад. Бино бар ин, дар давраи ҳамкории муҳассилин дар гурӯҳҳо мухим аст, ки начандон натиҷаҳои воқеии донишҷӯи суст, балки талошу ҷадале, ки ў барои ҳосил кардани натиҷаҳои зарурӣ ба ҳарҷ медиҳад, баҳогузорӣ карда шавад. Ин хеле одӣ ба даст оварда мешавад. Дар гурӯҳ ба ў вазифаи барои ичро на он қадар мураккаб ё ҳаҷман хурдтар дода мешавад. Вале ў бояд ба идроки пурраи ин мавод ноил гардад. Дар ин маврид ягон ҳел гузашт мумкин нест. Сарвари гурӯҳ доимо ўро зери назора мегирад ва ба андозаи зарурат ёриаш мерасонад, аммо дар ягон ҳолат ба ҷои ў корро ичро намекунад ва варианти тайёро ба ў намедиҳад. Вазифаи сарвар аз такроран фаҳмондан иборат аст. Агар баъдан тест барои санҷидани фаҳмиши маводи нав ё самаранокии ин ё он малака пешбинӣ шуда бошад, он гоҳ бояд муаллим ҳамчунин мушкилӣ ва ҳаҷми супориширо вобаста аз дараҷаи таълимдидагии муҳассилин чудо қунад. Агар ба донишҷӯи тавоно, масалан, ба ҳисоби миёна барои баҳои аъло гирифтани ичрои 10 супориш ҳатмӣ бошад, пас барои донишҷӯи миёна 8, барои суст 6. Ҳама ҳолҳо ҷамъ карда мешаванд ва ба гурӯҳ баҳои миёна барои тести мазкур дода мешавад. Он гоҳ, аз як тараф, ҳар донишҷӯ мувофиқи имкониятҳои

инфиродии худ метавонад ба даста миқдори якхелаи холҳоро биёрад ва худро маҳдуд хис намекунад. Аз дигар тараф, ҳар узви гурӯҳ барои омодагии беҳтар ба тест, азхудкуни беҳтари мавод манфиатдор мебошад [140, с. 14]. Ин аст принсипи асосии технологияи мазкур: *масъулиятро ба зиммаи худ мегирем!* Ҳар кас натанҳо барои комёбихои худ, балки инчунин барои комёбихои рафиқонаш дар даста ҷавоб мегӯяд. Ҳамчун вариантҳои чунин муносибат ба ташкили таълим дар ҳамкорӣ кори инфиродӣ-гурӯҳӣ [147, с. 54] (Student-Teams - Achievement Divisions - STAD) ва даставӣ-бозигӣ (Teams-Games-Tournament - TGT)-ро баррасӣ кардан мумкин аст.

Дар мавриди аввал донишҷӯён ба гурӯхи ҷоркасӣ (ҳатман аз лиҳози дараҷаи таълимнокӣ гуногун, духтарон ва писарон) чудо мешаванд. Омӯзгор маводи навро мефаҳмонад, баъд ба донишҷӯёни гурӯҳ пешниҳод менамояд, ки онро мустаҳкам қунанд, барои фаҳмидани ҳама ҷузъиёташ қӯшиш ба ҳарҷ диҳанд. Бо забони психологӣ гӯем, кор оид ба ташаккули асоси тамоюлии амалиёт (аммо барои ҳар донишҷӯ) сомон дода мешавад. Супориш ҳамчун дар мавриди пешина, ё қисм-қисм (ҳар донишҷӯ қисми худро ичро мекунад), ё ба таври «фирфирак» (ҳар супориши минбаъдаро донишҷӯи баъдина ичро мекунад, метавонад ё донишҷӯи тавоно ё суст шурӯъ намояд) ичро карда мешавад. Зимнан ичрои ҳар супоришро ҳар донишҷӯ мефаҳмонад ва ҳамаи гурӯҳ месанҷад.

Пас аз вазифаҳоро ичро кардани ҳамаи гурӯҳ муаллим тест барои тафтиши дарки маводи нав медиҳад. Супориҳҳои тестро муҳассилин инфиродан, бе гурӯҳ ичро мекунанд. Дар ин зимн ҳам муаллим, албатта, мураккабии супориҳҳоро барои донишҷӯён аз рӯи мураккабӣ ва ҳаҷм ҷудо менамояд. Вале бо тафовут аз мавриди пешина ҳар донишҷӯ шахсан арзишдоварӣ мегардад ва баҳои ӯ ба натиҷаҳои гурӯҳ таъсир намегузорад.

Ба сифати як навъи чунин кор метавонад, масалан, *кори инфиродӣ дар даста* (Team Assisted Individualization - TAI) хидмат расонад. Донишҷӯён оид ба натиҷаҳои тестгузаронии пештара вазифаи инфиродӣ мегиранд ва минбаъд бо суръати худ, инфиродӣ, аммо дар ҷорҷӯбаи даста меомӯзанд. Принципиан

дастаҳои гуногун метавонанд бар болои вазифаҳои гуногун кор қунанд. Аъзои даста ҳангоми ичрои вазифаҳои инфириодии худ ба якдигар мадад мерасонанд, дар дафтари маҳсус муваффақиятҳо ва пешравии ҳар узви дастаро қайд менамоянд. Тестҳои чамъбастӣ низ ба таври инфириодӣ, бе гурӯҳ гузаронда мешаванд ва онҳоро худи донишҷӯён (арзишдоварони дар гурӯҳ маҳсусан ҷудокардашуда) баҳо медиҳанд. Ҳар ҳафта муаллим миқдори мавзӯъҳо, вазифаҳо оид ба барнома ва нақшаҳои дарсхои ичрокардаи ҳар даста, муваффақиятнокии ичрои онҳоро дар синф ва хона (вазифаи хонагӣ) қайд мекунад, муваффақиятҳои нисбатан барҷастаи гурӯҳҳоро маҳсусан қайд мекунад. Ин намуди бисёр ҳуби фаъолият зимни кор бар болои хониши хонагӣ мебошад. Ҳамин гуна, вақти зиёдро барои машғулият сарфа кардан даст медиҳад, ки он ҷо масъалаҳои марбут бо матни хондашуда факат барои баррасӣ пешниҳод карда мешаванд. Азбаски толибилмон мустақилона ба муваффақиятнокии азхудкуни маводи нав аз ҷониби ҳар донишҷӯи гурӯҳ назора мебаранд, барои муаллим вақти кори инфириодӣ бо гурӯҳҳо ё донишҷӯёни алоҳидае, ки ба ёрии ӯ ниёз доранд, пайдо мегардад.

Навъи чунин ташкили фаъолияти гурӯҳӣ *фаъолияти даставӣ-бозигӣ* мебошад [88, с. 45]. Омӯзгор ҳамчун дар мавриди пешина маводи навро мефаҳмонад, кори гурӯҳиро барои ташаккули тамоюл созмон медиҳад, аммо ба ҷои тестгузаронии инфириодӣ ҳар ҳафта дар байни дастаҳо мусобиқаҳои зӯрзмой пешниҳод мекунад. Барои ин «мизҳои зӯрзмой», паси ҳар миз се донишҷӯи аз лиҳози дараҷаи таълимидагӣ баробар (сустҳо бо сустҳо, тавоноҳо бо тавоноҳо) ташкил дода мешаванд. Вазифаҳо боз ҳам аз рӯйи мураккабӣ ва ҳаҷм чудо-чудо дода мешаванд. Голиби ҳар миз ба дастаи худ миқдори яхелан холҳо новобаста аз «ҷадвал»-и миз меоварад. Ин маъное дорад, ки донишҷӯёни суст бо донишҷӯёни аз ҷиҳати неру бо онҳо баробар барои муваффақият овардан ба дастаи худ имкони баробар доранд. Дастасе, ки миқдори бештари холҳоро мегирад, ғолиби зӯрзмой бо мукофоти муносиб эълон карда мешавад. Дар машғулиятҳои забони ҳориҷӣ ин метавонад намудҳои гуногунтарини

корҳои хаттии муҳассилин бошад: тестҳои грамматикӣ, лексикӣ; нақлҳои хурди матнҳои хондашуда, иншоҳо ва ғайра.

Гумон меравад, ҳама гуфтаҳои боло ақидаи моро аз он хусус, ки таълим дар ҳамкорӣ, ки мо онро ҳамчун яке аз намудҳои гуногуни муносибати тамоюли шахсиятӣ дар тадриси забони хориҷӣ мепазирем, имкон медиҳад проблемаҳои дар оғоз нишондодашуда ҳал карда шаванд. Дар натиҷаи кори мураттаб ва мақсаднок (албаттa, хуб фикркардашуда ва омодакардашуда) дар ҳамкорӣ кифоятан зиёд кардани вақти амалияи шифоҳӣ ва нутқӣ барои ҳар донишҷӯ дар машғулият имкон фароҳам оварда, ба ҳар донишҷӯ барои дар шуури ҳуд ташаккул додани низоми забони мавриди омӯзиш мүяссар мегардад. Ин таҳкурсии хуби азхудкунии токасбии забон мебошад.

Муносибати дигарро дар ташкили таълим дар ҳамкорӣ (cooperative learning) профессор Elliot Aronson соли 1978 коркард намуд ва Jigsaw унвон гузошт (дар тарҷумаи таҳтуллафзӣ аз англисӣ - арраи нафис, дастарраи мошинӣ) [71, с.41]. Дар амалияи педагогӣ чунин муносибат мухтасаран «арра» номида мешавад. Муҳассилин 4-6-нафарӣ гурӯҳҳо барои кор бар болои маводи таълимӣ, ки ба порчаҳо (қисматҳои мантиқӣ ё маънӣ) тақсим карда шудаанд, ташкил медиҳанд. Чунин кор дар машғулияти забони хориҷӣ дар давраи истифодаи эҷодкоронаи маводи забонӣ ташкил дода мешавад [88, с. 46]. Масалан, ҳангоми кор оид ба мавзӯи «Саёҳат» зермавзӯҳои гуногунро чудо кардан мумкин аст: саёҳат дар баҳр, саёҳат бо тайёра, бо қатора, пиёда, бо мошин. Аз рӯйи дигар аломатҳо низ, як намуди саёҳатро барои кулли гурӯҳ асос қарор дода, зермавзӯҳоро чудо кардан мумкин мебошад: интихоби хатсайр, фармоиши чиптаҳо, ғуноварии бору буна, фармоиши меҳмонхона ва ҳоказо. Ҳар узви гурӯҳ оид ба қисми ҳуд мавод меёбад.

Баъд муҳассилин, ки ҳамон як масъаларо меомӯзанду аммо дар гурӯҳҳои муҳталиф кор мекунанд, вомехӯранд ва ҳамчун коршиносони масъалаи мазкур мубодилаи иттилоот мекунанд. Ин «воҳӯрии коршиносон» номида мешавад. Сипас онҳо ба гурӯҳҳои ҳуд бармагарданд ва ҳама чизи наверо, ки худашон фаҳмиданд, ба дигар аъзои гурӯҳ меомӯзонанд. Инҳо, дар навбати ҳуд, оид ба

қисмати вазифаи худ ҳисобот медиҳанд (монанди дандонаҳои як аппа). Албатта, кулли муюшират бо забони хориҷӣ анҷом дода мешавад. Ҷун роҳи ягонаи азхудкуни маводи ҳама порчаҳо ва бад-ин тарз омодасозии саёҳат бо дикқат гӯш кардани шарикони даста ва қайд гузоштан дар дафтарҳо мебошад, ягон қӯшиши зиёдатӣ аз ҷониби омӯзгор талаб карда намешавад. Толибильмон беҳад манфиатдоранд, ки рафиқони онҳо вазифаи худро боинсофона ичро намоянд, зоро ин метавонад ба баҳои ҷамъбастии онҳо инъикос ёбад.

Ҳар кас дар алоҳидагӣ ва ҳама даста дар маҷмӯъ оид ба кулли мавзӯъ гузориш медиҳад. Дар давраи ҷамъбастӣ, ки рӯбарӯ гузаронда мешавад, муаллим метавонад аз ҳар гуна донишҷӯҳои ҳоҳиш кунад, ки ба ҳар гуна саволи марбут бо мавзӯъ ҷавоб дихад. Зимнан саволҳоро натанҳо ва ҳатто начандон муаллим, балки аъзои гурӯҳҳои дигар медиҳанд. Донишҷӯёни як гурӯҳ ҳақ доранд, ки ҷавоби рафиқи худро, он тавр ки лозим медонад, пурра созанд. Иловаҳо ба ҳисоби умумӣ дароварда мешаванд. Аммо саволҳои дигар гурӯҳҳо низ ба ҳисоби ин гурӯҳҳо доҳил карда мешаванд. Муаллим холҳоро шуморида, танҳо натиҷаи ниҳоиро эълон мекунад, то ки ҳуди баррасӣ, мубоҳисаро ба василаи кор кардани холҳо табдил надихад. Ин бояд баррасии комилан табиие бошад, ки онро муаллим фақат дар мавриди зарурие, ки ба ҳуди муҳассилин мусассар нагардад, таҳрик мебахшад.

Соли 1986 R. Slavin шакли дигари ин метод «Appa-2» (Jigsaw-2)-ро коркард намуд, ки кори муҳассилинро дар гурӯҳҳои иборат аз 4-5-нафарӣ пешбинӣ мекунад [71, с. 32]. Ба ҷойи он, ки ҳар узви гурӯҳ қисми алоҳидаи кори умумиро гирад, ҳамаи даста бар болои ҳамон як мавод кор мекард (масалан, бо матни бунёдӣ оид ба мавзӯи «Саёҳат» чопӣ ё овозӣ шинос мешуд). Вале зимнан ҳар узви гурӯҳ зермавзӯи худро мегирифт, ки онро маҳсусан батафсил коркард мекард ва дар он коршинос мешуд. Воҳӯриҳои коршиносон аз гурӯҳои муҳталиф бокӣ мемонданд. Дар охири силсила кулли толибильмон буриши инфиродии санчиширо мегузаштанд, ки баҳогузорӣ мешуд. Натиҷаҳои толибильмон ҷамъ карда мешуданд. Дастое, ки миқдори баландтарини холҳоро соҳиб гаштааст, мукофотонида мешуд [71, с. 34].

Кори инфириодии мустақилона зимни фаъолияти таълимӣ оид ба технологияи ҳамкорӣ гӯиё ҳиссачаи ибтидой, маъмулии кори мустақилонаи колективӣ мешавад [25, с. 56]. Натиҷаи он, аз як тараф, ба натиҷаи кори гурӯҳӣ ва коллективӣ таъсир мерасонад, аз дигар тараф, натиҷаҳои кори дигар аъзои гурӯҳ, тамоми коллективро дар бар мегирад. Ҳар талаба ҳам аз натиҷаи кори гурӯҳӣ ва ҳам аз натиҷаи кори коллективӣ истифода мебарад, аммо дар марҳалаи навбатӣ, ҳангоми чамъбасти натиҷаҳо, баррасии онҳо ва пазириши қарори умумӣ, ё ҳангоми кор бар болои вазифа/лоиҳа/проблемаи навбатие, ки толибилмон донишҳои бо саъю кӯшиши кулли гурӯҳ бадастоварда ва коркардшударо истифода мебаранд.

Зикр бояд кард, ки ташкил намудани гурӯҳҳо ва ба онҳо супоришҳои дахлдор додан кофӣ нест. Моҳияти кор маҳз аз он иборат аст, ки худи донишҷӯ ба даст овардани донишҳоро бихоҳад. Масали маъруфи ҳакимонро медонед: «Ман метавонам шутурро назди обхӯра барам, вале наметавонам маҷбур созам, ки бинӯшад!» Аз ин сабаб ангезаи фаъолияти мустақилонаи таълимии муҳассилин на камтар, балки бештар муҳим аст нисбат ба тарзи ташкил, шароитҳо ва методикаи кор оид ба супориш. Аммо маҳз кори якҷоя барои фаъолияти маърифатӣ, барои коммуникатсия нағз таҳрик мебахшад, чунки дар ин маврид ҳамеша ба ёрмандӣ аз ҷониби рафиқон умединор будан мумкин аст. Муаллим метавонад ба донишҷӯёни алоҳида таваҷҷуҳи зиёд дихад, зеро ҳама ба кор машғуланд.

Амалан, ин таълим дар раванди муюшират, муюширати толибилмон бо якдигар, тавре ки дар боло аллакай гуфта шуд, ҳатман бо забони ҳориҷӣ; муюширати толибилмон бо омӯзгор мебошад, ки дар натиҷаи он робитаи ин қадар зарурӣ ба вучуд меояд. Ин муюширати иҷтимоист, чунки дар рафти муюшират толибилмон ба навбат нақшҳои гуногуни иҷтимоӣ - сарвар, иҷроқунанда, ташкилдиҳанда, гузоришгар, коршинос, муҳаққиқ ва ғайраро иҷро мекунанд [97, с. 116]. Албатта, ҳангоми истифодаи таълим дар ҳамкорӣ дар машғулиятҳои забони ҳориҷӣ аз ҳама душвор ноил гаштан ба он аст, ки муҳассилин дар гурӯҳҳои хурд бо забони ҳориҷӣ муюшират кунанд (ба

истисной мавридхое, ки супориш барои ташаккули АТА таъйин карда шудааст, алалхусус нисбат ба маводи грамматикӣ). Вале амалия нишон медиҳад, ки зимни таваҷҷуҳи кифоятан исроркорона аз ҷониби муаллим, рад кардани гузориши натиҷаҳо, агар муошират бо забони модарӣ роҳандозӣ шуда бошад, ин талабот аввал бо мушкилӣ, баъд тадриҷан бо майли том иҷро карда мешавад.

Дар мавриди мазкур чунин технологияҳои таълим аҳамиятнок мебошанд ва маҳз:

Ошнӣ бо ҳусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии баргузории мубоҳиса ба забони англисӣ, таълими одоби нутқ, техникаи омодасозии маводҳо барои ширкат дар мубоҳисаҳо бо забони хориҷӣ [114, с. 26]; ошнӣ бо ҳусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии мубоҳисаҳо ҳамчун аломатҳои хоси тарзи ҳаёти британиӣ, таълими рафтори нутқӣ дар вакти мубоҳисаҳо бо забони англисӣ дар шароитҳои муоширати расмӣ ва ғайрирасмӣ; таълими тағйирёбии грамматикӣ ва лексикии нутқи англисӣ дар шароитҳои муоширати дар ҷорҷӯбаи мавзӯъҳои омӯҳташуда дар ҳолатҳои муоширати ҳаррӯзai майшӣ, маъмурӣ, таълими; масъалаи такя ба забони модарӣ аз ҷиҳати таҷрибаи ҳам забонӣ ва ҳам коммуникативии иҷтимоӣ-фарҳангии муҳассилин, инчуни такя ба забони хориҷӣ ҳамчун асос барои азnavфаҳмии забон ва фарҳанги худӣ ва ғайра.

Барои муайян гардондани методикаи тафтиши технологияи аз ҷониби мокоркардшудаи татбиқи технологияҳои педагогӣ дар машғулиятҳои забони англисӣ дар давраи аввал бо муаллим (9 муаллими забони англисӣ) ва донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоиши Ҷонни Уинстон, инчунин такя ба забони хориҷӣ ҳамчун асос барои азnavфаҳмии забон ва фарҳанги худӣ ва ғайра:

1. Тафовути сифати донишҳои бадастовардашуда зимни ба амал ҷорисозии технологияи муосири педагогӣ аз ҷӣ иборат аст?
2. Афзалияти ба амал ҷорисозии технологияи муосири педагогӣ дар машғулиятҳои забони англисӣ аз ҷӣ иборат аст?
3. Оё ба амал ҷорисозии технологияи муосири педагогӣ ба технологияи анъанавӣ метавонад алтернативӣ бошад?

**Арзёбии дарацахои самаранокии технологияи педагогӣ дар
денишҷӯёни ГО ва ГС (ба хисоби %%)**

Чадвали 1

№ р/т	Дарацахои самаранокии технологияи педагогӣ	Аз уҳдааш баромаданд		Аз уҳдааш қисман баромаданд		Аз уҳдааш набаромада- нд	
		ГО	ГС	ГО	ГС	ГО	ГС
1.	Тафовути сифати денишҳои ба даст овардашуда зимни ба амал ҷорисозии технологияи мусоири педагогӣ аз чӣ иборат аст? Афзалияти ба амал ҷорисозии технологияи мусоири педагогӣ дар машғулиятҳои забони англисӣ аз чӣ иборат аст?	35,2	23,3	44,3	30,6	20,5	46,1
2.	Оё ба амал ҷорисозии технологияи мусоири педагогӣ ба технологияи анъанавӣ метавонад алтернативӣ бошад?	36,4	21,1	45,3	31,6	18,3	47,3
3.		51,2	19,5	40,6	33,3	8,2	47,2

Натиҷаҳои назарпурсии анкетавии бо денишҷӯёни гурӯҳҳои озмоиши гузаронидашуда нишон доданд, ки аз уҳдаи вазифаи аввал 35, 2 % баромаданд, 44, 3 % қисман аз уҳдааш баромаданд, 20, 5 % денишҷӯён аз уҳдааш набаромаданд; аз уҳдаи вазифаи дуюм 36, 4 % комилан баромаданд, 45, 3 % қисман баромаданд, 18, 3 % денишҷӯён набаромаданд; аз уҳдаи вазифаи сеюм 51, 2 % комилан баромаданд, 40, 6 % қисман баромаданд, 8, 2 % денишҷӯён набаромаданд. Ин нишондодҳо гувоҳи онанд, ки аксарияти қулли денишҷӯёни ГО ақидаи татбиқи технологияи мусоири педагогии таълим дар машғулиятҳои забони англисиро ҷонибдорӣ менамоянд. Натиҷаҳои назарпурсии денишҷӯёни ГС оид ба фоизи пасти иҷрои вазифаи мазкур шаҳодат медиҳанд.

Дар ҷараёни сухбат бо 9 нафар муаллими забони англисӣ оид ба саволи «Барои татбиқгардонии босамараи технологияҳои мусоири педагогии таълим дар машғулиятҳои забони англисӣ чӣ бояд кард?» онҳо изҳор намуданд, ки истифодабарӣ ва татбиқгардонии технологияҳои мусоири педагогии таълимро дар машғулиятҳои забони англисӣ ҳатмӣ мешуморанд. Муаллимони алоҳида

посух доданд, ки мекүшанд ба мундарицаи машғулиятҳо унсурҳои технологияҳои муосири педагогии таълимро ворид созанд. Ҳамин тавр, назарпурсии гузарнидашуда нишон дод, ки на ҳама омӯзгорон бо адабиёти оид ба ин масъала зарурӣ ошноянд. Пас барои он, ки ҳама омӯзгорони забони англисӣ аз технологияҳои муосири педагогии таълим огоҳ бошанд, мо ба роҳ андохтани семинари илмиеро лозим донистем, ки ба ҷорӣ гардонидани технологияҳои муосири педагогии таълим дар машғулиятҳои забони англисӣ ва гузаронидани кори сифатноки беруназсинфӣ мусоидат мекард.

Бад-ин гуна, ғояҳои асосии барои ҳама вариантаҳои дар ин ҷо тасвиргардида хос - умумияти мақсадҳо ва вазифаҳо, масъулияти инфириодӣ ва имкониятҳои барвақтии муваффақият имкон медиҳанд, ки ба ҳар донишҷӯ тамоюл гирифта шавад. Ҳамин аст равияи тамоюли шахсиятӣ дар шароитҳои бисёрфарҳангии муассисаи таҳсилоти олии техникӣ, чун яке аз усулҳои имконпазир ба татбиқи технологияҳои педагогӣ ҳамчун воситаи баландбардории сифати таълими забони ҳориҷӣ мусоидат менамояд.

2.2. Технологияҳои компьютерӣ ҳамчун яке аз роҳҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ

Ҳамгирии ҶТ дар фазои ҷаҳонии таҳсилот рағбати муҳаққиқонро ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба вуҷуд меоварад, ҷустуҷӯи технологияҳо ва ҳаллҳои нави педагогиро, ки ба самарабаҳшии фаъолияти маърифатии донишҷӯён ва ангезаи таълим мусоидат мекунад, талаб менамояд. Бо ҳамин фаҳмонда мешавад таваҷҷуҳи муҳаққиқон ба ҷустуҷӯи технологияҳо, методҳо, воситаҳо, шаклҳои нави таълим, ба имкониятҳои ошкорсозии иқтидори шахсиятии муҳассилин (И. А. Зимняя, З. И. Рябикина, Е. Г. Сомова, В. В. Сериков, И. С. Якиманская ва дигарон).

Охири асри XX бо компьютериунонии муқтадир, телевизиони маҳворай ва инкишофи босуръати воситаҳои электронии коммуникатсия тадриҷан сайёра Замиро ба «хуҷраи коммуналии коммуникативӣ ва бисёрфарҳангӣ» табдил дод, ки дар он ҳама кишварҳо ва ҳалқҳо дар вобастагии бузург аз яқдигар қарор

доранд ва бе қобилияти онҳо ҷиҳати ҳамкорӣ бо якдигар ва ёфтани ҳаллҳои мушкилоти саросарӣ дурнамои рушди инсоният хеле душвор аст. Ана барои чӣ дар остонаи ҳасорсолаи нав ғояҳо марбут ба таълими муоширати байнифарҳангӣ ҳамчун яке аз мақсадҳои зарурии омӯзиши 3X кифоятан зуд пайдо гаштанд.

В. В. Сафонова зикр мекунад, ки гуфтугӯи фарҳангҳо донистани фарҳанги худӣ ва фарҳанги мамлакати забони мавриди омӯзишро назардошт менамояд [152, с. 69]. Донистани кишваршиносӣ, яъне донистани он, ки мавқei ҷуғрофӣ ва иқлими кишвар чӣ тавр майшат, иқтисодиёт ва робитаҳои анъанавии онро муайян мекунад, донистани давраҳои асосии инкишофи таърих, одамони барҷаста ва ҳодисаҳои муҳим, ойинҳо ва маросимҳои динӣ вазифаи муоширати байнифарҳангиро осон мегардонад, ба маҳорати ёфтани умумиятҳо ва фарқиятҳо дар анъанаҳо ва тарзи ҳаёти мо мусоидат мекунад, барои бароҳандозии гуфтугӯ дар сатҳи баробар имкон медиҳад.

Истифодаи компьютер дар таълими забони англисӣ, ба ақидаи бисёр таҳқиқотчиён [184, с. 82], зимни таълими воқеиятҳои забонӣ, воҳидҳои забонӣ, ки на эҷодкорона, балки тайёр буда, дар барномаҳои компьютерӣ зуд таҳти корфармоии методӣ қарор мегиранд, тариқи беҳтарин мебошад.

Мақсади таълими забони ҳориҷӣ дар муассисаи таҳсилоти олии техникий азҳудкунии салоҳияти коммуникативӣ аст, яъне начандон таълими низоми забон (салоҳияти лингвистӣ), балки азҳудкунии амалии забони ҳориҷӣ мебошад. Дуруст, ки зимнан боз як қонунияти методикаро набояд фаромӯш кард: чунон таълим бояд дод, ки дар раванди азҳудкунии фаъолияти нутқии ғайрзабонӣ дар шуури толибilm низоми забон ташаккул ёбад. Мутаассифона, амалан ҳамаи китобҳои забони ҳориҷӣ ин ҳусусиятҳои фанро ба ҳисоб намегиранд ва бо назардошти қадом як донишҷӯи миёна таҳия карда мешаванд. Ин норасоиро аз ҳисоби методҳои истифодашаванда, усулҳои таълим, технологияҳои таълим ҷуброн кардан мумкин ва зарур аст. Бино бар ин аз миёни кулли ғановати муносибатҳо, методҳои дар методика коркардшуда оид ба он андешидан меарзад, ки ҳамон гунаҳоеро интихоб кардан, аз лиҳози

технологӣ коркард намудан бояд, ки битавонанд ба ҳар донишҷӯ имконияти на камтар аз 15-20 дақиқа амалияи шифоҳӣ дар машғулиятро фароҳам оваранд. Зимнан имконияти инфиридикунонӣ ва ҷудогардонии таълимро бо баҳисобирии қобилияташои толибилмон таъмин кардан муҳим аст [95, с. 54].

Проблемаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ хеле гуногунпаҳлу ва ноҳамгун мебошад. Таркиби мағҳумии он дар барҳӯрдгоҳи таҳқиқот оид ба соҳаи педагогика, фалсафа, лингвистика, психология меистад. Марбут ба ин асарҳои шомили ҳусусияти байнифание, ки дар онҳо ҷанбаҳои муҳталифи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён ошкор карда мешаванд, аҳамияти муайян доранд [78, с. 15].

Дар рафти таҳқиқоти як қатор олимон (С. С. Авғонов, С. Н. Алиев, Е. В. Киселёва, С. Э. Неъматов, В. В. Сафонова, П. В. Сисоев ва дигарон) муқаррар карда шудааст, ки раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ таъсири педагогиро мепазирад. Он метавонад ба шарти ҳамкорӣ ва баҳисобирии заминаҳои психологӣ-педагогӣ (қобилияташои забонии донишҷӯён, ангеза ба омӯзиши забони хориҷӣ), инчунин зимни мавҷудияти муносабати низомнок ба ташкили он сермаҳсул гардонда шавад. Сермаҳсулгардониро олимон ҳамчун таълими фаъолона ба василаи ҳолатҳои коммуникативии нутқӣ дар асоси муносабати заминавӣ баррасӣ мекунанд, яъне таваҷҷуҳ асосан ба рушди қисми таркибии нутқии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар асоси ҳолатҳои додашудаи коммуникативӣ нигаронида мешавад. Таҳқиқоти педагогӣ мувофиқи мақсад будани таълими забонро бо назардошти муносабати тамоюли шахсиятӣ ва тақвияти равиши коммуникативии забон (И. А. Мартянова, Е. И. Пассов, З. Х. Сайфуллоева, А. В. Хуторской, Н. Н. Шоҳиён ва дигарон), дар амал ҷорисозии технологияҳои педагогӣ (В. П. Беспалко, Н. Н. Оголтсова, Г. К. Селевко, Н. Е. Шуркова ва дигарон) эътироф намуданд.

Бо вучуди ин, механизми ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ ба таври кофӣ омӯхта нашудааст ва мо дар асоси таҳлили адабиёти психологӣ-педагогӣ пешниҳод

кардем, ки ташаккули салохияти ичтимой-фархангӣ бомуваффақияттар мегузарад, агар шароитҳои созгари таълим ташкил карда шаванд ва технология бо истифодаи методи интерактивӣ ва маҳз истифодаи маҷмӯйӣ ва давра ба давраи шаклҳои ҳархелаи машғулиятҳои интерактивӣ коркард карда шавад.

Технологияи маҳсулнок гардондани таълим, ки дар давраи муосири таълими забони хориҷӣ истифода бурда мешавад, дар ҷорҷӯбаи қисматӣ-амсилавии таълим ба амал татбиқ меёбад, яъне ба назарияи ташаккули давра ба давраи амалиёти ақлонӣ такя менамояд (П. Я. Галперин, В. В. Давидов, Л. В. Занков, Д. Б. Элконин). Баъзе таҳқиқот ба сермаҳсулгардонии ташаккули салохияти ғайрзабонӣ бо ёрии технологияҳои мултимедиавӣ баҳшида шудаанд (Н. Н. Оголтсова, Л. Н. Чуксина ва дигарон).

Ба назари мо чунин менамояд, ки истифодаи компьютер дар машғулиятҳои аудиторӣ оид ба забони хориҷӣ, инчуни барои кори мустақилона беандоза васеъ аст. Ин нафақат муносибати заминавӣ мебошад, ки он гоҳ компьютер маҷмӯи пурраи вариантҳои таҳлили матн - ҷустуҷӯи заминавии иттилоот ба забон, хониши бунёди таҷдидшавандай сайтҳои интернетӣ, рӯзномаҳои маъруфи ғайрзабонӣ, истифодаи барномаҳои компьютерии луғавӣ, тартибидиҳии мустақилонаи луғатҳо ва ҳоказоро пешниҳод месозад. Балки ин боз муносибати коммуникативӣ мебошад, ки бо воситаҳои мултимедиа ва имкони табодули иттилоот бо забони хориҷӣ зимни мукотибаи электронӣ ва истифодаи чат-технологияҳо амалӣ карда мешавад.

Муҳаққиқон Е. И. Ананева, Е. В. Коротаева, Т. Рибакова, В. В. Семёнов ва дигарон истифодаи методи интерактивии таълими забони хориҷиро на дар ҷорҷӯбаи таълими компьютерӣ, балки дар ҷорҷӯбаи шабакаи бисёрпаҳлуи муносибатҳо ва равобити мутақобилаи гурӯҳҳои муҳассилин ва муаллим баррасӣ менамоянд.

Ба фикри мо, моделсозии технологияи ташаккули салохияти ичтимой-фархангӣ бо истифодаи методи интерактивӣ ва маҳз муносибатҳои субъект-субъектӣ дар байни донишҷӯ ва омӯзгор, донишҷӯ ва гурӯҳи донишҷӯён, гурӯҳҳои бо ҳам рақобаткунанда ва ҳамкориқунандаи донишҷӯён, донишҷӯ ва

муҳити виртуалии компьютерии бисёргариант ҳамчун асбоби миёнрави ҳамкорӣ бо дигар субъект, инчунин муносибатҳои субъет-субъектии донишҷӯ ҳамчун субъект бо барномаи компьютерӣ ҳамчун объект басо аҳамиятнок аст [91, с. 4].

Хусусиятҳои салоҳиятҳо ва қобилиятҳои забонӣ ва нутқӣ дар илм ба шакли дихотомияи созгори типҳои когнитивӣ-лингвистӣ ва коммуникативӣ-нутқии азхудкуни забони хориҷӣ пешниҳод карда шудаанд. М. К. Кабардов мағҳуми таълими когнитивии таълим (нисбатан самараноктар барои типи когнитивӣ-лингвистии азхудкуни забон) ва таълими тамоюли коммуникативии забони хориҷӣ (нисбатан самараноктар барои типи коммуникативӣ-нутқии азхудкуни забон)-ро ворид намуд [79, с. 88]. Чунин тақсимбандӣ бо ду функсияи асосии забон зич марбут аст ва маҳз:

- а) когнитивӣ,
- б) коммуникативӣ.

Функсияи когнитивӣ амалиёти шуурро инъикос мекунад, маърифатӣ мебошад ва асосан ҳангоми омӯзиши контексти (қаринаи) лафзӣ, лингвистӣ татбиқ карда мешавад.

Функсияи коммуникативӣ асосан зимни ба раванди таълим воридсозии амали коммуникативӣ, яъне натанҳо қаринаи лафзӣ, балки инчунин ғайрилафзӣ, экстралингвистӣ татбиқ меёбад. Проблемаҳои ҷудогонаи технологияҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар таҳқиқоти диссертационии О. Ю. Искандарова, Г.Г. Қаршиева, И. А. Мартянова, Е. И. Пассов, Л. В. Сайдова, З. Х. Сайфуллоева, Н. И. Формановская ва дигарон мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

Таълими компьютерии забони хориҷӣ дар маҷрои муносибати когнитивӣ, яъне барои ташаккули қисми таркибии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ истифода мегардад [154, с. 114]. Як қатор муаллифон ба проблемаи истифодаи методи интерактивии таълим рӯ овардаанд: Е. В. Коротаева, С. В. Костюк, Г. К. Селевко ва дигарон. Аммо ин таҳқиқот фақат ба ҷанбаҳои алоҳидаи методи интерактивӣ дар таълими компьютерӣ даҳл карда, хусусияти маҷмӯй надоштанд. Ба фикри мо, истифодаи технологияе мувофиқи мақсад мебошад, ки истифодаи

компьютерро дар чорчӯбаи ҳар дуи ин муносибатҳо - ҳам тамоюли когнитивӣ ва ҳам тамоюли коммуникативӣ таълим пешбинӣ мекунад. Яъне масоили ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва омилҳои психологӣ-педагогии ба амал ҷорисозии онҳо аҳамияти худро нигоҳ медоранд, чунки худи мағҳуми ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ такомул наёфтааст.

Дар давраи муосир азхудкунии забони ҳориҷӣ мувозӣ бо иттилоотиқунонӣ, азхудкунии технологияҳои иттилоотӣ роҳандозӣ мешавад, дар натиҷа аҳамияти дидактикаи лингвистии компьютерӣ меафзояд [124, с. 105].

Ба ақидаи мо, технологияи педагогӣ бо истифодаи методи интерактивӣ, ки машғулияти гурӯҳии интерактивӣ (бозиҳои нақшофарӣ, бозиҳои корӣ, моделсозӣ, тренингҳо, case-study, муколамаҳои сукротӣ ва ғайра) ва дидактикаи лингвистии компьютериро пешбинӣ менамояд, иқтидори шахсиятии донишҷӯёнро вазеъ мекунад, ба онҳо барои азхудкунии муваффақонаи забони ҳориҷӣ имкониятҳои бештар медиҳад, ба истифодаи оқилонаи вақти машғулиятҳо мусоидат менамояд [193, с. 67].

Мо ба асарҳои М. М. Бахтин, И. А. Зимняя, М. К. Кабардов, Е.И. Пассов, В. В. Сафонова такя карда, салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро ҳамчун дараҷаи азхудкунии қаноатбахши меъёрҳои муайяни муюшират, рафткор, ҳамчун натиҷаи омӯзонидан, ҳамчун азхудкунии намунаҳо, стандартҳои иҷтимоӣ-психологӣ, қолабҳои рафткор; дараҷаи азхудкунии «техника»-и муюшират, ҳамчун низоми забонӣ дар амал баррасӣ мекунем.

Корҳои И. А. Зимняя, Н. А. Игнатенко, А. А. Леонтьев, Л. В. Шербаро таҳлил карда, мо салоҳияти забониро ҳамчун иқтидори донишҳои лингвистӣ (забоншиносӣ)-и одам, маҷмӯи қоидаҳои таҳлил ва хulosai воҳидҳои забон, ки барои соҳтан ва таҳлил кардани ҷумлаҳо, истифодаи низоми забон бо мақсади коммуникатсия имкон медиҳад, ҳамчун қисми таркибии муҳимтарини салоҳияти коммуникативӣ мефаҳмем.

Бад-ин минвол, забон ҳамчун восита ва нутқ ҳамчун тарзи ташаккулдиҳии фикр пазируфта мешавад. Дар таълими забони ҳориҷӣ равандҳои забонӣ (когнитивӣ) бо азхудкунии забони ҳориҷӣ, аммо фаъолияти коммуникативӣ

(нүткӣ) бо истифодаи забони мазкур вобаста мебошад. Забони модарӣ ё забони хориҷиро донистани мутахассисони соҳаи лингвистика салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро бо ҳаҷми пурра назардошт менамояд, ки дар соҳтори он олимони гуногун қисмҳои таркибии гуногунро чудо менамоянд, ки дар миёни онҳо ҳам қисматҳои когнитивӣ ва ҳам тартиботӣ мавҷуданд. Таълими забони хориҷӣ ба донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ фаъолгардонии на ҳама қисматҳои салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро пешбинӣ мекунад. Бо мақсади мушаҳҳас кардани ин мағҳумҳо марбут ба таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ як қатор муҳаққиқон (Е. В. Киселёва, Ю. В. Кремлёва, И. А. Левитская, В. В. Сафонова, И. И. Халеева) мағҳуми «салоҳияти ғайрзабонӣ»-ро ворид менамоянд, ки он мисли салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ду ҷанба - забонро бо ҳама воҳидҳояш (фонема, морфема, вожа, чумла, матн) ва нутқро, ҳамчун забон дар амал, ифода мекунад. Салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро муҳаққиқон ҳамчун азхудкунии саҳехи забонҳои хориҷӣ дар ҳудуди мавзӯъҳое, ки чорҷӯбаи курси муассисаи таҳсилоти олии техникӣ пешбинӣ карда ва лексикаи ҳаёти ҳаррӯза (General English) ва соҳаи қасбии онҳоро (ESP - English for Specific Purpose) фаро мегирад, баррасӣ мекунанд.

Технологияи компьютерӣ бо истифодаи методи интеракативӣ дар маҷрои таълими тамоюли шаҳсиятӣ рушд меёбад, зоро натанҳо оид ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, балки инчунин оид ба рушди сифатҳои шаҳсиятӣ ва ташаккули «ман»-и иҷтимоӣ имкониятҳои нодир фароҳам месозад. Самарабахшии таълим бо истифодаи методи интерактивӣ бо шаҳсияти донишҷӯ, дараҷаи ангезаи ӯ, дараҷаи наздиқшавии раванди таълим ба шароитҳои азхудкунии идорашавандай забон дар ҳолати табиии ғайрзабонӣ, яъне низоми машғулиятҳое, ки ба шаклҳои гуногун сомон дода мешаванд, муайян карда мешавад.

Дараачаи огохии донишчүёни муассисай тахсилоти олии техникий оид ба нақши технологияи компьютерй дар хяёти инсон (ба ҳисоби %%)

Чадвали 2

№ р/т	Дараачаи огохий оид ба нақши технологияи компьютерй	ГО		ГС	
		Қаноат бахш	Ғайри қаноат бахш	Қаноат бахш	Ғайри қаноат бахш
1.	Оё Шумо дар бораи барномаҳои компьютерии Word, Exel медонед? Шумо метавонед, ки муаррифиро оид ба минтақаҳои ҶТ гузаронед?	81,3	18,7	41,2	58,8
2.	Шумо интернетро зуд-зуд истифода мебаред?	84,1	15,9	40,4	59,6
3.	Шумо интегративи ташаккули СИФ ба нақши технологияи компьютериро дар хяёти донишчүёни муассисай тахсилоти олии техникий тасдиқ намуданд?	82,5	17,5	38,8	71,2
4.	Диски D барои чӣ хидмат меқунад?	83,3	16,7	41,1	58,9
5.	Оё Шумо тавассути E-Mail бо ҳамсолони хориҷии худ мукотиба доред?	84,4	15,6	42,6	57,4
6.	Мукотиба бо ҳамсолони хориҷӣ ба рушди ҷаҳонбинии Шумо таъсири мусбат расонд?	85,6	14,4	40,2	59,8
7.	Оё Шумо метавонед ба ҳамсоли хориҷии худ дар қолаби pdf мақола фиристонед?	83,7	16,3	41,3	58,7
	Ба ҳисоби миёна	83,6	16,4	40,8	59,2

Тавре ки таҳқиқоти мо нишон дод, аксарияти донишчүёни гурӯҳҳои озмоиши аз факултаи ТИК ДТТ ба номи М.С.Осимӣва факултаи ТС ДДОТ ба номи С.Айнӣ дараҷаҳои баланд ва миёнаи огохий оид ба компьютер ва технологияи компьютерй (83, 6 %) нишон доданд, нишондоди ГС ҳамагӣ 40, 8 %-ро ташкил медиҳад. Маълумотҳои кори таҷрибавӣ-озмоиши дурустии таҳияи модели интегративии ташаккули СИФ ва нақши технологияи компьютериро дар хяёти донишчүёни муассисай тахсилоти олии техникий тасдиқ намуданд.

Технологияи компьютерии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишчүён дар муассисай тахсилоти олии техникий ба меъёрҳои технологӣ будан мувофиқат меқунад ва маҳз:

- 1) он ба муносибати системӣ-фаъолиятӣ ва ҳолати ҳусусии он муносибати салоҳиятмандӣ ба натиҷаи кафолатдодашудаи педагогии салоҳияти ташаккулёфтай ғайрзабонӣ такя меқунад;
- 2) онро низомнокӣ ва маҳз мантиқ, ҳамbastагии қисмҳо, яклухтӣ тавсиф меқунад;

3) ба он идорашавандагӣ, яъне давра ба даврагии ташхис, тағиридиҳии воситаҳо ва методҳо бо мақсади ислоҳи натиҷаҳо хос мебошад;

4) ҳусусияти сифатии он самаранокӣ, яъне мувофиқат аз рӯи натиҷаҳо ва ҳароҷот мебошад;

5) он таҷдидшаванда аст, яъне метавонад дар дигар муассисаҳои таҳсилотӣ аз ҷониби дигар субъектҳо мавриди истифода қарор гирад.

Технология тавассути низоми қисматҳои соҳторӣ баҳо дода шуд:

- ангезавӣ (низоми ҳоҳишҳои бошууронаро нисбат ба фаъолияти ғайрзабонӣ назардошт мекунад),
- когнитивӣ (огоҳии донишҷӯён оид ба фанни омӯхташаванда, ҳаҷми донишҳои дар донишҷӯён мавҷудбуда, ҷанбаҳои барои донишҷӯён муҳими фанни омӯхташавандаро ба назар мегирад),
- амалиётӣ (зарурати чандириро дар интиҳоби намудҳои фаъолияти донишҷӯён мувофиқи талаботи ҳолатӣ пешбинӣ менамояд),
- натиҷавӣ (дараҷаҳои ташаккулёбии салоҳияти ғайрзабонӣ дар донишҷӯён: поён, миёна, баланд).

Ҳусусияти моҳиятии технологияи компьютерии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ фаъолияти бошууронаи мустақилонаи толибилимон ҳам аз ҷиҳати зеҳнӣ ва ҳам аз ҷиҳати эмотсионалӣ-шахсияти мебошад.

Пурмаҳсулгардонии фаъолияти бошууронаи донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ тибқи чунин равишҳо амалӣ карда шуд:

- таълими вижай тартиботи ҷустуҷӯй дар раванди машғулиятҳо бо истифодай имкониятҳои Интернет (кор бо серверҳои ҷустуҷӯй барои интиҳоби иттилооти матнӣ оид ба мавзӯи додашуда);
- таълими вижай тартиботи баррасӣ дар раванди ташкил ва гузаронидани тренингҳо, бозиҳои корӣ ва нақшофарӣ;
- ташаккулдиҳии фарҳангӣ баҳсороӣ дар раванди омодагӣ ва гузаронидани бозиҳои нақшиӣ ва ба роҳандозии гуфтугӯи сукротӣ;

- ташаккулдиҳии малакаҳои суханронӣ дар назди сомеон дар раванди ташаккули худбаҳудии мулоҳизаҳои гуфтугӯй ва таҳияи полилогҳо дар чорҷӯбай машғулиятҳои аудитории интерактивӣ;
- рефлексияи эмотсионалӣ ва зеҳни рафти таълим дар раванди идрок, таҳлил ва баррасии машғулиятҳо.

Ташаккули шахсияти донишҷӯ ҳамчун мутахассис тибқи давраҳои зерин рушд меёбад:

- дарки эмотсионалие, ки ба ҳисси пешакии фаъолияти касбӣ асос дорад; фаҳмише, ки ба усули рефлексивӣ-когнитивии фаъолияти касбӣ асос дорад;
- азхудкунии мураттабе, ки ба усули қисмӣ-ҷустуҷӯии фаъолият асос ёфтааст;
- истифодаи эҷодкорона, ки ба усули эвристии фаъолияти касбӣ асос ёфтааст.

Кори омӯзгор низ бояд давра ба давра сурат гирад:

- давраи яқум - муайян кардани талабот ба ҳосилсозии донишҳои нав бо мақсади баланд бардоштани ангеза;
- давраи дуюм - банизомдарории донишҳои донишҷӯён ва муқаррар намудани ҷанбаҳои омӯзиши фан;
- давраи сеюм - ташкил додани раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён.

Дар асоси таносуби нишондодҳои меърҳои ҷудо кардашуда дар соҳтори технологияи педагогӣ мо чунин дараҷаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро дар донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникий ҷудо кардем: поён (бемаҳсул), миёна (маҳсулнок), баланд (эҷодӣ).

Ҳамкории таълимдиҳанда, ки моҳияти технологияи педагогии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ бо истифодаи методи интерактивиро муайян месозад, бо истифодаи муносибати қисматӣ-амсилавӣ, низоми арзишдоварии баҳоҳои донишҷӯён, таълими сермаҳсул гузаронда мешавад.

Сермаҳсулгардонӣ инҳоро назардошт менамояд:

- принципи муносибати шахсиятӣ,

- принсипи муносибати нақшӣ,
- принсипи ҳамкории колективӣ,
- принсипи мутамарказонидашавӣ ва бисёрвазифагии машқҳо.

Мо дар таҳқиқоти худ фаҳмиши зерини моҳияти технологияи педагогиро, ки Г. К. Селевко ба миён гузоштааст, ба роҳбарӣ гирифтем: технологияи педагогӣ фаъолияти хосатан инфиродии муаллифии омӯзгор оид ба тарҳрезии фаъолияти таълимӣ ва ташкили амалии он дар чорҷӯбаи соҳаи муайяни фанӣ мебошад.

Мураккабӣ ва маҷмӯй будани мағҳуми «фарҳангӣ коммуникативӣ» даст кашидан аз ҷустуҷӯи технологияи универсалии педагогиро пешбинӣ мекунад. Принципҳои тағийирпазирӣ ва динамикӣ (серамал) рушди рӯзафзун ва навбат ба навбати ҷанбаҳои инфиродӣ, фанӣ ва қасбии фарҳангӣ коммуникативро талаб менамоянд. Ҳамзамон принципҳои низомнокӣ ва яклухтӣ таъмини чунон ташкили фаъолият оид ба рушди фарҳангӣ коммуникативро дар бар мегиранд, ки бефосилагӣ, ягонагӣ ва ҳамкории кулли қисматҳои он: шахсиятӣ-арзишӣ, когнитивӣ, технологӣ ва эмотсионалӣ-креативро ба амал меоранд.

Мо се технологияи педагогиро коркард намудем:

- тренингӣ,
- байнифарҳангӣ (ё кроссфарҳангӣ) ва
- тамоюли қасбӣ.

Методи асосии истифодабарии технологияи интерактивӣ гуфтугӯи интерактивист, ки аз ҳамкории истифодабаранда бо низоми барномавӣ иборат мебошад. Яке аз ҳаллҳо, масалан, татбиқгардонии фаъолонаи таҳтаҳои интерактивӣ дар раванди таълим аст [123].

Айни замон таҳтаи электронии интерактивӣ ёвари ивазнопазири муаллим дар раванди таҳсилот гаштааст. Бо ёрии он муаллим метавонад видео, слайдҳо, нақшаҳо ё ҳаритаҳои таълимиро нишон дихад, метавонад дар вақти воқеӣ маҷлисҳо, семинарҳо, тренингҳо, «хӯҷумҳои ақлӣ» ва муаррифҳоро ба роҳ монад [123, с. 104]. Имрӯз гузаронидани дарсҳои ҳозиразамон бо истифодаи таҳтаи интерактивӣ, проектор, компьютер ва таъмини вижай барномавие, ки

барои кор кардан бо матнҳо ва объектҳо, сабтҳои аудиой ва видеой, матни дастиро ба чопӣ мубаддал гардондан, хифз намудани иттилоот ва ғайра имконият фароҳам меоваранд, дар бисёр муассисаҳои таҳсилоти олии Тоҷикистон меъёр шудааст.

Истифодаҳои технологияи компьютерӣ дар таълим худро самарабахштар зохир намуданд. Ба онҳо муаррифиҳоеро доҳил кардан мумкин аст, ки худи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникии ҶТ бо истифодаи барномаҳои компьютерӣ таҳия намуданд. Онҳо барои аниматсия, тағйирдиҳӣ ва ҷудокунии унсурҳои нисбатан аҳамиятнок зимни ёрии ранг, ҳуруф, майлон, ҳаҷм имконият медиҳанд; дар онҳо баъди воридсозии маводи нав машқҳо оид ба мустаҳкамгардонии мавзӯъ ҷойгир карда шудаанд. Дар семестри якуми курси шуъбаи ТИК ДТГ ба номи М.С.Осимӣ муаррифиҳо оид ба мавзӯи: «Фаслҳои сол», «Донишгоҳи техникии Тоҷикистон», «Илм, фарҳанг ва вақти холӣ» ва ҳоказо коркард карда шуданд. Аллакай дар семестри дуюм донишҷӯён бо забони англисӣ муаррифиҳоро оид ба мавзӯъҳои: «Шахсони бузурги Британияи Кабир», «Маконҳои тамошобоби Тоҷикистон», «Интернет дар ҳаёти мо» коркард намуданд.

Дар раванди таълими забони англисӣ дар муассисаи таҳсилоти олии техникӣ воситаҳои равшанидиҳӣ ва овоздиҳиро истифода мебаранд, дар факултаи ТИК ДТГ ба номи М.С.Осимӣ ба татбиқсозии технологияҳои нави муосир: компьютер, китобҳои дарсии электронӣ, захираҳои интернетӣ, захираҳои электронии маърифатӣ шурӯъ карданд. Истифодаи чунин технологияҳои иттилоотӣ имкон медиҳад, ки қоидаҳои асосии зерин муайян карда шаванд:

- истифодаи технологияҳои мултимедиавӣ зимни таълими забони англисӣ имкон медиҳад, ки натиҷабаҳши таълим баланд карда шавад, ки ин мақсади асосӣ мебошад;
- такомулдиҳии малакаҳои муоширати ҳаррӯза ва қасбӣ (ҳам мустақиман бо соҳибони забон ва тавассути интернет ва ғайра);

- воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ механизми таълиму тарбияи донишҷӯён, ташаккули малакаҳои коммуникативӣ, когнитивӣ, эҷодӣ ва фарҳанги иттилоотии онҳо мебошанд;
- истифодаи усулҳои мултимидаи имкон медиҳад, ки зимни номавҷудии муҳити табиии забонӣ шароитҳои ба муюширати воқеии нутқӣ бениҳоят наздик тавассути забони англисӣ фароҳам оварда шаванд. Яъне озмоиши ташаккулдиҳанда исбот кард, ки муаррифиҳои мултимидаи метавонанд дар ҳама гуна фаъолияте, ки он ҷо компютер ё проектор ва ё ягон асбоби дигари таҷдид вучуд дорад, мавриди истифода қарор гиранд.

Радиошунавонии оммавии муаррифӣ метавонад «зинда», инчунин пешакӣ сабткардашуда бошад. Радиошунавонӣ ё сабт ба технологияҳои электронӣ ё мушобехи ҳифз ва интиқоли мавод асос меёбад. Тазаккур додан месазад, ки мултимида дар онлайн метавонад ё ба компютери истифодабаранд ворид карда ва бо ягон роҳ таҷдид карда шавад ё бевосита аз интернет бо ёрии технологияҳои интиқоли ҷараёни маълумотҳо таҷдид карда шавад. Шаклҳо ва ҷои истифодаи муаррифии мултимида (ё ҳатто слайди алоҳидаи он) дар машғулият, албатта, аз мундариҷаи ин машғулият ва аз мақсади он, ки омӯзгор пеш мегузорад, вобаста аст. Бо вучуди ин, амалия имкон медиҳад, ки якчанд усули умумии нисбатан самарабаҳши истифодаи чунин асбобҳо ҷудо карда шаванд:

1. Маводи навро омӯхта истода. Имконияти бо ёрии воситаҳои аёни гуногун мусаввар гардондан. Истифода дар ҳолатҳое, ки таҳарруки инкишофи ягон равандро нишон додан зарур бошад, хосатан манфиатнок аст.
2. Дар раванди мустаҳкамкунии мавзӯи нав.
3. Барои тафтиши донишҳо. Тестгuzаронии компютерӣ санчиши худ, татбиқсозии худ таҳрики хубе барои омӯзиш, тарзи фаъолият ва ифодаи худ мебошад. Барои муаллим он воситай назорати босифати донишҳо, тарзи барномавӣ кардашудаи андӯxtани баҳоҳо аст.
4. Барои амиқгардонии донишҳо ҳамчун маводи иловагӣ ба машғулиятҳо.

5. Барои тафтиши корҳои мустақилонаи рӯбарӯ. Дар қатори назорати шифоҳӣ назорати визуалии натиҷаҳоро таъмин мекунад.

6. Ҳангоми тафтиши вазифаҳои шомилии хусусияти таълимӣ. Барои иҷро ва назорат кардани натиҷаҳои васатӣ ва ниҳоии кори мустақилона кумак мерасонад. Омӯзгор метавонад бонки муаррифиҳои тайёри мултимедиавиро, ки ҳампешагон таҳия намуда, дар сайтҳо ва форумҳои қасбӣ ҷой додаанд, истифода барад, ки ин сарфи неруро зимни омодагӣ ба машғулиятҳо хеле кам мекунад. Ё худаш муаррифии худро барои машғулият ё мавзӯи мушаҳҳас таҳия менамояд.

Истифодаи технологияҳои компьютерӣ дар машғулиятҳо оид ба забони англисӣ дар факултаҳои ТИК ДТТ ба номи М.С.Осимӣ ва ТС ДДОТба номи С.Айнӣ имкон дод:

- дар машғулиятҳо фазои забони хориҷӣ фароҳам оварда шавад;
- ба шавқу завқи маърифатии донишҷӯён нисбати забони англисӣ таҳрики зиёд баҳшида шавад;
- барои фаъолиятнокии ақлонӣ ва эҷоди мустақилонаи донишҷӯён, рушди малакаҳои кор бо манбаъҳои гуногунтарини иттилоот шароитҳо ташкил карда шаванд;
- истифодаи технологияҳои компьютерӣ бо технологияи таълими инкишофдиҳанда, инчунин бо таълими проблемавӣ ва ҷудокардашуда якҷоя карда шавад;
- самаранокии таълим ва сифати таҳсилот баланд бардошта шавад.

Яъне татбиқи технологияи компьютерӣ барои маҳсулнок гардондани ҷараёни таҳсилот заминаҳо фароҳам оварда, имкон медиҳад коркардҳои психологӣ-педагогие, ки гузариш аз омӯзиши меҳаникӣ донишҳо ба азхудкуни маҳорати мустақилона ба даст овардани донишҳои навро таъмин мекунад, дар амал истифода бурда шаванд.

Технологияҳои компьютерӣ ба ошкорсозӣ, маҳфузият ва рушди сифатҳои шахсиятии муҳассилин мусоидат менамояд.Faъолияти якҷоя оид ба коркарди муаррифиҳоро боз ҳамчун воситаи таъмини ҳамкории муҳассилин ва муаллим

[86, с. 28], ҳамчун воситаи дар амал ҷорисозии муносибати тамоюли шахсиятӣ ба таҳсилот баррасӣ кардан мумкин аст. Муаллим зимни чунин ташкилдии машғулиятҳо аз «шунавонанда»-и маводи таълимӣ ба ташаббускори ҳамкории маърифатии байни маводи таълимӣ ва муҳассилин мубаддал мешавад.

Тавре ки маълум аст, фанни таълимии «Забони англисӣ» «дар муассисасай таҳсилоти олии техникий иқтидори бузурги таъсиргузорӣ ба шахсиятро дорад. Ва ин тасодуфӣ нест. Забони англисӣ натанҳо ба сифати падидай нодири фарҳанг амал мекунад. Он асбоби муҳими маърифати ганчинаҳои фарҳанги умунибашарӣ, ошнӣ ба фарҳангҳои нави миллӣ мебошад.

Хамин тариқ, оид ба тамоюлҳои мусири рушди низоми таҳсилот ҳамчун маҷмӯи ниҳодҳои иҷтимоӣ сухан гуфта, васеъшавии бозори хидматҳои таҳсилотиро дар соҳаи забонҳои хориҷӣ ва азnavбаҳодиҳии асосҳои ташкилий ва мундариҷавии он аз лиҳози қонеъсозии пайгиронатари талаботи умумӣ ва инфириодии омӯзиши забони англисиро ҳамчун воситаи ҳамкории байнифарҳангӣ ба назар бояд дошт. Талаботи номбаршуда бояд зимни муайян кардани мақсадҳо ва мундариҷаи сиёсати таҳсилотӣ марбут бо забони англисӣ ба ҳисоб гирифта шаванд.

Дар чараёни таҳқиқоти худ мо таҳарруки дараҷаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар донишҷӯён ва қисматҳои он дар гурӯҳҳои озмоишиӣ ва санчиширо омӯҳтем. Мо таҳқиқотро бо ёрии методикаи коркардшуда иҷро намудем ва бо маълумотҳои аввалия муқоиса кардем.


*Омӯзииши муқоисавии дараҷаҳои ташакқули СИФ дар ГО ва ГС
(маълумотҳо бо %%)*

Чаували 3

Дараачаю зухурот	ДТТ		ДДОТ		Ба хисоби миёна	
	ГО	ГС	ГО	ГС	ГО	ГС
Баланд	53, 8	25, 0	51, 3	18, 5	52, 5	22, 8
Миёна	32, 4	38, 4	33, 5	34, 7	32, 9	18, 6
Поён	13, 8	36, 6	15, 2	46, 8	14, 5	41, 7

Аз чадвали 3 ва диаграмма дида мешавад, ки аз лихози дарацаи ташаккули СИФ дар ГО ва ГС донишчӯёни ҳар ду муассисаи таҳсилоти олӣ чандон фарқ намекунанд, ҳарчанд нишондодҳои факултаи ТИК ДТТ ба номи М.С.Осимӣ бехтаранд. Мачмӯан, тибқи муқоиса, натиҷаҳо аз рӯйи ҳама бузургихо дар гурӯҳҳои озмоиши, нисбат ба гурӯҳҳои санчиши, хеле баландтаранд: ба ҳисоби миёна, зиёда аз нисфи донишчӯёни ГО вазифаро ба дарацаи баланд ичро карданд, онҳо 52,5%-и пурсидашудагонро ташкил медиҳанд, сеяки санчидашудагон (32,9%) ба дарацаи миёна ва миқдори тамоман ками донишчӯён вазифаро ба дарацаи поён ичро карданд, ҳамагӣ 14,5 %. Аз рӯйи ҳама бузургихо нишондодҳои ГС қафо мемонанд, ки оид ба дарацаи пасти ташаккули СИФ-и соҳибкорони оянда гувоҳӣ медиҳад.

Диаграммаи омӯзиши муқоисавии дараҷаҳои ташаккули СИФ дар ГО ва ГС (маълумотҳо бо %)



Маълумотҳои хусусияти миқдорӣ дошта моро қонеъ гардонданд. Он чӣ ба хусусияти сифатии ичрои вазифа даҳл дорад, донишчӯёни ГО ба осонӣ аз ухдааш баромаданд, аксарияти онҳо аз лихози аҳамиятнокӣ ва моҳиятан тавонистанд, ки хусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии ҳалқи забони мавриди омӯзишро равшанӣ бахшанд.

Пурсидашудагон аз гурӯҳҳои озмоиши тавонистанд, ки чунин сифатҳои муҳиму афзалиятноки муоширати ғайрзабонии мутахассиси муассисаи

таҳсилоти олии техникро амсоли «Донишҳо ва маҳоратҳо вобаста ба хусусияти забони англисӣ дар муассисаи таҳсилоти олии техникӣ» (ҷои 1 - 64, 4 %), «Азхудкуни фаъолияти тамоюли касбӣ бо истифодаи забони англисӣ» (ҷои 2 - 67, 3 %), «Ташкили ҳамкории эҷодкорона аз лиҳози муносибати субъект-субъектӣ» (ҷои 3 - 64,56 %), «Маҳорати дидан ва фавран ҳал кардани вазифаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ» (ҷои 4 - 61,4 %), «Азхудкуни нутқ, қиёфабозӣ, ишораҳо, ҳаракатҳо, усулҳои таъсиррасонӣ ба шаҳси дигар, усулҳои худтанзимгарӣ бо истифодаи забони англисӣ» (ҷои 5 - 58, 3 %), «Маҳорати шунидан, бодикӯат будан, фаҳмидани сухангӯянда бо истифодаи забони англисӣ» (ҷои 6 - 56, 5 %) ва ғайра ҷудо кунад.

Бад-ин минвол, маълумотҳои миқдорӣ ва сифатӣ оид ба таҳарруки мусбати натиҷаҳои дар шароитҳои таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоиший бадастовардашуда шаҳодат медиҳанд. Маълумотҳое, ки дар натиҷаи буришҳои мобайни таълими озмоиший ҳосил гаштаанд, гувоҳи тағйироти сифатӣ дар донишҳои донишҷӯён марбут ба моҳияти муоширати касбӣ мебошанд; онҳо саҳехтар муайян кардани сифатҳои барои нумӯи мутахассиси муассисаи таҳсилоти олии техникӣ пешниҳодшударо оғоз намуданд.

Як ҷанбаи муҳими кори таълиму тарбияи омӯзгорони забонҳои хориҷӣ барои донишҷӯёни факултаҳои ТИК ДТТ ба номи М.С.Осимӣ ва ТС ДДОТ ба номи С.Айнӣ ташаккул додани салоҳияи этникӣ-фарҳангӣ мебошад. Раванди педагогӣ ба омӯзиши хусусиятҳои фарҳангии мамлакат нигаронида шудааст. Таъриҳ, анъана, майшат, тарзи ҳаёти аҳолие, ки дар ҷумҳурӣ зиндагӣ мекунад, аҳамияти маҳсус дорад. Вобаста ба ин, ҳама фаъолияти омӯзгорон ба эҳё, нигаҳдошт ва инкишофи анъанаҳо ва арзишҳои ҳалқие, ки робитаи занҷиравии имрӯзро бо гузашта ва оянда таъмин мекунанд ва майшат ва ойинҳои ҳалқро дар ҳама соҳаҳои фарҳанг ғанӣ мегардонанд, равона карда шудааст.

Чадвали 4

Дарацаи ташаккули СИФ дар донишчӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникий (бо % %)

№ р/т	Дарацаи ташаккули салоҳияти этникӣ-фарҳангӣ	ГО		ГС	
		Қаноат бахш	Ғайри қаноат бахш	Қаноат бахш	Ғайри қаноат бахш
1.	Оё дар ҳамкорӣ бо донишҷӯи суст аз гурӯҳи дигари этникӣ кор кардан ба Шумо маъқул аст?	81,1	18,9	43,1	56,9
2.	Агар сарвари даста аз гурӯҳи дигари этникӣ баромад намояд, ин Шуморо хурсанд мекунад?	83,3	16,7	41,3	58,7
3.	Оё дар ҳамкорӣ бо чинси зан аз гурӯҳи дигари этникӣ кор кардан ба Шумо маъқул аст?	85,1	14,9	40,8	59,2
4.	Вақте ки аъзои даста аз гурӯҳҳои муҳталифи этникӣ зимни иҷрои вазифаҳои инфиродӣ ба яқдигар ёрӣ мерасонанд, Шумо инро дуруст меҳисобед?	84,3	15,7	41,4	58,6
5.	Иди Мавлудро дар Англия кай ҷашн мегиранд?	86,2	13,8	42,7	57,3
6.	Курси «Забони англисӣ» дар муошират бо англисҳо ба Шумо ёрӣ мерасонад?	85,6	14,4	41,2	58,8
7.	Дар Англия ҳангоми иди Мавлуд қадом ғизоҳо маъмуланд?	81,4	18,6	42,5	57,5
8.	Вақте ки намояндаи гурӯҳи дигари этникӣ ба Шумо эҳсоси ҳамдардӣ зоҳир менамояд, ин ба шумо маъқул мешавад?	85,8	14,2	41,7	58,3
	Ба ҳисоби миёна	84,1	15,9	40,3	59,7

Чунон ки маълумотҳои ҷадвали 4 нишон медиҳанд, дар гурӯҳи санчишӣ дарацаи миёнаи салоҳияти этникӣ-фарҳангӣ кам афзоиш ёфтааст (40, 3 %), дар ҳоле ки дар гурӯҳҳои озмоиши он ба таври кифоя баланд мебошад (84, 1 %). Аз рӯи таҳқиқоти гузаронидай мо оид ба самаранокии барномаи коркардшуда ҳукм баровардан мумкин аст.

Аз таҳқиқот бармеояд, ки дар гурӯҳи озмоиши қиёсан бо гурӯҳи санчишӣ ташаккули пурмаҳсултари салоҳияти этникӣ-фарҳангӣ сурат гирифтааст. Дар гурӯҳи озмоиши миқдори донишҷӯёне, ки дарацаи поёни салоҳияти этникӣ-фарҳангӣ доранд, 15 % кам гашта, миқдори донишҷӯёне, ки шомили дарацаи баланди рушди салоҳияти этникӣ-фарҳангиянд, 30 % афзудааст. Он чӣ ба

таҳарруки тақсимоти муҳассилин аз рӯйи дараҷаи рушди салоҳияти этникӣ-фарҳангӣ дар гурӯҳи санчишӣ даҳл дорад, он доир ба маҳсулнокии хеле камтари афзоиши миқдори донишҷӯёни шомили дараҷаи баланд нисбат ба гурӯҳи озмоиши гувоҳӣ медиҳад.

Қимати миёнаи нишондоди салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар рафти озмоиши муқарраркунанда дар гурӯҳи санчишӣ - 24, 5 %, дар гурӯҳи озмоиши - 26, 4 %. Қимати миёна дар рафти озмоиши санчишӣ дар гурӯҳи санчишӣ амалан тағиیر наёфт - 25, 1 %, дар гурӯҳи озмоиши хеле афзуд - 29, 8 %.

Марбут ба зарурати асосноккунии мультамадии хулосаҳо таҳлили омории нишондодҳои миқдориро мавриди истифода қарор додем. Мо меъёри $x_1 > -\rho$ кор фармуDEM, ки он барои муқоисаи дараҷаҳои гурӯҳҳои озмоиши ва санчишӣ (иктибосҳои мустакил) истифода бурда мешавад. Дар маҷмӯъ натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомдодашуда имкон медиҳанд чунин бишуморем, ки вазифаҳои дар оғози кор ба миён гузошташуда ичро карда шуданд.

2.3. Санчиши технологияҳои педагогие, ки рушди салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёно дар таълими таҷрибавӣ таъмин мекунанд

Дар ин қисмат рафт, мундарича, натиҷаҳои таҳқиқоти кори таҷрибавӣ-озмоиши оид ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ дар ҷараёни таълими муюширати ғайрзабонӣ тазаккур дода мешаванд. Давраҳои кори таҷрибавӣ-озмоиши, технологияи гузаронидани озмоиш ба қоидаҳои назариявӣ ва методие, ки дар таҳқиқоти мазкур тасвир шудааст, асос меёбанд.

Қисми озмоиши таҳқиқот дар заминаи факултаи технологияи иттилоотӣ ва коммуникативии (ТИК) ДТТ ба номи М.С.Осимӣ ва факултаи технология ва соҳибкории (ТС) ДДОТ ба номи С. Айнӣ гузаронда шуд.

Барои ташхиси ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ мо гурӯҳҳои озмоиши (ГО) ва санчишӣ (ГС) ташкил кардем, ки аз донишҷӯёни курси якум иборат буданд. Озмоиши ташаккулдиҳанда ба замони семестри дуюми таълим тӯл кашид.

Объекти озмоиш низоми омодагии тамоюли касбии донишчүёни тахассуси техникй оид ба ташаккули салоҳияти ичтимой-фарҳангӣ қарор гирифт.

Мақсади таҳқиқот - аз ҷиҳати озмоишӣ тафтиш кардани маҷмӯи шароитҳои педагогӣ ва модели ташаккули салоҳияти ичтимой-фарҳангии донишчӯён дар раванди таълими муоширати ғайрзабонӣ, инчунин дақиқ кардани хулосаҳои қавоиди назариявӣ мебошад.

Тибқи мақсади таҳқиқот чунин вазифаҳои озмоиш муайян карда шуданд:

1. Дақиқ кардани моҳият ва сохтори салоҳияти ичтимой-фарҳангии мутахассиси ояндаи муассисаи таҳсилоти олии техникӣ, ки ба талаботи дар пеши мутахассиси муосир гузошташуда ҷавобгӯ бошад.
2. Омӯзиш ва таҳлили ҳолати рушд ва ташаккули салоҳияти ичтимой-фарҳангии донишчӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ дар раванди таълими муоширати ғайрзабонӣ.
3. Ба раванди таълими муассисаи таҳсилоти олий татбиқ гардондани шароитҳои педагогии ҳолати рушд ва ташаккули салоҳияти ичтимой-фарҳангии донишчӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ дар раванди таълими муоширати ғайрзабонӣ.
4. Омӯзиш ва таҳлили таҳарруки нишондодҳои рушд ва ташаккули салоҳияти ичтимой-фарҳангии донишчӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ дар раванди таълими муоширати ғайрзабонӣ.
5. Ҷамъбости натиҷаҳои таълими таҷрибавӣ-озмоишӣ.

Зери мағҳуми салоҳияти ичтимой-фарҳангӣ мо дониши қаринаи ичтимой-фарҳангии истифодаи забони хориҷӣ ва маҳорати дар қаринаи мазкур муошират карданро мефаҳмем. Дар сохтори салоҳияти ичтимой-фарҳангӣ мо таҳқими қисмҳои таркибиеро, ки ҷанбаҳои антропологӣ ва этникӣ-психологӣ ва шахсиятии онро инъикос мекунад, муҳим ба ҳисоб овардем. Ғайр аз ин, зарурати ба таркиби он ворид намудани донистани моҳияти коммуникатсияи байнифарҳангиро дидем.

Ташаккули мақсадноки салоҳияти ичтимой-фарҳангии донишчӯи муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ дар инкишофи шахсияти ў, тамоюли

гуманистии ў, умуман дар раванди омодасозии мутахассиси муассисай таҳсилоти олии техникӣ, ки ба талаботи чомеаи демократӣ ҷавобғӯянд, нақши муҳим мебозад. Сифатҳои шаҳсияти мутахассиси муассисай таҳсилоти олии техникии дар соҳтори салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ инъикосёфта ба зуҳури адабнокӣ, таҳаммулпазирӣ, муносибати мусбат ба донишҷӯ, эҳтироми нодирияти ў, қобилияти идоракунии ҳолати эмотсионалии худ муосидат менамоянд. Рушди хислатҳои мазкур раванди мураккаб ва дарозмуҳлат мебошад, аз ин рӯ нақши фанни «Забони англисӣ» дар он, ки донишҷӯро ба муюширати воқеи босамар муттасил омода месозад, маҳсусан арзишманд аст.

Бо назардошти он ки ба таркиби салоҳият як навъ маҷмӯи донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳоеро, ки рафти муваффақонаи раванди иҷтимоӣ-фарҳангиро таъмин мекунанд, ворид месозанд, стратегияи зерини таҳияи низоми ташхисро ҷудо менамоянд: барӯйхатгирии қисматҳои салоҳиятнокӣ ва барои ҳар яки онҳо интихоб кардан ё ташкил кардани тартиботи созгори иҷтимоӣ-психологӣ [25, с. 52]. Аммо, тавре ки озмоиши мо нишон дод, дар амал ин гуна муносибат самаранок татбик гардидан наметавонад; ба андозаи васеъшавӣ ва амиқшавии таҳқиқоти коммуникатсия афзоиши миқдори қисматҳои ошкоршаванда аз суръати воситаҳои ташхисие, ки ба меъёрҳои эътиимонкӣ ҷавобғӯянд, бештар мегардад. Дар ин робита, амалан зимни ташхиси салоҳиятмандӣ бо баҳодиҳии маҷмӯи хеле маҳдуди қисмҳои таркибии он маҳдуд шудан зарур меояд.

Дар раванди давраи муқарраркунандаи озмоиш методикаи маҷмӯии иборат аз ҷамъи методҳое истифода гардид, ки онҳо боэътиимодии самарарабаҳшии модели коркарднамудаи моро оид ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими муюширати ғайрзабонӣ: мушоҳида; пурсиши анкетавӣ, тестгузаронӣ, сухбат, ичрои вазифаҳои инфириодӣ таъмин мекарданд.

Дар давраи аввал - муқарраркунанда мо мақсади духеларо дунболагирий мекардем. Аз як тараф, мақсад иттилоъдиҳии донишҷӯён оид ба гуногуншаклии тарзҳои муюширати лафзӣ ва ғайрилафзӣ, аз тарафи дигар, мутобиқати донишҷӯён ба мавқеи тағийирёфтаи муаллим ва донишҷӯ дар раванди таълим,

яъне ташкилшавии мавқеи фаъолонаи донишҷӯён дар фаъолияти таълимӣ ва ақаллигардонии нақши муаллим, табдилдиҳии он ба ёвар ва ҳамоҳангоз ба ҳисоб меравад. Дар охири давраи муқарраркунанда ба сифати методи маҷмӯии ислоҳӣ-ташхисӣ мо бозии нақшофариро истифода бурдем. Муоширати нақшӣ дорои имкониятҳои калон дар такмилдиҳии минбаъдаи раванди таълим мебошад. Аз як тараф, муоширати нақшӣ дақиқ ба нақша гирифта шудааст ва аз ин сабаб пешгӯишаванда аст. Аз тарафи дигар, фазое ба вучуд оварда мешавад, ки ба изҳори ғояҳо ва ақидаҳо таҳrik мебахшад, яъне раванди муоширати озодона, бидуни шаклпарастӣ моделсозӣ карда мешавад. Омӯзгор нақши мушоҳидагарро бозӣ менамояд ва имкон дорад, ки дараҷаи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯро ба қайд гирад.

Дар давраи муқарраркунандаи кори таҷрибавӣ-озмоиши таҳлили вазъи проблемаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни факултаи ТИК ДТТ ба номи М.С.Осимӣ ва факултаи ТС ДДОТ ба номи С.Айнӣ гузаронда шуд, самтҳои афзалиятнок дар мундариҷаи кор оид ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии толибилмон муайян карда шуданд, меъёрҳо, нишондодҳо ва дараҷаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни донишгоҳи техниκӣ коркард карда шуданд, ташхиси дараҷаи ибтидоии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён ба роҳ андохта шуд, шароитҳои педагогие, ки ба ташаккули босамараи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни донишгоҳи техниκӣ мусоидат мекунанд, ошкор ва аз лиҳози назариявӣ асоснок карда шуданд.

Дар давраи мазкур мо инчунин мақсади таҳлили дараҷаи ибтидоии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техниκӣ ва малакаҳои кори онҳо бо компьютерро пайгирий намудем. Ба ин маъно натиҷаҳои пурсиши анкетавии донишҷӯён қобили тазаккуранд: 9,2 % донишҷӯён чунин мешуморанд, ки курси аз ҷониби онҳо омӯхташавандаи «Забони англисӣ» дар фаъолияти минбаъдаи онҳо боиси дархосташон намегардад; 25,1 % меандешанд, ки гоҳи пайдо шудани майлу рағbat ва зарурат метавонанд курси пешниҳодшударо мустақилона омӯзанд; 34,4 % оид ба

зарурати азхудкуни курси «Забони англисӣ» дар чорҷӯбаи машғулиятҳои интерактивӣ бо истифодаи минбаъдаи он барои рушди касбии мутахассиси ояндаи техникӣ мӯътақиданд; 31,3 % оид ба азхудкуни васоити технологияҳои иттилоотӣ ва барномаҳои амалӣ барои баланд бардоштани самаранокии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии мутахассиси ояндаи муассисаи таҳсилоти олии техникӣ изҳори хоҳиш намуданд.

Таҳлили натиҷаҳои буришҳое, ки дар давраи муқарраркундандаи озмоиш гузаронда шуданд, имкон дод чунин хулосаҳо бароварда шаванд:

1. Донишҷӯён оид ба ҳусусиятҳои миллӣ-фарҳангии кишвари забони мавриди омӯзиш ва фарҳанги кишвари худ ба андозаи пурра дониш надоранд, наметавонанд иттилооти иҷтимоӣ-фарҳангиро саҳех тафсир намоянд, услуби матлуби рафтори нутқӣ ва ғайринутқиро интихоб кунанд, лексикаи аз лиҳози лингвистӣ рангинро суст азхуд кардаанд. Тибқи натиҷаҳои ташхиси соли 2014 танҳо 18 % муҳассилини ГО ва 18, 6 % муҳассилини ГС дараҷаи баланди ташаккули донишҷо ва маҳоратҳои иҷтимоӣ-фарҳангиро шомиланд.

2. Дар аксарияти донишҷӯён қобилият ба шарикӣ коммуникативӣ ташаккул наёфтааст. Муҳассилин техникаи оростани сухбат, меъёрҳои фарҳанги нутқӣ ва рафтори нутқиро намедонанд. Аз рӯи натиҷаҳои ташхиси соли 2015 фақат 22 % муҳассилини ГО ва 20, 5 % ГС техникаи сухбатоиро ба дараҷаи баланд медонанд.

3. Дар бештари муҳассилин дараҷаи поёни таҳаммулпазирӣ (57 % дар ГО, 55 % дар ГС тибқи натиҷаҳои соли 2017) ба қайд гирифта шуд, ин онро нишон медиҳад, ки донишҷӯён ба гурӯҳҳои муҳталифи иҷтимоӣ-фарҳангӣ эҳтиром мегузоранд, аммо зимнан дар муносибат бо намояндагони фарҳангҳои дигар қолабҳоро истифода мебаранд. Дар аксарияти донишҷӯён дараҷаи миёнаи ташаккули ҳамрайӣ ошкор карда шуд.

4. Донишҷӯён ба омӯзиши забони англисӣ шавқи назаррас зоҳир менамоянд. Онҳо бо мароқи зиёд иттилооти нави фарҳангшиносиро азхуд мекунанд. Аз ин ҷиҳат дараҷаи кифоятан баланди шавқ ба мундариҷаи иҷтимоӣ-фарҳангии фанни «Забони англисӣ» шаҳодат медиҳад. Вале дар

бисёрии донишчӯён дарацаи миёнаи ангеза ба азхудкуни салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ мушоҳида карда мешавад.

Ҳамин гуна, аз рӯи натиҷаҳои озмоиши муқарраркунанда, таҳқиқоти монишон дод, ки дар давраи ибтидоии озмоиш ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишчӯёни муассисай таҳсилоти олии техникӣ дар дарацаи поён қарор дошт. Зимни ангезаи баланд ва муносибати кифоятан мусбат ба намояндагони халқи мамлакати забони мавриди омӯзиш донишчӯи муассисай таҳсилотии олии техникӣ этномарказӣ буд, бартарии фарҳанги худро бар фарҳанги ғайрзабонӣ эҳсос мекард, бо дарацаи поёни ҳамрайъӣ, таҳаммулнапазирӣ тавсиф мешуд. Мутахассисони ояндаи муассисай таҳсилотии олии техникӣ - технологҳои мошинсозӣ, барномасозон, робитачиён, заргарон ва ғайра ноқобилиятмандии азхудкуни лексикаи аз лиҳози лингвистӣ-кишваршиносӣ тобишнокро, ки фарҳанги мамлакати забони мавриди омӯзишро инъикос мекунад, монишон доданд, дар соҳаи донистани моделҳои иҷтимоӣ-фарҳангии рафтори лафзӣ ва ғайрилафзӣ омодагии суст доштанд, бо тарзи ҳаёти ҳаррӯза ва майшат дар мамлакатҳои забони мавриди омӯзиш ба таври кифоӣ ошно набуданд, дарацаи шабоҳати фарҳангҳои худӣ ва ғайрзабониро барзиёд баҳо медоданд, нутқи онҳо ба талаботи саҳехият ҷавобгу набуд.

Маълумотҳои ҳосилкарда аз он шаҳодат медоданд, ки донишчӯи муассисай таҳсилоти олии техникӣ ба талаботи наве, ки дар пеши мутахассиси ҳозиразамон аз нуқтаи назари омодагии вай дар соҳаи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ гузошта мешаванд, мутобиқат намекунад.

Таҳқиқоти мазкур монишон дод, ки бештари донишчӯёни муассисай таҳсилоти олии техникӣ дараҷаҳои миёна (32, 9 % дар ГО ва 18, 6 % дар ГС) ва пасти (14, 5 % дар ГО ва 41, 7 % дар ГС) ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро дороянд.

Таҳлили натиҷаҳои давраи мазкури таҳқиқот, ҳамчунин таҳлили равияҳои пурмаҳсулсозӣ ва иттилоотикунонии таҳсилот имкон доданд, ки заруратҳои зерин ошкор карда шаванд:

1) баҳисобгири шавқу мароқи қасбӣ,

2) коркарди модели нави таълим ва тархрезии курси «Забони англесӣ» бо ҷудоқунии машғулиятҳои интерактивӣ (бозихои нақшофарӣ, истифодаи интихобкоронаи дастурҳои мултимедиавии таълимӣ) барои ташаккули ҷанбаи тартиботии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, инчунин машғулиятҳои анъанавии аудиторӣ ва машғулиятҳои маҳсулноки интерактивӣ дар синфи компьютерӣ барои ташаккули ҷанбаи когнитивии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ.

Кори бомақсадро оид ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ мо ҳамчун раванди бутуне, ки ба мувофиқати қисматҳои пешбарандай он асос ёфтааст, мефаҳмидем:

- ✓ мақсадгузорӣ, ки талаботи ширкати яквактаи кулли донишҷӯёнро дар иҷрои вазифаҳои алоҳида инъикос мекард;
- ✓ мундариҷавӣ, ки ба интихоби донишҳое, ки ба ташаккули бомуваффақияти салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ мусоидат мекунанд, асос ёфтааст;
- ✓ технологӣ, ки шароитҳо, методҳо ва воситаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро муайян мекунад;
- ✓ баҳодиҳӣ-натиҷавӣ, ки ба таҳияи методикаҳои муайянсозии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ асос ёфтааст.

Дар рафти озмоиши педагогӣ мо шароитҳо ва маҷмӯи воситаҳои дидактиկӣ-методии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёнро ошкор намудем. Шароитҳо ҳам шароитҳои дохилӣ ва ҳам шароитҳои беруниро назардошт мекунанд.

Шароитҳои дохилӣ бо мавҷудияти ангезаи ботинии донишҷӯён ба омӯзиши забони англесӣ, ҳоҳиши онҳо оид ба истифодаи васоити мултимедиа, интернет, ҳамчунин бозихои нақшии интерактивии аудиторӣ ва тренингҳо дар раванди таълим муайян карда мешаванд. Ҳамчунин ташаккули дараҷаи ибтидоии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва ташаккули салоҳияти компьютерӣ ба дараҷаи миёна дар назар дошта мешавад.

Шароитҳои берунӣ мавҷудияти синфи компьютерӣ, лавозимоти дидактикаӣ, маводҳои таълимӣ-методӣ, барномаҳои компютерии таълимдиҳанда ва қабатҳои тестӣ мебошад. Вазифаҳо ва машқҳое, ки дар давраи мазкур мавриди истифода қарор гирифтанд, ба рушди ангезаи мусбат тавассути бедорсозии таваҷҷӯҳи аввалия ба фан нигаронида шуда буданд. Натанҳо машғулиятҳои аудиторӣ, балки гоҳо бештар машғулиятҳои марбут бо истифодаи имкониятҳои компютерӣ - ё истифодаи вазифаҳои дар дастурҳои мултимидаии «Bridge to English», «Business English» интихобгардида, ё силсилаи машқҳои грамматикии интерактивии низоми таълимдиҳанда оид ба грамматикаи забони англисӣ, ё имкониятҳои интернет таваҷҷӯҳ бармеангехтанд (дар давраи мазкур вазифаҳо бо ҷустуҷӯи мавзӯи мавод ба забони англисӣ бо истифодаи имкониятҳои серверҳои ҷустуҷӯи www.yahoo.com, www.google.com, www.altavista.com маҳдуд буданд).

Таҳлили назариявии адабиёти педагогӣ, психологӣ ва методӣ оид ба проблемаҳои таълими фарҳанг, коммуникатсияи байнифарҳангӣ, таҷрибаи шахсӣ дар соҳаҳои мазкур ба мо имкон доданд, ки маҷмӯи зерини омилҳои объективӣ ва субъективии психологӣ-педагогии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии мутахассиси ояндаи муассисаи таҳсилоти олии техникоро ҷудо созем.

Омилҳои объективӣ:

- ✓ истифодаи низоми матнҳои саҳеҳи равияҳои байнифарҳангӣ ва якфарҳангӣ;
- ✓ даврияти назорати донишҳо, малакаҳо ва маҳоратҳое, ки ба мундариҷаи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ доҳил мешаванд;
- ✓ тарҳрезии раванди таълими забони хориҷӣ бо ҷудосозии хиссаи аҳамиятноктари вақти таълимии омӯзиши фарҳанг;
- ✓ шаҳсияти омӯзгор: бегаразӣ, таҳаммулпазирӣ, эҳтиром ба донишҷӯ, қобилияти фаҳмидани ҳолати ботинии ӯ, дилсӯзӣ кардан ба ӯ, маҳорати фароҳамоварии фазои аз лиҳози психологӣ бароҳат дар машғулиятҳо, дараҷаи баланди салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ.

Омилҳои субъективӣ:

- ✓ бадастоварии маълумот оид ба моҳияти коммуникатсияи байнифарҳангӣ ва донишҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ;
- ✓ таҳлил ва муқоисаи падидаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ;
- ✓ мавҷудияти ангезаи ҳамгирои донишҷӯён;
- ✓ сифатҳои шахсияти донишҷӯ: эҳсоси чизи нав, идроки ғояҳои нав, фаҳмиши ҳолати психологии ҳамсӯҳбат, ҳамрайъӣ ба ў, таҳаммулпазирӣ ба номушобехӣ, ба ақидаи бегона, муносибати мусбат ба фарҳангӣ ғайрзабонӣ, ба соҳибони он.

Озмоиши ташаккулдиҳанд тафтиши самаранокии технологияи коркардаи моро пешбинӣ менамуд. Дар вакти озмоиши ташаккулдиҳанд мо ба муносибати маҷмӯй ба пурмаҳсулгардонии иттилоотикунонии таълими касбӣ такя кардем. Тағийирёбӣ дар таносуби мақсадҳо ва мундариҷаи фанни «Забони англисӣ» ба қайд гирифта шуд:

1) гузариш ба татбиқи машғулиятҳои интерактивӣ натанҳо дар ҷорҷӯбаи истифодаи интихобии барномаҳои компьютерӣ, балки инчунин дар ҷорҷӯбаи машғулиятҳои аудиторӣ бо истифодаи натанҳо имкониятҳои моделсозӣ, балки инчунин бозиҳои нақшофарии аз лиҳози тартиб ва татбиқ мураккабтар;

2) тақвият бахшидан ба таваҷҷуҳ нисбати технологияҳои иттилоотӣ дар ҷорҷӯбаи машғулиятҳои аудиторӣ (гузаронидани як қатор машғулиятҳо дар синфи компьютерӣ зими ҷустуҷӯи иттилоот оид ба мавзӯъҳои алоҳида дар шабакаи интернет, зими истифодаи тетстгузаронии ибтидой ва дараҷавӣ оид ба мавзӯъҳои алоҳидаи грамматикӣ ва лексикӣ, истифодаи интихобии имкониятҳои дастурҳои мултимидаии таълимӣ).

Тафтиши модели коркарднамудаи мо ва маҷмӯи шароитҳои педагогие, ки ба ташаккули самарабаҳши салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён ҳангоми таълими муюширати ғайрзабонӣ мусоидат мекунанд, пешбинӣ мекард:

1. Коркард ва ба амал ҷорисозии барномаи созгори ташхисӣ барои муайянкуни дараҷаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён, ки ба мо имкон дод: зими ҳалли вазифаҳои педагогии марбут бо ташаккули

салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ рафтори дурустро интихоб намоем; шаклҳо ва методҳои самараноки корро ошкор гардонем; кори ислоҳотиро саривакӯт гузаронем; ба баландбардории дараҷаи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ ноил шавем.

2. Омодагардонии назариявӣ-методии муаллимон ба кор бо донишҷӯён оид ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар онҳо.

3. Тағтиши барномаи машғулиятҳо дар маҳфили «Дарсхои таҳаммулпазирӣ», ки ба ташаккули таҳаммулпазирӣ ва ҳамрайъӣ, сифатҳои шахсиятии пешбари шахси баландфарҳанг равона карда шудаанд; методҳо ва усулҳои маҳсус дар амал истифода бурда шуданд.

4. Ташкил додани шароитҳо барои ташаккули ангезаи фаъолияти якҷояи таълими дар рафти кор бо маҳфили «Фарҳангшиносии Британияи Кабир». Истифодай васеи методикаи лоиҳавӣ дар раванди таълиму тарбия, ҷалби донишҷӯён ба кор бар болои лоиҳаҳои фарҳангшиносӣ имкон дод, ки ба кори якҷоя шавқу рағбат ташаккул дода ва дараҷаи ангезаи донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоиши баланд бардошта шавад.

5. Истифодай технологияҳои мусири иттилоотӣ дар раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ.

Дар давраи кори таҷрибавӣ-озмоиши дар раванди таълим модели асосноки ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ зимни таълими мӯоширати ғайрзабонӣ коркард ва татбиқ карда шуд, маҷмӯи шароитҳои педагогӣ ва технологияҳои педагогӣ, ки ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни донишгоҳи техникӣ мусоидат мекунад, санҷида шуд, шаклҳо ва методҳои бехтари кор оид ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён муайян карда шуданд.

Дар давраи мазкури ташаккулдиҳанда рушди салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар машғулиятҳо оид ба забони англисӣ шиносоии минбаъдаро бо хусусиятҳои раванди мӯошират пешбинӣ мекунад. Вале мо қарор додем, ки бо такя ба имкониятҳои табиии донишҷӯён маҳдуд нашавем ва хусусиятҳои муносибати

фарҳангшиносиро зимни таълими забони хориҷӣ истифода барем. Фарҳангшиносии лингвистӣ бояд ба татбиқгардонии мавзӯии фарҳанги коммуникативӣ мусоидат кунад, ҳамин тавр, мақсади асосии давраи мазкур аз ҷониби донишҷӯён азхудкуни стратегияҳои гуногуни муошират дар заминаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ мебошад.

Ҷамъбости давраи дуюми озмоии маҷмӯи натиҷаҳои зерин шуд: баландравии дараҷаи донишҳо ва маҳоратҳои иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён, дараҷаи таҳаммулпазирӣ ва ҳамрайъӣ, ҷалби донишҷӯён ба фаъолияти суръатноки иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва ҳамчун пайомад баландравии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар гурӯҳҳои озмоиши муассисаҳои таҳсилоти олии техники.

Муоширати босамара «дар миёни намояндагони фарҳангҳои муҳталиф барои рафъи монеаи забонӣ ва фарҳангӣ муҳим аст» [90, с. 17]. Барои ин истифодаи дониш оид ба ҳусусиятҳои фарҳангии соҳибзабонон ва истифодаи доираи васеи коммуникатсияи лафзӣ ва гайрилафзӣ зарур меояд. Донистани таъриҳ, ҷуғрофиё, соҳти сиёсӣ ва иқтисодӣ, фарҳанг, санъат, қоидаҳои рафткор, меъёрҳо ва анъанаҳои кишвари забони мавриди омӯзиш асоси ҳатмии омодагӣ барои дар амал ҷорисозии муоширати касбӣ мебошад. Ҳаҷми донишҳои иттилооти кишваршиносӣ дараҷаи фарҳангии умумии толибайлуро баланд мебардорад.

Ҷанбаи муҳими кори таълиму тарбияи омӯзгоронро барои факултаҳои ТИК ДТТ ба номи М.С.Осимӣ ва ТС ДДОТ ба номи С.Айнӣ ташаккулдиҳии салоҳияти этникӣ-фарҳангӣ таркиб медиҳад. Раванди педагогӣ ба омӯзиши ҳусусиятҳои фарҳангӣ кишвар равона карда шудааст. Омӯхтани таъриҳ, анъанаҳо ва урғу одати ҳам кишвари худ ва ҳам кишвари забони мавриди омӯзиш хеле муҳим аст.

Дараҷаи ташаккули таҳаммулпазирӣи байниэтникии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техники (бо %%)

Ҷадвали 5

№	Дараҷаи ташаккули	ГО	ГС
---	-------------------	----	----

р/т	таҳаммулпазирии байнифарҳангӣ	Мусбат	Манғӣ	Мусбат	Манғӣ
1	Барои Шумо дар кори лоиҳавӣ бо намояндаи гурӯҳи этникии дигар иштирок кардан созгор аст?	82,5	17,5	38,7	61,3
2	Барои Шумо ба ҳамкурсатон аз гурӯҳи этникии дигар ёрӣ расондан писанд аст?	81,7	18,3	39,1	60,9
3	Вақте ки ҳамкурсатон аз гурӯҳи этникии дигар чойи ҷоизавиро мегирад, Шумо хурсанд мешавед?	83,2	16,8	37,2	62,8
4	Вақте ки ҳамкурсатон аз гурӯҳи этникии дигар дар мубоҳиса ба Шумо ҳусни тафоҳум зохир мекунад, бароятон гуворост?	84,4	15,6	40,3	59,7
5	Вақте ки намояндаи дини дигар ба маросимҳои иди Наврӯз таваҷҷуҳ менамояд, Шумо хурсанд мешавед?	81,7	18,3	39,8	60,2
6	Барои Шумо дар таҷлили иди Наврӯз дидани меҳмонони хориҷӣ гуворост?	82,8	17,2	38,4	61,6
7	Вақте ки намояндаи гурӯҳи этникии дигар дар иди Мехргон ҳосилоти ҳудро нишон медиҳанд, Шумо хурсанд мешавед? Ба ҳисоби миёна	85,2 83,1	14,8 16,9	39,2 43,4	60,8 56,6

Мо пурсиши анкетавӣ гузарондем ва муносибати пурсидашудагонро ба намояндагони гурӯҳҳои дигари этникӣ, муносибат ба фарҳанг, забон, ҳоҳиши таҳсили якҷоя дар як гурӯҳ ва ҳамкории байнишахсӣ муайян кардем. Маълумотҳои ҷадвал нишон медиҳанд, ки 83,1 % муҳассилини курси якуми ДТТ ба номи М.С.Осимӣ ва ДДОТ ба номи С.Айнӣ дар ҳамкории байнишахсиятӣ дараҷаи миёнаи рафтори нутқии таҳаммулпазириро нишон доданд, ки аз муносибати онҳо ба намояндагони дигар миллатҳо гувоҳ аст. 16,9 % пурсидашудагон дараҷаи поёни таҳаммулпазирӣ нишон доданд. Албатта, ин оид ба таҳаммулнапазирии афзуни онҳо ба дигар гурӯҳҳои этникӣ дар соҳаи ҳамкориҳои байнифарҳангӣ ва байнишахсиятӣ бозгӯ мекунад. Барои ин толибилмон қолабҳо ва муқаррароти ғайри таҳамулпазирӣ нисбат ба намояндагони миллатҳои дигар хос мебошанд.

Таҳқиқоти гузарондашуда аз он шаҳодат медиҳад, ки татбиқи технологияҳои коркардшуда ба тағиироти кулли қисматҳои салоҳияти этникӣ-фарҳангӣ дар донишҷӯёни гурӯҳи озмоиши таъсири мусбат расондааст.

Чараёни таълими забони англисӣ дар донишҷӯёни гурӯҳи санчишӣ ба тағйирот мувоҷеҳ карда нашуд ва тибқи барномаҳои кории амалкунанда ичро карда шуд. Натиҷаҳои ташаккули салоҳияти этникӣ-фарҳангӣ дар гурӯҳи мазкур хеле поён ба назар расиданд, ки оид ба аҳамиятнокии ислоҳи низоми бавучудомадаи омодасозии касбии ғайрзабонӣ гувоҳӣ медиҳад.

Дар шароитҳои таълими таҷрибавӣ-озмоишӣ кӯшишҳои раванди таълиму тарбия ба омӯзиши хусусиятҳои фарҳанги мамлакат нигаронида шуда буданд. Таъриҳ, тарзи ҳаёт ва анъанаҳои аҳолие, ки дар ҶТ умр ба сар мебарад, аҳамияти хоса дорад. Дар ин робита, ҳама фаъолияти муаллимони забони англисӣ ба эҳё, ҳифз ва рушди анъанаҳо ва арзишҳои халқӣ, ки пайванди силсилавии имрӯзро бо гузашта ва оянда таъмин мекунанд ва анъанаҳои халқро дар кулли соҳаҳои фарҳанг ғанӣ мегардонанд, нигаронида шудааст.

Дар рафти таълим бо кумаки пурсиши анкетавӣ огоҳӣ оид ба анъанаҳо ва арзишҳои халқии пурсидашудагон муайян карда шуд. Ин мағхум тавассути саволҳои анкета «Шумо қадом идҳои миллии тоҷикро медонед? Мақбараи А. Рӯдакӣ дар кучо воқеъ гаштааст? Шумо қадом нависандагон, оҳангсозони тоҷикро медонед?» ва ҳоказо ба қайд гирифта шуд. Равshan карда шуд, ки ақидаҳои муҳассилин оид ба меъёри афзалиятнок хеле наздиканд. Бештари муҳассилин аҳамияти ойину анъанаҳои умумиро зикр намуданд: 78, 8 % дар ГО, дар ҳоле ки он дар ГС 30, 2 % муайян гардид.

Дараҷаи ташаккул ва рушди анъанаҳо ва арзишҳои халқии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ (бо %%)

Ҷадвали 6

№ р/т	Дараҷаи ташаккул анъанаҳо ва арзишҳои халқӣ	ГО		ГС	
		Мусбат	Манфӣ	Мусбат	Манфӣ
1	Шумо қадом идҳои миллии тоҷикро медонед?	74,5	25,5	32,1	67,9
2	Дар ҶТ қадом идҳои мазҳабиро таҷслил мекунанд?	73,4	26,6	31,4	68,6
3	Мақбараи А. Рӯдакӣ дар кучо воқеъ гаштааст?	74,3	25,7	36,5	63,5
4	Қалъаи Ҳисор дар кучо ҷойгир шудааст?	78,8	21,2	30,2	69,8
5	Шумо қадом нависандагон, оҳангсозони тоҷикро медонед?	73,9	26,1	31,3	68,7
6	Дар ҶТ чанд вилоят вучуд дорад?	74,1	25,9	30,4	69,6

7	Рамзи иди Наврӯз чист?	73,6	26,4	32,3	67,7
	Ба хисоби миёна	74,5	25,5	32,1	67,9

Аз ин рӯ ба назари мо гузаронидани чорабиниҳои шомили чунин анъанаҳо миёни гурӯҳҳои этникӣ мувофиқӣ мақсад менамояд: идҳои миллӣ, меҳмонпазирӣ, маросимҳои тӯй дар Британияи Кабир ва Тоҷикистон аз қадом ҷиҳат монандӣ ва аз қадом ҷиҳат фарқ доранд. Ҳамчунин нақшай намунавии ташкили ҳамкории педагогии омӯзгори забони ҳориҷӣ бо мутахассисони ояндаи муассисаи таҳсилоти олии техникӣ коркард карда шуд. Ҳамзамон оид ба ташкили муоширати фарҳангӣ ва фароҳамоварии иқлими аз лиҳози психологӣ роҳатнок дар гурӯҳҳо анҷом дода шуданд. Пешбинӣ карда шуда буд, ки чунин чорабиниҳо ба иттиҳоди донишҷӯёни гурӯҳи бисёрэтникӣ ва ташаккули маҳоратҳои муоширати фарҳангшиносӣ мусоидат мекунад.

Давраи ҳамгироии озмоиш вазифаи азхудкуни технологии бо ёрии машғулиятҳои интерактивӣ аз ҷониби ҳама донишҷӯён - иштирокчиёни озмоишро пеш гузошта буд. Дар ин давра вазифаҳои гуногуне, ки ба ҳосилсозии дараҷаи «истифода» ва дараҷаи «эҷодкорӣ»-и ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ нигаронида шуда буданд, ҳал карда шуданд. Ба ҳама шаклҳои машғулиятҳои интерактивӣ инҷунин шакли кейс-стади (ки дараҷаи нисбатан болигтари салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро талаб мекунад) илова карда шуд. Дар давраи ҷамъбастии озмоиш гузаронидани буриши санчишие, ки мақсади он муқаррар гардонидани дараҷаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён буд, пешбинӣ мешавад.

Самарабахшии технологияи пешниҳодгардидаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ зимни омӯзиши курси «Забони ҳориҷӣ» (забони англисӣ) аз рӯи нишондодҳои пешниҳоднамудаи В. П. Беспалко муайян карда шуд: давомот, самаранокии фаъолияти таълимӣ-маърифатии донишҷӯён, самаранокии раванди таълим. Нишондодҳои дар рафти озмоиш бадастоварда самаранокии шаклҳои воридкардашудаи машғулиятҳоро микдоран тасдиқ менамоянд (КСТ - коэффициенти самаранокии таълим - дар гурӯҳи озмоишӣ - 0, 74, дар гурӯҳи санчишӣ - 0, 32-ро ташкил дод). Салоҳияти ғайрзабонии

денишчүён, ки дар маҷрои технологияи коркардшууда ташаккул ёфтааст, якчанд қисми таркибиро назардошт мекунад: салоҳиятҳои лингвистӣ, мавзӯй ва иҷтимоӣ-лингвистӣ.

Технологияи моделсохташуда инчунин ба худинкишофёбии шахсият мусоидат мекунад, яъне як қатор сифатҳои барои мутахассиси ояндаи муассисаи таҳсилоти олии техниқӣ заруриро ташаккул медиҳад (мустақилият дар ҳалли қарорҳо, масъулиятиносӣ, ҳамрайъӣ, таҳаммулпазирӣ, хайрҳоҳӣ, омодагӣ барои ёрирасонӣ, талабот ба маърифат ва худшиносӣ, рефлексия, муюшират, рушди малакаҳо, талабот ба фаъолияти тағиyrёбанд, зехни мутараққӣ, рафттору гуфтори нек).

Таҳлили натиҷаҳои озмоиши ташаккулдиҳанда, сухбатҳо, пурсиши анкетавӣ нишон дод, ки 62 % муҳассилин ба вазифаҳои интерактивии нақшии пешниҳодкардашуда таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд; 73 % денишчүён зикр карданд, ки дар истифодаи имкониятҳои компютер барои фаъолияти ояндаи касбӣ имкониятҳои нав ошкор карданд.

Дар ҷамъбасти давраи ташаккулдиҳанда вазифаи асосии мо аз санчиши дастовардҳои денишчүён оид ба ҷанбаи мавзӯии фарҳанги коммуникативӣ ва санчиши раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии денишчүён иборат буд, ки онҳо имкон доданд таҳарруки мусбати дараҷаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии денишчүён муқаррар карда шавад. Баъди кори таҷрибавӣ-озмоишӣ миқдори денишчүёне, ки дараҷаи баланди салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро ноил гаштаанд, ба 52, 5 % дар гурӯҳҳои озмоишӣ расид. Ҳиссаи фоизии денишчүёни гурӯҳҳои санчишӣ, ки дараҷаи баланди салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ доштанд, кам тағиyr ёфт. Дараҷаи ангезаи денишчүёни гурӯҳҳои озмоишӣ дар азхудкунии денишҳо ва маҳоратҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ хеле баланд рафт. Ташхиси дараҷаҳои таҳаммулпазирӣ ва ҳамрайъӣ, ки баъди анҷоми давраи ташаккулдиҳандаи озмоиш гузаронида шуд, низ оид ба дараҷаи афзоишёftаи сифатҳои дар боло номбаршуда гувоҳӣ медиҳад.

Ҳамчун санчиши ҷамъбастиӣ мо пурсиши тестӣ ҷиҳати донистани одоби нутқ оид ба мамлакати забони мавриди омӯзиш, моделсозии ҳолатҳои

муоширати байнифарҳангӣ, инчунин бозии вонамудсозӣ оид ба салоҳияти коммуникатсияи байнифарҳангиро истифода бурдем.

Мувофиқи маълумотҳои бадастомада, аксарият, яъне 68, 1 % донишҷӯёни курси якуми ГО оид ба мамлакати забони мавриди омӯзиш тассавуроти муносиб доранд, дар ҳоле ки нишондоди мазкур дар ГС ҳамагӣ 34, 3 % -ро фаро мегирад, ки ин аз самарабахшии таълими озмоиший шаҳодат медиҳад. Маълумотҳои бадастомада имкон доданд, ки сохтори қолаби этникӣ ҳамчун тасаввурот оид ба мамлакати забони мавриди омӯзиш муайян карда шавад: тасаввурот оид ба ҳудуди сукунати этноси мазкур, оид ба воқеаҳои муайян аз таърихи чомеаи мазкур, оид ба бисёрэтники будани мамлакат ва ғайра.

Дараҷаи тасаввуроти донишҷӯён оид ба мамлакати забони мавриди омӯзиш (бо %%)

Ҷадвали 7

№ р/т	Дараҷаи тасаввурот оид ба мамлакати забони мавриди омӯзиш	ГО		ГС	
		Мусбат	Манфӣ	Мусбат	Манфӣ
3	Британия Кабир дар қадом қитъа ҷойгир аст?	68,1	31,9	31,3	68,7
4	Шумо қадом нависандагон, оҳангсозонги англисро медонед?	67,3	32,7	30,5	69,5
5	Идҳои миллии англisisро номбар кунед.	64,2	35,8	32,6	67,4
6	Пойтаҳти Англия чӣ номида мешавад?	67,4	32,6	33,1	66,9
7	Пойтаҳти ИМА чӣ номида мешавад?	61,6	38,4	30,7	69,3
8	Англисҳо Пасхаро чӣ гуна ҷашн мегиранд?	60,6	39,4	31,2	68,8
9	Қадом шаклҳои англisisии саломро медонед?	66,2	33,8	34,3	65,7
	Ба хисоби миёна	65,1	34,9	31,9	68,1

Тибқи натиҷаҳои пурсиши анкетавии мутахассисони ояндаи техникии ДТТ ба номи М.С.Осимиӣ ва ДДОТ ба номи С.Айнӣ хулоса баровардан мумкин аст, ки бештари донишҷӯён аз натиҷаҳои пурсиш қаноатманд мебошанд. Ба ақидаи аксарияти донишҷӯён аз гурӯҳҳои озмоиший ва санчиший (65, 1 % - 31, 9 %), ошной бо анъанаҳо, ойинҳои мамлакати забони мавриди омӯзиш имкон дод, ки онҳо донишҳояшонро вазеъ бикунанд ва маҳорати нутқиашонро инкишоф бахшанд. Аксарияти донишҷӯён зикр намуданд, ки шавку рағбати

онҳо ба фарҳанги Британияи Кабир ва ИМА бештар гардид. Натиҷаҳои фаъолияти озмоишӣ нишон доданд, ки тағйирёбии нишондодҳои дараҷаи ташаккули салоҳияти нутқии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техниқӣ ба таври мусбат боло рафта, ангезаи мусбати донишҷӯён афзудааст.

Ҳамин тавр, натиҷаҳои ҳосилгаштаи кори таҷрибай-озмоишӣ ба мо асос медиҳанд тасдиқ намоем, ки дараҷаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён аз рӯи ҳама нишондодҳои асосӣ дар гурӯҳҳои озмоишӣ нисбат ба санчишӣ баландтаранд, ки ин аз самарабахшии кори анҷомдодаи мо дар давраи ташаккулдиҳандай озмоиш гувоҳӣ медиҳад. Натиҷаҳои мазкур ба туфайли татбиқи модели коркардшудаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар ҷараёни таълими муоширати ғайрзабонӣ, инҷунин шароитҳои зерини педагогӣ имконпазир гардианд:

- ташхиси дараҷаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён ва кори муносиби ислоҳотӣ;
- иҷрои омодагардонии муносиби назариявӣ-методии муаллимон ба кор бо донишҷӯён оид ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар онҳо;
- баланд бардоштани дараҷаи таҳаммулпазирӣ ва ҳамрайъии донишҷӯён, сифатҳои пешбаре, ки ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ мусоидат мекунанд;
- иҷрои кор оид ба ташаккули ангезаи мусбати донишҷӯён ҷиҳати азхудкунии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ;
- истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ дар ҷараёни ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён.

Ҳамин тавр, коркард ва санчиши модели раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои донишгоҳи техниқӣ зимни таълими муоширати ғайрзабонӣ, татбиқсозии шароитҳои педагогии дар боло зикрёфта имкон доданд:

1. Дараҷаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии аксаияти донишҷӯёни ба ҳайати гурӯҳҳои озмоишӣ воридбуда баланд бардошта шавад.

2. Дарацаи ангеза барои азхудкуни донишҳо ва маҳоратҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ баланд бардошта шавад.

3. Дарацаи таҳаммулпазирӣ ва ҳамрайъӣ, сифатҳои пешбари шахсиятие, ки ба раванди муоширати байнифарҳангӣ таъсири мусбат мерасонанд, хеле баланд бардошта шаванд.

4. Маҷмӯи мушкилиҳои донишҷӯён оид ба азхудкуни донишҳо ва маҳоратҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ошкор гардонда ва бо истифодаи технологияҳои муосири тамоюли шахсиятий саривакт кумаки зарурӣ расонда шавад.

5. Дарацаи саводнокии иҷтимоӣ-фарҳангии омӯзгорони забонҳои хориҷӣ баланд бардошта, иқтидори тарбиявии фанни «Забони англисӣ» барои муассисаи таҳсилоти олии техникӣ босамара истифода бурда шавад.

6. Технологияҳои муосири иттилоотӣ дар раванди таълими забони хориҷӣ татбиқ карда шаванд.

Давраи сеюм - ҷамъbastkunanda мақсади хуносабарории натиҷаҳои таҳқиқот ва коркарди омории онҳоро дошт.

Мақсади асосии давраи ҷамъbastkunanda татбиқи технологияи тамоюли қасбӣ барои рушди малакаҳои нутқи тамоюли қасбӣ буд [12, с. 105]. Таълими забони англисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ ҳам рушди малакаҳо бо мақсади муоширати қасбӣ, изҳори ақидаи худ, ҳам идроки аҳамиятнокии шахсии маводи мавриди омӯзиш, майлу рағbat ба рушди қасбӣ ва мавҷудияти ангезаи қасбиро пешбинӣ мекунад.

Дар давраи ҷамъbastӣ кори таҷрибавӣ-озмоиши таҳлили натиҷаҳо, ки дар рафти буришҳои санчиший дар оғоз ва анҷоми озмоиши ба даст омадаанд, гузаронда шуд, ки ин имкон дод дараҷаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоиши ва санчиший муқоиса карда шаванд. Мониторинги раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён имкон дод таҳарруки мусбати дараҷаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён муайян карда шавад.

Арзёбии дарацаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникиро мо ҳамчун яке аз шароитҳои татбиқсозии

модели сохторӣ-функционалӣ баррасӣ менамоем. Ташхис дар давраҳои аввал ва ҷамъбастии таҳқиқот мувофиқи дастгоҳи коркардшудаи меъёри-баҳодихӣ гузашт. Маълумотҳои зимни санчиши ибтидой ва ниҳоӣ бадастовардашуда фарқиятҳои калони дараҷаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоиши (ГО, п=160) ва санчиширо (ГС, п=148) нишон доданд.

Баҳои рушди дараҷаҳои ташаккули СИФ-и донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоиши ва санчиший дар давраҳои аввал (ДА) ва ҷамъбастии (ДҶ) кори таҷрибавӣ-озмоиши (бо %%) (баҳогузории коршиносон)

Чадвали 8

Гурӯҳҳо	ГО		ГС	
	Оғози озмоиши	Оҳирои озмоиши	Оғози озмоиши	Оҳирои озмоиши
Озмоиши // Дараҷаҳо Дониши донишҷӯён	50,1	62,4	27,2	30,3
Ангезай донишҷӯён	51,2	60,7	27,6	29,5
Омодагии донишҷӯён ба муюширати ғайрзабонӣ	50,3	60,8	33,1	34,3
Қаноатмандӣ аз иқлими психологӣ дар коллектив	51,5	61,2	32,2	33,7
Омодагии донишҷӯён ба муюширати тамоюли касбӣ	52,3	62,4	33,6	34,8

Муайян карда шуд, ки зимни маълумотҳои амалан баробари ГО ва ГС дар давраи аввали кори озмоиши болоравии нишондодҳо оид ба дараҷаҳои мутобиқати ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар гурӯҳҳои санчиший 1, 5 ва мутаносибан 1, 2 баробар камтар мебошанд.

Барои баҳо додан ба самаранокии модели коркарднамудаи худ ҷиҳати ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни донишгоҳи техниқӣ монуқисаи дараҷаҳои ташаккули онро дар донишҷӯёне, ки дар давраҳои мухталифи омодагардонии касбӣ ба кори озмоиши ворид карда будем, анҷом додем. Таҳарруки рушди дараҷаҳои маҳоратҳои коммуникативӣ дар фаъолияти

денишчӯёни гурӯҳҳои озмоиший ва санчиший дар ибтидо ва охири кори таҷрибай-озмоиший мароқангез мебошад.

Тахарруки рушди дараҷаҳои маҳоратҳои коммуникативӣ дар фаъолияти денишчӯён (бо % %)

Ҷадвали 9

Гурӯҳҳо	ГО		ГС	
	Оғози озмоиш	Охири озмоиш	Оғози озмоиш	Охири озмоиш
Озмоишиҳо // Маҳоратҳо				
Рафъи ҳисси тарс	8,4	16,9	8,2	9,7
Муътакид гардондани ҳамсuxbat	5,8	11,6	5,1	6,6
Азхудкунини истилоҳоти илмӣ ба ЗХ	6,3	12,4	5,2	6,4
Маҳорати ифода кардани фикри худ ба ЗХ	8,5	15,8	6,3	7,5

Оид ба дараҷаи маҳоратҳои коммуникативӣ дар фаъолияти ГО маълумотҳои зерини озмоиши ташаккулдиҳанд дар бозгӯ мекунад: маҳорати бартараф кардани ҳисси тарс, нобоварӣ ва тарсу ҳарос дар ин гурӯҳ аз 8, 4 то 16, 9, маҳорати муътакид гардондан аз 5, 8 то 11, 6, маҳорати азхудкунини истилоҳоти илмӣ ба ЗХ аз 6, 3 %, маҳорати баёни афкори худ дар нутқи шифоҳӣ ба ЗХ аз 8, 5 % то 15, 8 % афзоиш ёфтаанд. Дар ГС марбут ба маҳоратҳои ташкилотчиҳӣ ва коммуникативии денишчӯён тағиирот ба вучуд наомаданд.

Муқаррар карда шуд, ки дараҷаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии денишчӯёне, ки дар тӯли ду семестри курси якум ба кори озмоиший ҷалб карда шуда буданд, нисбат ба денишчӯёни бокимондаи гурӯҳи санчиший боло рафтааст. Ҳамин тарик, болоравии нишондодҳои дараҷаи маҳсулнокӣ дар денишчӯёне, ки дар ду семестр курси пурраро гузаштанд, қиёсан бо денишчӯёне, ки кори нопурраи озмоиширо гузаштанд, 31, 6 % -ро ташкил медиҳад. Нишондодҳои ба ҳамин монанд оид ба дараҷаҳои мутобиқат ва танқиднокӣ ошкор карда шуданд.

Бо мақсади муайянсозии эътимоднокии монандиҳо ва тафовутҳои ташхиси донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоиший ва санчиший натиҷаҳои маҷмӯй бо ёрии методҳои омори математикий (меъёри Фишер-Снедекор, x^2 -меъёр, t -меъёри Стюдент) коркард ва эътимоднокии омории фарқи нишондодҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни гурӯҳҳои мазкур исбот карда шуд.

Фарзияи асосии оморӣ оид ба тақсимоти баробари донишҷӯёни гурӯҳҳои санчиший ва озмоиший аз рӯи дараҷаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар давраи аввали озмоиш бо ёрии меъёри Фишер-Снедекор бо эҳтимолияти иштибоҳи ҷоиз $0, 05$ ($1, 22 < 2, 97$) тасдиқ карда шуд.

Эътимоднокии натиҷаҳо дар тақсимоти нишондодҳои гурӯҳҳои озмоиший то ва баъди озмоиш бо ёрии меъёри Стюдент тасдиқ карда шуд. Имконпазирии иштибоҳи ҷоиз камтар аз $0, 01$ зимни дақиқияти ҳисобҳо 99% ($22, 525 > 9, 21$) мебошад, ки аз аҳамиятнокии натиҷаҳои бадастомада гувоҳӣ медиҳад.

Бо мақсади муқаррар намудани эътимоднокии шабоҳатҳо ва фарқиятҳои натиҷаҳои ташхиси гурӯҳҳои озмоиший ва санчиший t -меъёри Стюдент истифода гардид. Ҳисобҳо эътимоднокии омории фарқияти аёни нишондодҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёнро $3, 47, t=1, 96$ бо эҳтимолияти иштибоҳи ҷоиз $0, 05$ ва дақиқияти ҳисобҳо 95% ($3, 47 > 1, 96$) нишон доданд.

Бад-ин минвол, таҳлили маълумотҳои миқдорӣ ва таҳарруки мусбати ошкоркардашуда самарабахшии истифодаи маҷмӯи ташаккули шароити педагогии фароҳамгаштаи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникро тасдиқ менамояд.

Ҳамин тавр, коркард ва санчиши модели раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои муассисаи таҳсилоти олии техникӣ ва ташкили шароитҳои муносиби педагогӣ имкон доданд:

- дараҷаи ангезаи донишҷӯён ҷиҳати азхудкуни донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳо баланд бардошта шавад;

- раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён бевосита дар раванди таълиму тарбияи муассисаи таҳсилотӣ ба амал татбиқ гардонда шавад;
- маҷмӯи душвориҳои асосии донишҷӯён оид ба азхудкунии донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳо ошкор карда ва бо истифодаи технологияҳои тамоюли шаҳсӣ ва психолоѓӣ-педагогӣ саривақт кумак равонда шавад; дар раванди таълими забони англисӣ технологияҳои муосири иттилоотӣ татбиқ гардонда шаванд.

Методҳо, шаклҳо ва воситаҳои пешниҳодкардашудаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техниکӣ дар рафти кори озмоиши санчида шуд, ки он 270 донишҷӯ (9 гурӯҳи академӣ)-ро фаро гирифт. Муносабати инноватсионӣ ба ҳалли проблемаи таҳқиқот дар рафти озмоиш ба донишҷӯён имкон дод, ки донишҳои илмӣ-назариявӣ ва амалиявии худшиносӣ, худбаҳодиҳӣ, худислоҳкунии хислатҳои инфиродӣ, шаҳсияти ва субъектиро такомул бахшанд. Коэффициенти азхудкунӣ дар ГО аз 5,2 % то 11,6%, коэффициенти азхудкунии сифатӣ аз 5,3 % то 12,4 % афзуда, нишондодҳои мазкури ГС-ро хеле ақиб гузошт.

Ҳамин гуна, натиҷаҳои бадастовардашудаи кори таҷрибавӣ-озмоиши ба мо асос медиҳанд тасдиқ кунем, ки дараҷаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён аз рӯи ҳама нишондодҳо дар гурӯҳҳои озмоиши нисбат ба гурӯҳҳои санчиши баланд аст, ки ин аз самарабахшии кори сомондодаи мо дар давраи ташаккулдиҳандай озмоиш гувоҳӣ медиҳад. Натиҷаҳои бадастовардашуда ба туфайли татбиқгардонии модели коркардшудаи раванди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ҳамчунин татбиқгардонии шароитҳои педагогии дар боло номбаршуда имконпазир шуданд. Таҳлили натиҷаҳои таълими озмоиши оид ба тасдиқи фарзияи пешниҳодшудаи таҳқиқоти илмӣ шаҳодат медиҳад ва имкон медиҳад, ки вазифаҳои онро ҳалшуда бишуморем.

Хулосаи боби дуюм

Дар боби мазкури диссертатсия масъалаҳои марбут бо ошкорсозии принсипхое, ки технологияи педагогии рушди иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёнро дар давраи аввали таълими тамоюли шаҳсияти забони ҳориҷ муйян мекунанд, таҳқиқ карда шуданд, моҳияти мағҳуми технологияи педагогӣ таҳлил карда шуд, дар асоси принсипҳои ошкоркардашуда технологияҳои нисбатан мақбуле, ки барои донишҷӯён бадастоварии дараҷаи ибтидоии тамоюли шаҳсии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангиро таъмин мекунанд, интихоб карда шуданд.

Яъне технологияҳои инноватсионии педагогӣ, аз қабили таълим дар ҳамкорӣ, истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ, дарсҳо дар шакли муаррифии Microsoft Power Point, методҳои лоиҳаҳо, технологияи таълими амсалавӣ, низоми холӣ-рейтингӣ ва ғайра инфиридикунонӣ ва ҷудогардонии таълимро бо баҳисобгирии қобилиятаҳои мухассилин, дараҷаи таълимдидагӣ, шавқу завқи онҳо таъмин менамоянд ва ба рушди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ мусоидат мекунанд.

Рақобатпазирии мутахассиси мусир ҳам аз ихтисоси ояндаро азхудкунии донишҷӯ, ҳам аз фарҳангӣ гуманитарӣ, тафаккури инкишофёфтai эҷодӣ, тарбиятнокии ӯ вобастагӣ дорад. Доктринаи миллии таҳсилоти техникӣ яке аз принсипҳои ташаккули талабот ба фаъолияти техникии мутахассиси оянда мебошад. Мундариҷаи таҳсилоти техникӣ равиши ахлоқӣ-гуманитариеро фаро мегирад, ки он афзудани таваҷҷуҳро ба проблемаҳои шомили аҳамияти умунибашарӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ба таҳлили масъулияти маънавӣ ва иҷтимоии мутахассисони ояндаи техникӣ барои оқибатҳои фаъолияти касбии ҳуд пешбинӣ менамояд.

Салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ мавҷудияти донишҳои амиқ ва мураттаби ҳусусиятҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, танзими рафткорҳо тавассути меъёрҳои дар ҷомеа пазируftашуда, қоидаҳои фарҳангӣ-анъанавии ҳамкорӣ, бана заргирии

анъанаву ойинҳо, қобилияти ичрои ҳамкории иҷтимоӣ-меъёри, ҳамкорӣ дар фаъолияти иҷтимоӣ-касбиро пешбинӣ мекунад.

Дар рафти таҳқиқот чунин муқаррар карда шуд:

Принципҳои нисбатан матлубе, ки интихоби технологияҳои педагогиро муайян месозанд, аз инҳо иборатанд: принципи ҳамгирои муюширати тамоюли касбӣ ва одоби корӣ, принципи такя ба донишҳои байнифани фарҳангшиносии донишҷӯён, принципи таълими муюширати тамоюли шахсӣ дар заминаи иҷтимоӣ, принципи ягонагии таълими тамоюли касбӣ, тарбияи ахлоқӣ ва шаҳрвандӣ. Принципҳои номбаршуда ба чунин ташкили раванди таълим мусоидат карданд, ки он хусусияти фаъолиятӣ, инкишофдиҳӣ ва интерактивии мундариҷаи иҷтимоӣ-фарҳангии раванди таълимро таъмин менамояд.

Зимни ҳамкории байнифарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ дар давраи аввал мушкилотеро, ки бо ҳосилсозии тачрибаи нави ғайрзабонӣ вобастаанд, истисно набояд кард. Баракс, дар робита бо он ки шинохтани ин гуна фарқиятҳо ҳам барои идроки воқеияти ғайрзабонӣ ва ҳам барои дар он «зистан» муҳим аст, ҳангоми баррасӣ онҳоро ба мадди аввал гузоштан лозим, аммо дар ҷое, ки зарурат меафтад, барои ин аз забони модарӣ (тоҷикӣ) истифода бурдан мебояд.

Таҳлили технологияҳои мусоир дар соҳаи таҳсилоти ғайрзабонӣ ба момон дод, ки категорияҳои зеринро ҷудо кунем: технологияҳои тамоюли шахсӣ, технологияҳо дар асоси фаъолгардонӣ ва пурмаҳсулкунонии таълим, технологияҳои бозигӣ ва интерактивии омодасозии касбии мутахассиси ояндаи техникӣ. Зимни мақсадгузории муносиб истифодаи онҳо ба рушди ҷанбаҳои алоҳидаи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ донишҷӯён дар дараҷаҳои шахсиятӣ ва касбӣ мусоидат менамоянд, яъне ба рушди маҳоратҳои пешгӯӣ кардани рафтори нутқии шарик, баҳо додани ҳолати муюшират, танзим намудани рафтори худ, ошно гардидан бо шаклҳои фаъолияти ояндаи касбӣ мусоидат менамояд. Вале оид ба рушди салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар ягонагии кулли қисмҳои таркибии он сухан гуфтан номумкин аст.

Натицаҳои кори таҷрибавӣ-озмоиши гузарондашуда тасдиқ мекунанд, ки модели коркарднамудаи мо оид ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар ҷараёни таълими муоширати ғайрзабонӣ ва технологияҳои педагогӣ ба баландшавии назарраси дараҷаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии мутахассиси оянда дар муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ ҳангоми риояи шартҳои зерин мусоидат менамояд: муносибати тамоюли шаҳсиятӣ ба сифати асоси методологии рушди ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии мутахассиси оянда амал мекунад; раванди таҳсилоти ғайрзабонии қасбии техникӣ равиши коммуникативӣ-шаҳсиятӣ дорад; даврияти воридсозии технологияҳо ва тамоюл ба татбиқи ҳама ҷанбаҳои салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва инкишофи шаҳсияти донишҷӯён амалӣ карда мешавад.

Ҳамин тавр, воқеияте аён мегардад, ки имрӯз барои ҳамгирои фарҳангҳои худӣ ва хориҷӣ дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ кулли заминаҳо ба вучуд омадаанд. Муносибати иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар таълимиро ҷонибдорӣ карда, мо вазифаи худро зимни ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ дар бахши ҷомеашиносӣ нисбат ба таҳсилоти забонӣ, яъне дар густариши функцияи таҳсилотии забони хориҷӣ ҳамчун фанни таълими мебинем. Воқеиятҳо ва падидаҳо аз ҳаёти иҷтимоӣ дар асоси мавқеъҳои ҷомеашиносӣ интихоб карда мешаванд ва, аз нигоҳи мо, бояд ба барномаи таълими забони хориҷӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии ғайризабонӣ (техникӣ) дохил карда шаванд.

ХУЛОСАИ УМУМЙ

1. Натицаҳои асосии илмии диссертатсия.

Проблемаи коркарднамудаи мо «Методикаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо такя ба ғояҳои бисёрфарҳангӣ дар раванди таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ таҳия карда шудааст. Дар асоси омӯзиши манбаъҳои назариявӣ ва методологӣ, татбиқи муносибатҳое аз қабили муносибати тамоюли шахсиятӣ, фарҳангшиносӣ, бисёрэтникеӣ ва ҳоказо, истифодаи технологияҳои педагогӣ, аз ҷумла таълими интерактивӣ, гузаронидани дарсҳо-муаррифиҳо, технологияҳои компьютерӣ ҳамчун яке аз роҳҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ, омодагии донишҷӯён ба ҳамкории педагогӣ дар ҳолати коммуникатсияи байнифарҳангӣ ва ғайра, шароитҳои дидактикӣ, принсипҳо ва модели ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар самаранокии технологияҳои педагогӣ зимни таълими муюширати ғайрзабонӣ пешниҳод карда шудаанд.

Барои татбиқи босамараи технологияи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён ҳангоми таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ барномаи таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоиши коркард карда шуд, ки он санчиши шароитҳои педагогии пешниҳодшударо амалӣ гардонд.

Азбаски модели функционалии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар самаранокии технологияҳои педагогӣ зимни таълими муюширати ғайрзабонӣ ташкилаи сохториест, ки ҷанбаҳои когнитивӣ ва коммуникативро фаро мегирад, муттаҳидсозии фарҳангҳо зимни таълими ЗҲ дар сатҳи байнифарҳангӣ омӯхтани онро талаб менамояд. Ин дар ҳолати муқоисаи як фарҳанг бо фарҳангни дигар ва зухурёбии хусусиятҳои онҳо рӯй медиҳад.

Бар асоси маълумотҳои таҳқиқоте, ки дар фақултаҳои техникии муассисаҳои таҳсилоти олии техникии шаҳри Душанбе гузаронидем, мотавонистем дараҷаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёнро, ки онҳо бояд ба мутахассиси ояндаи техниқ мувоғиқ бошанд, чудо кунем: аз рӯи қисмати ангезавӣ-шахсиятӣ, пуррагии низоми донишҳои психологӣ-педагогӣ, маҳсус ва методӣ; зудӣ ва дараҷаи зуҳури худназоратии амали таълимӣ-педагогӣ, ки бо худбаҳодиҳии ширкат дар амали якҷоя тавъам мебошад; рафтори худ ва ислоҳи он.

Ташхис ва муқоисаи нишондодҳои асосии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техниқ барои ҷудокунии се дараҷаи ташаккули он мусоидат намуд: поён (бемаҳсул), миёна (маҳсулнок) ва баланд (касбӣ-эҷодӣ); омилҳои субъективие, ки ба амалиёти он таъсири муҳим расондаанд.

Ангезаҳое, ки ҳоҳишҳои бошурунаи донишҷӯро ба фаъолияти муҳандисӣ-техниқӣ ва ташаккули шахсият ифода мекунанд, инҳоро дар бар мегиранд: ангезаҳои дорои ҳусусияти иҷтимоӣ-касбӣ ва шахсиятӣ; қисмати фаъолиятиро маҳоратҳо, малакаҳо ва қобилиятҳои инсон, ки бо маҳоратҳои конструктивӣ ва коммуникативӣ ифода мейбанд, ташкил медиҳанд; онҳо аз таҳлили амали худ, баҳодиҳӣ ва азnavбаҳодиҳии қобилиятҳо, маҳоратҳои ташкилотчиғӣ ва лоиҳакашӣ иборатанд.

Ҳамчун асоси методологии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар гурӯҳҳои бисёрэтниқӣ муносибатҳои тамоюли шахсиятӣ, аксиологӣ ва ҳамгирой-фарҳангшиносӣ амал мекунанд, ки онҳо муаллим ва мутахассиси ояндаи техникро ба он равона месозанд, ки чунин принципҳо татбиқ ёбанд: субъективият, муколамавият, озодӣ ва масъулият, гуманистикунонӣ, фарҳангсозгорӣ, рефлексивият, таҳаммулпазирӣ ва ҳамрайъӣ. Ҳусусияти ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар шароитҳои бисёрэтникии муассисаҳои таҳсилоти олии техниқ муйян карда шуд, ки он аз ташкили қадам ба қадами таҳқиқоти мазкур бо баҳисобгирии

вақти озмоиш, захираҳо, натиҷаҳои мониторингҳо, имконияти дар давраҳо ислоҳ кардани номутобиқатӣ аз натиҷаҳои тарҳрезишуда иборат буд.

Модели коркарднамудаи мо оид ба салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ дар самарарабаҳшии технологияҳои педагогӣ дар раванди таълим истифодабарии воситаҳои аёни (чадвалҳо, нақшаҳо, моделҳои созгор), васоити техникии таълим (истифодаи компьютер, таҳтаи интерактивӣ, проектори мултимедиавӣ), маводҳои чопии ВАО, адабиёти илмӣ ва маълумотӣ; иттилоот аз Интернет, муаррифиҳои электронӣ ва ҳоказоро пешбинӣ менамояд. Натиҷаи модел дар таҳарруки мусбати болоравии дарacha зимни ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ дар самаранокии технологияҳои гурӯҳҳои бисёрэтнике зоҳир мешавад. Ҳама қисматҳои модел бо ҳамдигар вобастагӣ доранд, онҳо ҳамчун як чизи бутун амал меқунанд. Кори озмоиширо мо бо тафтиши гуногунтарафа амалӣ кардем.

Таҳқиқоти гузарондашуда имкон дод, ки бузургиҳои байнифарҳангии ҳамкории педагогие, ки маҳоратҳои зеринро ташаккул медиҳанд, муайян карда шаванд: зуҳури таҳаммулпазирӣ, ҳамрайъӣ, танқиднокӣ; қиёси ақидаи худ ва ғайр; пешгирии эҳсоси караҳтӣ, тарс ва нобоварӣ қабл аз муошират; даст кашидан аз сифатҳое мисли таассуб ва тасаввуроти қолабӣ; маҳорати зоҳир намудани чандирии зеҳнӣ, рафъи догматизм/худмехварии инфиродӣ.

Санчиши модели коркардшударо мо дар раванди таҳқиқоти озмоишие, ки дар ДТТ ба номи М.С.Осимӣ ва ДДОТ ба номи С.Айнӣ зимни таълими забони англисӣ дар гурӯҳҳои бисёрэтнике гузаронидем, амалӣ кардем. Озмоиш дар се давра гузашт: муқарраркунанда, ташаккулдиҳанда, ҷамъbastкунанда.

Дар таҳқиқоти диссертационӣ тафтиши модели коркардшуда ва татбиқсозии шароитҳои педагогии пешниҳодшуда зимни ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар мутахассисони ояндаи муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ дар самаранокии технологияҳои педагогӣ дар кори таълимиӣ ва беруназаудиторӣ баррасӣ карда мешавад. Пуррагардонии мундариҷавии модели соҳторӣ-функционалии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни

муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ муайян карда шуд, ки бо ягонагӣ ва яклухтии қисмҳои таркибӣ (қисматҳои мақсаднокӣ, мундариҷавӣ, тартиботӣ, санчишӣ-баҳодиҳӣ) тавсиф карда мешавад.

Дар озмоиш шароитҳои педагогии салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ коркард ва санчида шуданд, ки инҳоро дар бар мегиранд: актуаликунонии ташаккули сифатҳои шахсиятии донишҷӯён (масъулиятшиносӣ, мустақилият, ташаббускорӣ, ҷидду ҷаҳд, фарҳангӣ ботинӣ, донишмандӣ ва ҳоказо) дар муҳити тамоюли гуманитарии муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ; истифодаи технологияҳои гуманитарӣ дар омодасозии касбии мутахассисони техниқӣ; баҳодиҳии дараҷаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ.

Натиҷаҳои муайянсозии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ дар аввал ва охири таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоиши дар гурӯҳҳои озмоиши ва санчиши:

- микдори донишҷӯёне, ки дараҷаи пешрафтаи ташаккули маҳоратҳои таҳқиқотшавандаро дар гурӯҳи озмоиши доранд, 23 % афзуд, дараҷаи миёна 21 % афзуд, дараҷаи поён бештар аз 47 % коҳиш ёфт.
- дар гурӯҳи санчиши микдори донишҷӯёне, ки дараҷаи пешрафта доранд, 5 % афзуд, дараҷаи миёна танҳо 7 % афзуд, дараҷаи поён 18 % коҳиш ёфт.

Тағтиши таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоиши ва шароитҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии мутахассисони оянда ҳангоми омӯзиши ЗҲ дар муҳити бисёрэтникии муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ ғояҳои асосии фарзияро тасдиқ карда, татбиқшавандагии амалӣ ва таъсирбахшии худро исбот намуд.

Мониторинги ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ имкон дод таҳарруки мусбати дараҷаҳои ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ муқаррар карда шавад.

Дар натичаи таҳқиқоти анҷомдода оид ба проблемаи «Методикаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони ҳориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон» **чунин хулосаҳо** бароварда шуданд:

1. Дар рафти таҳқиқот мағҳуми «салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ» дар нисбат бо донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии техникӣ дақиқ карда шуд. Салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни донишгоҳҳои техникӣ ҳамчун қисмати салоҳияти ғайрзабонии коммуникативие муайян карда мешавад, ки он маҷмӯи донишҳо оид ба кишвари забони мавриди омӯзиш, фарҳангни кишвари худ, инчунин маҳорат, қобилият ва сифатҳои шахсиятро, ки ба толибilm барои тағйирдиҳии рафтори худ вобаста аз соҳа ва ҳолати муошират имкон медиҳад, фаро мегирад. [1-М, 2-М, 3-М, 5-М, 6-М, 8-М, 9-М, 11-М].

2. Таҳлили кори таҷрибавӣ-озмоиши нишон дод, ки кори мақсаднок оид ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ дар асоси модели таҳиякарда шуда бо татбиқи шароитҳои педагогии ҷудокардашуда бештар дараҷаҳои баланд ва миёнаи дараҷаҳои ташаккули маҳоратҳои мавриди таҳқиқро дар мутахассисони ояндаи муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ таъмин меқунад. [1-М, 2-М, 4-М, 5-М, 7-М, 9-М, 12-М].

3. Тавассути озмоиши тасдиқ карда шуд, ки ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникии мамлакат давра ба давра, шурӯъ аз давраи худмуайянкунии шахсият тадриҷан рух медиҳад, ки ин ҳангом донишҷӯ намояндаи фарҳангни худӣ мебошад, то давраи гуфтугӯи фарҳангҳо, ки зимни он донишҷӯ таҳвилгари фарҳангҳо дар раванди таълими забони англисӣ дар муассисаи таҳсилоти олии техникӣ мебошад[1-М, 2-М, 5-М, 6-М, 7-М, 9-М, 10-М].

4. Истифодаи маҷмӯӣ ва давра ба давраи имкониятҳои компьютер барои мақсадҳои алоҳидаи дидактикӣ, истифодаи кори мустақилона, татбиқи шаклҳои гуногуни машғулияти интерактивӣ ба ташаккули ангезаи ботинӣ ба омӯзиши забони англисӣ, истифодаи он дар касби интихобкарда мусоидат намуда,

қобилиятахой эчодии мутахассисони ояндаи муассисаҳои таҳсилоти олии техникро ташаккул дода, онҳоро ба дараҷаи нави иттилоотӣ ва креативӣ-когнитивӣ мебарорад[2-М, 3-М, 4-М, 7-М, 9-М].

5. Таҳқиқот натиҷабаҳшии модели коркардшудаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникро тасдиқ кард, ки он мақсад, принсипҳо; мундариҷа; шаклҳо ва методҳо (гуфтугӯй, коммуникативӣ, эвристӣ, бозигӣ, методҳои лоиҳаҳо, моделсозӣ), давраҳои асосӣ (муқарраркунанда, ташаккулдиҳанда ва ҷамъбастӣ); натиҷаҳо (дараҷаҳои ташаккули муошират: эҷодӣ, маҳсулнок, бемаҳсул)-ро фаро мегирад[1-М, 2-М, 4-М, 5-М, 6-М].

6. Аҳамиятнокии ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ дар муҳити бисёрэтникеӣ бо он муайян карда мешавад, ки тамоюлҳои дидактикаи мактаби оли барои рушди комили шаҳсияти толибilm ва омодагӣ барои кори рақобатпазир дар ҳолатҳои зудҳаракатии байналмилаӣ ва ҳамгироӣ равшан мебошанд[3-М, 4-М, 6-М, 9-М, 12-М].

7. Дар раванди таълим татбиқ гардондани МТМ «Забони англисӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ» дар асоси методи таълими кредитӣ-амсилаӣ ба таъмини давра ба давраи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар муҳити бисёрэтникеи муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ зимни ташаккули салоҳиятҳои коммуникативӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии мутахассисони оянда, иҷрои интиҳоби шаклҳо ва технологияҳои гуногуни инфириодиқунонӣ ва ҷудосозии таълим мусоидат намуд. [4-М, 5-М, 6-М, 9-М, 11-М].

8. Технологияи педагогӣ дар таълими ҶҲ бо мақсади омодагардонии мутахассисони техниқӣ ба ҳамкории байнишахсӣ дар ҳолати коммуникатсияи байнифарҳангӣ ҳамчун технологияи тамоюли шаҳсии мутаракқии таълим амал мекунад ва алтернативаи низоми анъанавӣ ба сифати яке аз шароитҳои босамараи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар муҳити бисёрэтникеи муассисаҳои таҳсилоти олии техниқӣ мебошад[1-М, 2-М, 3-М, 4-М, 7-М, 11-М].

Таҳқиқоти «Методикаи ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯён дар раванди таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро ҷамъбаст карда, муаллифи диссертатсия **чунин тавсияҳоро** пешниҳод месозад:

1. Дар вақти машғулиятҳои аудиторӣ ва берун аз аудиторӣ ба тарбияи таҳаммулпазирӣ ва ҳисси ҳамраъии донишҷӯёни донишгоҳи техникиӣ, сифатҳои пешбари шахсӣ, ки ба ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ мусоидат меқунанд, таваҷҷуҳ намудан зарур аст.
2. Бояд интихоби шакл, усул ва технологияҳои гуногуни таълими проблемавӣ, ки ҳусусиятҳои дараҷаи муайяни таҳсилотро ба ҳисоб мегиранд, афзалиятнок бошад.
3. Ба истифодаи муносибати рефлексивӣ ба омӯзиши ЗҲ дар муҳити бисёрэтнике махсусан таваҷҷуҳ зохир намудан лозим аст.
4. Ба фаъолияти мустақилонаи донишҷӯён, баланд бардоштани ангезаи онҳо, омодагии онҳо ба худомӯзӣ дар давоми тамоми ҳаёт эътибори зиёд бояд дод.
5. Шароите фароҳам овардан лозим аст, ки ба ҳамкории муҳассилин ва омӯзгорон дар соҳаи муоширати байналмилалӣ имкон дихад.

Кори диссертационии мазкур ҳамаи мушкилоти баррасишавандаро фаро намегирад. Таҳқиқоти минбаъда метавонанд ба методҳои санчиш ва ташхиси сифати ташаккули салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии техникиӣ бо истифодаи имкониятҳои воситаҳои интернет ва маҳз почтаи электронӣ ва чат-технологияҳо даҳл намоянд. Коркарди назариявӣ ва татбиқи амалии e-mail-лоиҳаҳо басо муҳим аст.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

- [1]. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования // О.А.Абдулина [Текст]// – М.: Просвещение, 1984. – 208 с.
- [2]. Абрамкина О.Г. Учебный диалог как средство формирования коммуникативной культуры обучающихся // О.Г.Абрамкина [Текст]: дис. ... канд.пед.наук. – Орел, 2003. – 243 с.
- [3]. Авганов С.С. Профессиональная подготовка будущего учителя иностранных языков на основе применения компьютерных технологий для общеобразовательных школ (на материале английского языка) // С.С.Авганов [Текст] : дис. ... д-ра пед.наук. –Душанбе, 2010. – 356 с.
- [4]. Аванесов В.С. Современные методы обучения и контроля знаний // В.С.Аванесов [Текст]// -Владивосток: Изд-во ДГТРУ, 1999. - 125 с.
- [5]. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие // В.С.Агеев [Текст]// -М.: Изд-во МГУ, 1990. -240 с.
- [6]. Алиев С.Н. Научно–педагогические основы формирования профессиональной компетенции будущих учителей иностранных языков в педвузах Республики Таджикистан (на материале английского языка) // С.Н.Алиев [Текст]: дис. ...д-ра пед. наук. -Душанбе, 2009. – 370 с.
- [7]. Алиев С.Н. Общая методика обучения иностранным языкам (на тадж.яз.) // С.Н.Алиев [Текст] /Учебник для студентов факультетов иностранных языков педагогических университетов. -Душанбе: ТГПУ, 2013. -336 с.
- [8]. Алхазишвили А.А. Основы овладения устной иностранной речью // А.А. [Текст]// -М.: Просвещение, 1988. -127 С.
- [9]. Ананьева Е.И. Компьютерная реализация модульного обучения студентов инженерно-технических специальностей // Е.И.Ананьева [Текст]: дис... канд. пед. наук. -Оренбург, 2007.-213 с.
- [10]. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения // А.Г. Асмолов [Текст]// Педагогика. -2009. - №4. - С.18-22.

- [11]. Атарщикова Е.Н. Сопоставительное изучение языков и культур: лингводидактические аспекты межкультурной коммуникации // Е.Н. Атарщикова [Текст]// Материалы 45 науч.-метод. конф. "Университет, наука региону" Редкол.: Е.Н. Атарщикова (отв. ред.) и др. 2000. –С.42.
- [12]. Байденко В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения. Изд. 2-е, испр. и доп.// В.И.Байденко [Текст]// - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006.- 111 с.
- [13]. Бандаев С.Г. Многоуровневое высшее профессиональное образование и проблемы его реализации на практике // С.Г. Бандаев [Текст]// -Сб. Подготовка педагогических кадров: Материалы международной конференции, Душанбе, 18-19 сентября 2001 года. – Душанбе: ТГПУ, 2001.- 184 с.
- [14]. Барблан А. Академическое сотрудничество и свобода передвижения в Европе: что было и что будет // А.Барблан [Текст]// -Высшее образование в Европе, 2002. - № 1,2.
- [15]. Бахтин М.М. Что такое культура /М.М. Бахтин [Текст]// -М., 1999. -54 с.
- [16]. Белкина В.Н. Принцип диалогичности в процессе профессиональной подготовки студентов к регулированию взаимодействия детей со сверстниками /В.Н. Белкина [Текст]// Развитие системы непрерывного образования в университетском комплексе педагогических учреждений Ярославской области. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2003. – С. 284-286.
- [17]. Бережнова Д.Б. Фоновое знание в контексте образовательной среды // Д.Б.Бережнова [Текст]// Личность и ее бытие: Социально-психологические аспекты бытия личности в местном сообществе. – Краснодар, 2002. – с. 15-18.
- [18]. Бесpalко В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения // В.П.Беспалко [Текст]// - М.,1995.
- [19]. Библер В.С. Культура. Диалог культур (Опыт определения) // В.С.Беспалко [Текст]// Вопр. философии. 1989. -№ 6. - С. 31–42.

- [20]. Бим И.Л. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обновления школы /И.Л. Бим [Текст]// ИЯШ. – 2002. – № 2. – С. 11-15.
- [21]. Богин, Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов // Г.И.Богин [Текст]: Автореф. дис... д-ра филол. наук. -Л., 1984. - 31 с.
- [22]. Бодалев А.А. Личность и общение // А.А.Бодалев [Текст]: Избранные тр. - М.: Педагогика, 1983. - 271 с.
- [23]. Бодалев, А.А. О субъективных факторах творческой деятельности человека // А.А. Бодалев, Л.А. Рудкевич [Текст]: Педагогика. -1995. - №3. - С. 67-73.
- [24]. Бодалев А. А., Ковалев, Г. Л. Психологические трудности общения и их преодоление // А.А.Бодалев, Г.Л.Ковалев [Текст]: Педагогика. -1992. - № 5-6. - С. 65-70.
- [25]. Бойко В.В. Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность // В.В.Бойко и др. [Текст]// - М.: Мысль, 1983. - 196 с.
- [26]. Бондаревская Е.В. Педагогическая культура как общественная и личная ценность /Е.В.Бондаревская [Текст]: Педагогика. -1999. №3. –С-62.
- [27]. Браун С.В. Информационные аспекты, способствующие повышению мотивации изучения немецкого языка в школе /С.В. Браун [Текст]// Иностр. яз. в шк. - 2002. - №2. - С. 32.
- [28]. Брыскина, И.Е. Концепция билингвального/бикультурного языкового образования в высшей школе (неязыковые специальности) /И.Е.Брыскина [Текст]: Автореф. ... д-ра пед.наук. -Тамбов, 2009.
- [29]. Бутенко А.В. Критическое мышление: метод, теория, практика /А.В. Бутенко [Текст]: учебно-метод. пособие.– М.: МИРОС, 2002.
- [30]. Вазина К.Я. Саморазвитие человека и модульное обучение /К.Я.Вазина [Текст]// - Н. Новгород, 1992. - 144 с.

- [31]. Вафеев Р.А. Этноязыковые, культурные факторы в процессе обучения языкам /Р.А.Вафеев [Текст]// Языковые и культурные контакты народов Республики Башкортостан в условиях двуязычия. -Уфа, 2007. -С.71-76.
- [32]. Веденина Л.Г. Межкультурное обучение как полилог языков и культур /Л.Г.Веденина [Текст]// Межкультурная коммуникация: тез.докл. Иркутск, 1993. -С.18-21.
- [33]. Вербицкий А.А. Развитие мотивации студентов в контекстном обучении. Монография /А.А.Вербицкий, Н.А.Бакшаева [Текст]// -М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000.-С.67
- [34]. Верещагин Е. М. Язык и культура /Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров [Текст]// -М.: Русский язык, 1990. -132 с.
- [35]. Выготский Л.С. Педагогическая психология /Л.С. Выготский [Текст]// - М.: Педагогика, 1991. - 480 с.
- [36]. Гальперин П.Я. Введение в психологию /П.Я. Гальперин [Текст]// - М.:Книжный дом «Университет», 1999. -332 с.
- [37]. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя /Н.Д. Гальскова [Текст]// -М.: АРКТИ, 2003.-192 с.
- [38]. Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований /Н.И.Гез [Текст]// Иностранные языки в школе. – 1985. - № 2. - С.18-22.
- [39]. Голицына И.Н. Мобильное обучение как новая технология в образовании /И.Н.Голицына, Н.Л.Половникова [Текст]// Образовательные технологии и общество. -2011. -№ 1. -С. 241-252.
- [40]. Гомелева О. В. Межпредметные связи в формировании коммуникативных умений /О.В.Гомелева [Текст]// - Иностр. языки в школе, 1987, № 6. - С.71-73.
- [41]. Гонтарь Г.И. Использование проблемного подхода при обучении иностранному языку: Автореф.дис. ... канд.пед.наук /Г.И.Гонтьярь [Текст]// - М., 1987. – 23 с.

- [42]. Горовая В.И. К вопросу о проектировании в инновационной деятельности /В.И.Горовая [Текст]// Проектирование инновационных процессов в социокультурной и образовательной сферах. - Сочи, 2002.- С. 66-68.
- [43]. Государственная программа компьютеризации общеобразовательных школ Республики Таджикистан на 2011-2015 годы.
- [44]. Государственная программа совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2004 – 2014 годы (его продления на 2015 -2025 гг.). Постановление Правительства РТ от 2.12.2003 г. под № 508. Нормативно-правовые акты системы образования. – Душанбе, 2003. - № 3. – 70 с. (текст на тадж. и русск. яз.).
- [45]. Громкова М.Т. Образование стимул саморазвития личности /М.Т.Громкова [Текст] // Педагогика. -1993.-№3. -С. 21 -25.
- [46]. Гришаев М.П. Психологические механизмы взаимодействия мотивации и способностей студентов в обучении иностранным языкам: автореф.дис ... канд.психол.наук /М.П.Гришаев [Текст]// –Нижний Новгород, 2010.-С.17.
- [47]. Гурвич, П.Б. Обучение ведению парного и группового диалога в школе /П.Б.Гуревич [Текст]// Иностр. языки в школе. - 1973. - №5. - С.53-62.
- [48]. Гусева О.Ю. Особенности развития этнической идентичности в процессе межкультурного взаимодействия и в ситуации моноэтнической среды /О.Ю.Гусева [Текст]// Журнал прикладной психологии, 2003, № 6. - С. 38-43.
- [49]. Гусейнова Т.В. Практическая направленность методической подготовки учителей русского языка: автореф. дис. ...д-ра пед. наук /Т.В.Гусейнова [Текст]// -Душанбе, 1998. -38 с
- [50]. Гуськова Т.В. Организация учебного процесса в высшей школе с использованием модульно-рейтинговой технологии: на примере технического вуза: дисс. ... канд. пед. наук/Т.В.Гуськова [Текст]// – Пенза, 2008.-С.78.

- [51]. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения /В.В. Давыдов [Текст]// - М.: ИНТОР, 1996. -544 с.
- [52]. «Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным и этническим, религиозным и языковым меньшинствам», принятая ООН на 47 сессии 92-го пленарного заседания от 18 декабря 1992 г.
- [53]. «Декларация принципов толерантности», принятой 16 ноября 1995 г.в Париже на двадцать восьмую сессию Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры. – Париж, 1995.
- [54]. Денисова Л.Г. Драматические игры для творческого этапа обучения /Л.Г.Денисова [Текст]// ИЯШ. -1990. -№ 2. -С. 101.
- [55]. Деркач, А.А. Акмеологические резервы развития творческого потенциала личности /А.А.Деркач [Текст]// - М.: РАГС, 2001.- 538с.
- [56]. Джаматов С.С. Становление и развитие лингвистической терминологии таджикского и английского языков: авторефера дис. ... док. филол. наук /С.С.Джаматов [Текст]// - Душанбе, 2015. - 46 с.
- [57]. Джамшедов П.Д. и др. Очерки о сопоставительном изучении английского и таджикского языков: учебное пособие /П.Д.Джамшедов и др. [Текст]// – Душанбе, 1988. -150 с.
- [58]. Дмитриева Е.И. О перспективах и возможностях дистанционного обучения иностранным языкам с использованием компьютерных телекоммуникационных сетей /Е.И.Дмитриева [Текст]// Иностранные языки в школе. -1997, № 2.- С.11-15.
- [59]. Евдокимова М.Г. Компьютерные технологии обучения иностранным языкам: методологические и педагогические аспекты /М.Г.Евдокимова [Текст]// Телекоммуникации и информатизация образования. -2001, №4.- С.47-57.
- [60]. Евдокимова Н.В. Концепция формирования многоязычной компетенции студентов неязыковых специальностей: автореф.дис. ... д-ра пед.наук /Н.В.Евдокимова [Текст]// –Ставрополь, 2009. –С. 36.

- [61]. Забродина И.К. Методика развития социо-культурных умений студентов посредством современных Интернет-технологий (немецкий язык, специальность "Перевод и переводоведение"): дис. ... канд. пед. наук /И.К.Забродина [Текст]// - М.: МГГУ имени М.А. Шолохова, 2012.-185 с.
- [62]. Загвязинский В. И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука /В. И. Загвязинский [Текст]// Инновационные процессы в образовании: сборник научных трудов. - Тюмень, 1990. - С. 5-14.
- [63]. Закон Республики Таджикистан «О науке и государственной научно-технической политике». -Душанбе,1998.
- [64]. Закон Республики Таджикистан «Об информатизации» (ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2001г., №7; 2005г. №12)
- [65]. Закон Республики Таджикистан «Об образовании» (в новой редакции). Принят Правительством РТ от 14.05.2004 под № 34. –Душанбе, 2004. – 92 с. (текст на тадж. и русс.яз.). ш. Душанбе, 22 июля соли 2013, № 1004
- [66]. Закон Республики Таджикистан «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» // Мактаби оли. Часть 1: Сборник нормативно-правовых документов в сфере вузовского профессионального образования. -Душанбе, «ИТЭС», 2007. – С.5-57. (текст на тадж.яз.).
- [67]. Закон Республики Таджикистан о языке. –Душанбе: Ирфон, 1993. –40 с.
- [68]. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: учеб. пособие /Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк [Текст]// – М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2005. – 216 с.
- [69]. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании /И.А.Зимняя [Текст]// - М., 2004. - 42 с.
- [70]. Зновенко Л.В. Развитие академической мобильности студентов педагогического вуза в условиях непрерывного образования: дис. ... канд.пед.наук /Л.В.Зновенко [Текст]// – Омск, 2008. – 272 с.

- [71]. Иванова Е.Г. Методика обучения в сотрудничестве на начальном этапе средней общеобразовательной школы (на материале английского языка): дисс. ... канд. пед. наук /Е.Г.Иванова [Текст]// -М.,2003. – 212 с.
- [72]. Иванова О.В. Особенности педагогического взаимодействия преподавателя и студентов в процессе изучения иностранного языка (на материале негуманитарного вуза): автореф.дис. ... канд. пед. наук /О.В.Иванова [Текст]// -Барнаул, 2003. –С.16.
- [73]. Игнатенко Н. А. Факторы формирования иноязычной социокультурной компетенции будущего учителя: дис. ... канд.пед.наук /Н.А.Игнатенко [Текст]// – Воронеж, 2000. -162 с.
- [74]. Иматова Л.М. Теоретическая обусловленность осуществления приемственности в непрерывном образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях формирования языковой личности: дис.док. пед.наук /Л.М.Иматова [Текст]// -Душанбе, 2013.-390с.
- [75]. Исаев И.Ф., Ситникова, М.И. Творческая самореализация учителя: Культурологический подход /И.Ф.Исаев, М.И.Ситникова [Текст]// – Белгород - М., 1999.
- [76]. Искандарова О.Ю. Теория и практика формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности специалиста: автореф. дис. ... д-ра пед.наук /О.Ю.Искандарова [Текст]// -Оренбург, 1999. – 38 с.
- [77]. Каган М.С., Эткинд, А.М. Общение как ценность и как творчество /М.С.Каган, А.М.Эткинд [Текст]// Вопросы психологии. -1988. - № 4.- С.67
- [78]. Кадыров И. Межпредметные связи как средство идеино-политического воспитания студентов: автореф. дис. ... канд.пед.наук /И.Кадыров [Текст]// - Душанбе, 1981.-19 с.
- [79]. Кабардов М.К. Коммуникативные и когнитивные составляющие языковых способностей (индивидуально-типологический подход): дис. ... д-ра психол.наук /М.К. Кабардов [Текст]// –М., 2001. -354 с.

- [80]. Капранчикова К.В. Методика обучения иностранному языку студентов на основе мобильных технологий (английский язык, направление подготовки «Юриспруденция»): автореф. ... канд.пед.наук /К.В.Капранчикова [Текст]// -Тамбов, 2014.-26с.
- [81]. Каримова И.Х. Теоретические основы гуманизации гуманитарного образования учащихся таджикских школ: автореф. дис. ... док.пед.наук /И.Х.Каримова [Текст]// -Душанбе, 2000. -46 с.
- [82]. Каршиева Г.Г. Методика формирования умений профессионально-культурологического общения студентов в мультиэтнической среде педагогического вуза: дисс. ... канд. пед. наук /Г.Г.Каршиева [Текст]// – Душанбе, 2018.-172 с.
- [83]. Киселева Е.В. Формирование культурной компетентности студентов технического вуза: дис. ... канд. пед. наук /Е.В. Киселева [Текст]// М., 2007. -149 с.
- [84]. Клепцова Е.Ю. Психология и педагогика толерантности /Е.Ю.Клепцова [Текст]// - М.: Академический Проект, 2004. – 176 с.
- [85]. Коблова Л.П. Методика обучения дискуссии на третьем курсе языкового вуза (на материале немецкого языка): дис. ... канд.пед.наук /Л.П.Коблова [Текст]// -М.,1973. -233 с.
- [86]. Колкер Я.М., Устинова, Е.С. Как достигается сотрудничество преподавателя и обучаемого? /Я.М.Колкер, Е.С.Устинова [Текст]// ИЯШ. – 2000. - №1 – С.28-33.
- [87]. Коменский Я.А. Великая дидактика /Я.А.Коменский [Текст]// Избранные педагогические сочинения. - М., 1955.
- [88]. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку /А.В.Конышева [Текст]// -СПб.: КАРО, 2006.-С.49.
- [89]. Концепция этнокультурного образования в Республике Таджикистан. Постановление Правительства РТ № 50 от 16 февраля 1998 г.

- [90]. Коростылева Л.А., Советова О.С. Психологические барьеры и готовность к нововведениям: учебное пособие /Л.А.Коростылева, О.С.Советова [Текст]// - СПб, 1995. – 33 с.
- [91]. Коротаева Е.В. Интерактивное обучение: организация учебных диалогов /Е.В. Коротаева [Текст]// Русский язык в школе, 1999. №5, С.3-8
- [92]. Костенчук И.А. Диалог в педагогическом общении (О предмете педагогического общения) /И.А.Костенчук [Текст]// сб.: Гумманизация воспитания в современных условиях; под ред. О.С. Газмана и И.А. Костенчука. -М.: УВЦ «Инноватор», 1995 . -С.14 -23.
- [93]. Костюк С.В. Полилог в деловом общении /С.В.Костюк [Текст]// Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. -М., 2001. - № 3. - С. 88-99.
- [94]. Кремлёва Ю.В. Повышение эффективности развития иноязычной речевой деятельности студентов технического вуза на основе личностно-ориентированного подхода /Ю.В. Кремлева [Текст]: дисс. ... канд. пед. наук. - Барнаул, 2010. – 187 с.
- [95]. Кукуев А.И. Диалог культур в содержании образования как средство интеграции личности в системы мировой и национальной культур /А.И.Кукуев [Текст]// Стандарты и мониторинг в образовании. 2002. - № 2. - С. 54-55.
- [96]. Куликова Л.Н. Проблемы саморазвития личности Л.Н.Куликова [Текст]// -Благовещенск, 2001.-342 с.
- [97]. Куницына В.Н., Казаринова, Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение /В.Н.Куницына и др. [Текст]// – СПб.: Питер, 2001. – 544 с.
- [98]. Купавцев А.В. Деятельностный аспект процесса обучения /А.В.Купавцев [Текст]// Педагогика. - 2002. -№ 6. - С.44-66.
- [99]. Латыпов Д. Н. Социально-педагогические основы формирования этнокультуры молодежи (На материалах Республики Таджикистан): дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 /Д.Н.Латыпов [Текст]// - СПб., 2001. - 477 с.

- [100]. Лебедева Н.М., Лунева О.В., Стефаненко, Т.Г. Межкультурный диалог в школе. Кн. 1. Теория и методология /Н.М.Лебедева и др. [Текст]// – М.: РУДН, 2004. – 195 с.
- [101]. Левицкая И. А. Оценка социокультурной компетенции студентов и особенности её формирования в техническом вузе /И. А. Левицкая [Текст]// Высшее образование сегодня. -2011. - №2. -С. 44-51.
- [102]. Лейфа И.И. Социокультурный аспект в формировании профессиональной компетенции будущего учителя иностранного языка: дис. ... канд. пед. наук /И.И.Лейфа [Текст]// - М.: 1995. -163с.
- [103]. Леонтьев А.А. Психолингвистические и социолингвистические проблемы билингвизма в свете методики обучения неродному языку /А.А. Леонтьев [Текст]// Сб. науч.тр. -М.: Моск. пед. ин-т иностр. яз., 1986.-Вып. 260.-С. 25-31.
- [104]. Леонтьев А.А. Что такое деятельностный подход в образовании /А.А.Леонтьев [Текст]// Начальная школа плюс. - 2001. - №1 - С.3-6.
- [105]. Маджидова Б. Народные традиции и обычаи как средство формирования нравственных качеств детей в семье: дис. ... д-ра пед. наук /Б.Маджидова [Текст]// - Душанбе, 2004. - 298 с.
- [106]. Мартынова И.А. Формирование коммуникативной компетентности студентов технического вуза: дис. ... канд. пед. наук. /И.А.Мартынова [Текст]// - Нижний Новгород, 2010.- 217 с.
- [107]. Маслоу А. Мотивация и личность = Motivation and Personality /А.Маслоу [Текст]// Пер. А. М. Татлыбаевой. - СПб.: Евразия, 1999. - 478 с.
- [108]. Махмутов М. И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории /М.И.Махмутов [Текст]// -М.: Педагогика, 1975. С.68-115.
- [109]. Мильруд Р.П., Носонович, Е.В. Критерии содержательной аутентичности учебного текста /Р.П.Мильруд, Е.В.Носонович [Текст]// ИЯШ. -1999. -№ 2. -С. 8–12.
- [110]. Миролюбов А.А.Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность /А.А.Миролюбов [Текст]// - М.: Титул, 2010.- 464 с.

- [111]. Миролюбов А.А. Сознательно-сопоставительный метод обучения иностранным языкам /А.А.Миролюбов [Текст]// – М., 1998. – 314 с.
- [112]. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя: автореф. дис. ... д-ра психол.наук /Л.М.Митина [Текст]// -М.,1995. –38 с.
- [113]. Мороз, В.В., Белая, Г.В. Креативно-ценностное взаимодействие «преподаватель-студент» в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей /В.В.Мороз, Г.В.Белая [Текст]// Вестник ОГУ №12 (161)/Декабрь'2013. –С.52.
- [114]. Морозова И.Г. Использование дискуссии на занятиях иностранного языка в рамках проблемного обучения при подготовке современных специалистов /И.Г.Морозова [Текст]// Иностр. языки. Теория и практика, 2010. -№ 1. –С.25-35.
- [115]. Мусин И.Х. К понятию о языковой и речевой интерференции в условиях двуязычия /И.Х.Мусин [Текст]// Билингвизм и диглоссия. -М., 1989. - С. 31 - 32.
- [116]. Национальная концепция воспитания Республики Таджикистан: Постановление Правительства РТ от 3.03.2006 г., № 94 /Мактаби оли. Часть 1: Сборник нормативно-правовых документов в сфере вузовского профессионального образования. -Душанбе, «ИТЭС», 2002. – С.92-121. (текст на тадж.яз.).
- [117]. Национальная концепция образования Республики Таджикистан: Постановление Правительства РТ от 3.05.2002 г. № 200 /Мактаби оли. Часть 1: Сборник нормативно-правовых документов в сфере вузовского профессионального образования. -Душанбе, «ИТЭС», 2007. – С.92-121. (текст на тадж.яз.).
- [118]. Национальная стратегия развития высшего профессионального образования в Республике Таджикистан на 2007-2015 годы. – Душанбе, 2007.

- [119]. Негматов С.Э. Актуальные проблемы поликультурного и полилингвального образования: монография /С.Э.Негматов [Текст]// - Душанбе: «Сифат», 2016. -189 с.
- [120]. Никитина И.Н. Формирование готовности студентов к речевому профессионально-ориентированному общению /И.Н.Никитина [Текст]// Неродные языки в учебных заведениях. -Воронеж: ВГАСА, 1999.-Вып. 4.- С. 105-106.
- [121]. Никитина О.А. Национальный менталитет и проблемы изучения языка /О.А.Никитина [Текст]// Сб.: Язык как основание культуры: Сборник научных материалов XXXVII НТК ППС УлГТУ. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. - С. 34-37.
- [122]. Новоженина Е.В. Становление партнерских отношений преподавателя и студентов в вузе: автореф. дис. ... канд. пед. наук /Е.В.Новоженина [Текст]// -Волгоград, 2002. –С.62.
- [123]. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка /Совет Европы, Департамент по языковой политике, Моск. гос. лингвист.ун– т. – Страсбург ; - М., 2001.
- [124]. Огольцова Н. Н. Мультимедийные проекты как форма интеграции педагогических и информационных технологий /Н. Н. Огольцова, В. А. Стародубцев [Текст]// Информатика и образование. - 2007.- № 7 .- С. 104-106.
- [125]. Павленко Е.И. (Сорокина, Е.И.) Использование аутентичных текстовых материалов при обучении иностранному языку /Е.И.Павленко (Е.И.Сорокина) [Текст]// Профессиональное лингвообразование: мат-лы III междунар. науч.-практ. конф. Н. Новгород: Изд-во Волго-Вят. акад. гос. службы, 2009. С. 148-150.
- [126]. Пассов Е.И., Кузовлев, Е.П., Коростелев, В.С. Цель обучения иностранному языку на современном этапе развития общества /Е.И.Пассов и др. [Текст]// ИЯШ. – 1997. - № 6. – С.29-33.

- [127]. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: Готовим к диалогу культур: пособие для учителей /Е.И.Пассов [Текст]// -М., 2003. - 184 с.
- [128]. Пахотина С. В. Формирование социокультурной компетентности студентов неязыковых факультетов педагогического вуза (на примере факультета физической культуры): дис. канд. пед. наук /С. В. Пахотина [Текст]// -Ишим, 2007.-205 с.
- [129]. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка /Е.С. Полат [Текст]// ИЯШ. - 2000. - № 2. - С. 3-10. - № 3. - С. 3-9.
- [130]. Полат Е.С. Обучение в сотрудничестве /Е.С.Полат [Текст]// ИЯШ. -2000. - № 1. - С. 5-6.
- [131].Поликультурное образование: диалог культур и билингвальное обучение.<http://edu.novgorod.ru/fulltext/225/%C3%EB%E0%E2%E04.rtf>
- [132].Петерсон Л.Г. Что значит «уметь учиться» /Л.Г.Петерсон [Текст] . –М., 2006. –С.47.
- [133]. Попова В. И. Внеаудиторная деятельность студентов: Теория и социально-педагогическая практика: дис. ... д-ра пед. наук /В.И. Попова [Текст]// – Оренбург, 2003. – 332 с.
- [134].Равен Дж. Компетентность в современном обществе /Дж.Равен [Текст]// Выявление, развитие и реализация. - М., Когито-Центр, 2002. - 396 с. (англ. 1984).
- [135].Разумова Е. В. Методика обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях /Е.В.Разумова [Текст]// - М.: Просвещение, 2006.- 287с.
- [136]. Рацкая Л.К. Интернет-ресурсы в преподавании английского языка в высшей школе: классификации, критерии оценки, методика использования /Л.К.Рацкая [Текст]// -М.: МГИМО(У) МИД России, 2007.-190 с.

- [137].Рахимзода Х. Традиции таджикского народа и их роль в подготовке старшеклассников к семейной жизни /Х.Рахимзода [Текст]// -Душанбе, 1982. -85 с.
- [138].Рахмон Э. Ответственность за будущее нации. Послание Маджлиси Оли Таджикистана /Э.Рахмон [Текст]// - Душанбе: «Азия Плюс», 2003.
- [139].Рахмонов Э. Ш. Молодежь - будущее суверенного Таджикистана /Э.Ш. Рахмонов [Текст]// - Душанбе: Ирфон, 1997, - 48 с.
- [140].Рахмонов Г.Р. Педагогические основы формирования познавательного интереса к иностранному (английскому) языку у студентов (на материале вузов Республики Таджикистан): автореф.дисс. ... канд.пед.наук /Г.Р. Рахмонов [Текст]// - Душанбе, 2002. – 24 с.
- [141].Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. Париж: ЮНЕСКО, 1995.
- [142].Роберт И.В., Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебно-методическое пособие /С.В.Панюкова, А.А.Кузнецов, А.Ю.Кравцова [Текст]// -М.: «Дрофа», -2007.-С.79.
- [143].Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии /С. Л. Рубинштейн [Текст]// -СПб: Издательство «Питер», 2000. -712 с.
- [144].Рыбак Г. Ф. О некоторых приемах создания благоприятного психологического климата при обучении иностранному языку в средней школе /Г.Ф.Рыбак [Текст]// ИЯШ. -1992, № 1.
- [145].Рыбакова М.М. Конфликт и взаимопонимание в педагогическом процессе /М.М.Рыбакова [Текст]// –М.: Просвещение, 1991. – 128 с.
- [146].Рябикина З.И., Сомова Е.Г. Личность и ее самоактуализация в общении с Другим /З.И.Рябикина, Е.Г.Сомова [Текст]// Мир психологии. – 2001. – № 3. – С. 83-88.
- [147].Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации:фУчебное пособие для вузов /А.П.Садохин [Текст]// – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 271с.

- [148]. Сазонова Н.П. Влияние индивидуального и группового статуса на социализацию личности старших школьников: дис. ... канд.психол.наук /Н.П.Сазонова [Текст]// – Курск, 1995. – 172 с.
- [149]. Сайдов С.А. Педагогические особенности применения компьютерных технологий в школьном обучении /С.А.Сайдов [Текст]: автореф. ... пед. наук. -Душанбе, 2012.-24с.
- [150]. Сайфуллаев Х.Г. Педагогические условия формирования лингво-социокультурной компетенции студентов в полиэтнических группах педагогических вузов Республики Таджикистан (на материале немецкого языка): дис. ... д-ра пед.наук /Х.Г.Сайфуллаев [Текст]// –Душанбе, 2014. – 306 с.
- [151]. Сайфуллоева З.Х. Теория и практика формирования коммуникативной компетентности студентов в условиях поликультурной образовательной среды (при обучении двум иностранным языкам): дис. ... д-ра пед.наук /З.Х.Сайфуллоева [Текст]//– Душанбе, 2018. – 285 с.
- [152]. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций /В.В.Сафонова [Текст]//– Воронеж: Истоки, 1996. – 238 с.
- [153]. Сафонова В.В. Проблемы социокультурного образования в языковой педагогике /В.В.Сафонова [Текст]// Культурологические аспекты языкового образования /Под.ред. В.В. Сафоновой. – М., 1998. – С. 27-35.
- [154]. Семенов В.В. Компьютерная технология обучения /В.В. Семенов [Текст]// Новые информационные технологии в университетеобразовании// Материалы международной научно-методической конференции. Новосибирск: НГУ, 1995. –С.114-118.
- [155]. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие /Г.К.Селевко [Текст]// -М: Народное образование.-1998. –256 с.
- [156]. Сериков В.В. Личностно ориентированное образование /В.В. Сериков [Текст]// Педагогика, 2004. № 5. - С. 16-21.

- [157]. Скалкин В. Л., Рубинштейн, Г. А. Учебная дискуссия как средство развития неподготовленной речи /В.Л.Скалкин, Г.А.Рубинштейн [Текст]// ИЯШ, 2012, № 8. -С.18-25.
- [158]. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная деятельность /В.А.Сластенин, Л.С.Подымова [Текст]// - М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. - 224 с.
- [159]. Соколова Л.А. Рефлексивный компонент деятельности как необходимое условие развития учителя и учащихся /Л.А.Соколова [Текст]// – // ИЯШ. - 2005. - № 1. - С. 19-26.
- [160]. Сороковых Г. В. Субъектно-деятельностный подход к личностно-профессиональному развитию студентов /Г.В.Сороковых [Текст]// – // Педагогика. 2004. № 1. С. 62-68.
- [161]. Стернин И.А. Толерантность и коммуникация /И.А. Стернин [Текст]// – // Философские и лингво-культурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2003. – С. 331-344.
- [162]. Стратегические направления долгосрочной Реформы системы образования Республики Таджикистан на период 2004-2015 годов. – Душанбе, 2004.
- [163]. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроках английского языка /М.Ф.Стронин [Текст]// – М., 1994. - 231 с.
- [164]. Сысоев П.В. Культурное самоопределение обучающихся в условиях языкового поликультурного образования /П.В.Сысоев [Текст]// ИЯШ, 2004. - № 4. - С. 14-21.
- [165]. Сысоев П.В. Язык и культура: в поисках нового направления в преподавании культуры страны изучаемого языка /П.В.Сысоев [Текст]// ИЯШ. - 2001. - № 4. - с. 16-18.
- [166]. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация /С. Г. Тер-Минасова [Текст]// – М. : Слово, 2008. – 264 с.
- [167]. Титаренко Н.В. Методика организации ролевых игр проблемной направленности при дистанционном обучении иностранным языкам: на

материале английского языка: дисс. ... канд. пед. наук /Н.В. Титаренко [Текст]// -М., 2007. - 197 с.

[168]. Томахин Г.Д. Лингвострановедение: что это такое? /Г.В.Томахин [Текст]// ИЯШ, № 6, 1993, -С. 6.

[169]. Томахин Г. Д. Реалии в языке и культуре /Г.В.Томахин [Текст]// ИЯШ, 1997. - №5. –С.12.

[170]. Тохтахунова С.Н. Динамика фонетической интерференции в условиях искусственного триязычия /С.Н.Тохтахунова /Г.В.Томахин [Текст]// Сравнительно-сопоставительное изучение языков и интерференция. - Алма-Ата, 1989. - С. 149-155.

[171]. Триль Ю.Н. Социокультурные функции обряда: дис. ... канд.социол.наук /Ю.Н.Триль [Текст]// – Майкоп, 2009. – 168 с.

[172]. Ушинский К.Д. (Сер.«Антология гуманной педагогики») /К.Д.Ушинский [Текст]// -М.: Изд. Дом Шалвы Амонашвили, 1998. -224 с.

[173]. Файзалиев Дж. Философия образования таджикско-персидских мыслителей средневековье и их ценность в развитии современной национальной педагогики: дис. ... д-ра пед. наук /Дж.Файзалиев [Текст]// -Душанбе, 2015. -383 с.

[174]. Фельдштейн Д.И. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте /Д.И.Фельдштейн [Текст]// Вопросы психологии.- 1988. -№ 6. - С.31-41.

[175]. Философский словарь. - М., 1975.

[176]. Флешлер О.И. Кино и ТВ в обучении иностранному языку. Лингвистические уровни и обучение иностранному языку /О.И.Флешлер [Текст]// Материалы межвузовской научно-практической конференции. Изд-во ИГЭА, 2000.

[177]. Формановская Н.И. Вежливость и толерантность как коммуникативные механизмы снижения речевой агрессии /Н.И. Формановская [Текст]// Агрессия в языке и речи: сборник статей. – М., 2004. – С. 207-218.

- [178].Халеева И.И. Лингвосоциокультурный компонент подготовки переводчиков (из опыта МГЛУ) /И.И.Халеева [Текст]// Перевод и лингвистика текста. - М., 1994. - С. 23-30.
- [179].Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи /И.И.Халеева [Текст]// - М.: Высшая школа, 1989.- 342 с.
- [180].Хамиджанова М. Занятия и материальная культура горных таджиков-матчинцев, переселившихся на вновь орошенные земли /М.Хамиджанова [Текст]// – М.,1964.
- [181].Хашимов Р.И. Русско-таджикское двуязычие (социолингвистический аспект) /Р.И.Хашимов [Текст]// – Душанбе: Дониш, 1986. -180 с.
- [182].Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования /А.В.Хуторской [Текст]// Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64.
- [183].Цукерман Г.А. Виды общения в обучении /Г.А. Цукерман [Текст]// – Томск: Пеленг,1993.–270с.
- [184].Чуксина Л.Н. Методика разработки учебных заданий с применением мультимедийных средств (на материале обучения английскому языку): дис. ... канд.пед.наук /Л.Н.Чуксина [Текст]// - Тамбов, 2001.-С.87.
- [185].Шамов А.Н. Взаимосвязанное обучение лексическим навыкам устной речи и чтения: монография /А.Н.Шамов [Текст]// - Н. Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2000. - 152 с.
- [186].Шарипова Д.Я. Теоретические основы преобразования нравственно-патриотического воспитания младших школьников на основе развития критического мышления /Д.Я.Шарипова [Текст]// -Душанбе, 2012. -421с.
- [187].Шейлз, Д. Коммуникативность в обучении современным языкам /Д.Шейлз [Текст]// Совет Европы Пресс, 1995. - 349 с.
- [188].Шербоев С. Лингвометодические основы изучения синтаксиса тадж. языка в средней школе: дис ... д-ра пед.наук /С.Шербоев [Текст]// – Душанбе, 1992. -431 с.

- [189].Шохиён Н.Н., Джарифов, С.Ф. Педагогические доминанты и особенности творческого управления временем в условиях личностно-ориентированной модели получения образования в высшей школе /Н.Н.Шохиён [Текст]// Паёми Донишгоҳи омузгори, №3(75), 2018.-С.43.
- [190].Шубина Т. И. Деятельностный метод в школе [Электронный ресурс] /Т. И. Шубина /<http://festival.1september.ru/articles/527236/>
- [191].Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учебное пособие для преподавателей и студентов. 2-е изд., испр. И доп. /А.Н.Щукин [Текст]// -М.: Филоматис, 2006. - 480 с.
- [192].Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся /Г.И.Щукина [Текст]// М. Педагогика, 1988.- 208с.
- [193].Щуркова Н.Е. Педагогическая технология как учебная дисциплина /Н.Е.Щуркова [Текст] // Педагогика № 2,1993. - С. 66-70.
- [194].Эльконин Д.Б. Психология игры /Д.Б.Эльконин [Текст]// - М.: Педагогика 1978. - 304 с.
- [195]. Юлдошев У.Р. Таджикско-русское двуязычие как условие профессиональной подготовки студентов-медиков в вузах Таджикистана: автореф. дисс. ... д-ра пед. наук /У.Р.Юлдошев [Текст]// - М., 1999. – 43 с.
- [196].Юлдашева М.Р. Теоретико-методологические основы компетентностно-деятельностного подхода в образовании /М.Р.Юлдашева [Текст]// Материалы межд. конф. «Глобализационная концепция развития мирового сообщества: исторические, социально-философские и политico-международные аспекты». - Душанбе: РТСУ, 2018. – С. 316-327.
- [197].Якиманская И.С. Разработка технологии личностно ориентированного обучения /И.С.Якиманская [Текст] // Вопросы психологии» 1995. - №2. - С. 32-42.

- [198]. Якушев, М. В. Международные проекты как путь включения студентов в активный диалог культур /М. В. Якушев, Г. В. Скрипкина [Текст]// Образование и общество. - 2005 . - № 3. - С. 33-36.
- [199]. Godwin-Jones, R. Mobile apps for language learning // Language learning & Technology. 2011. Vol.15. № 2. Pp. 2-11.
- [200]. Haugan, E. The mother tongue // The influence of Languages on Culture and Thought (Essays in Honor of Joshua A. A7 Fishman's sixty Firth -Birthday). - Berlin, New York: Mouton de Gruyeter, 1991.-P. 75-84.
- [201]. Lehtonen, Jaakko. Globalization, National Cultures, and the Paradox of Intercultural Competence// Retrieved December 2, 2003.
- [202]. Oxford, R.L. Language learning strategies. New York, 1990.
- [203]. Savignon, S J. Sociocultural strategies for a dialogue of cultures Text. /S. J. Savignon, P.V. Sysoyev [Text]// The Modern Language Journal. 2002. - N 86(4). - P. 18-27.

Рўйхати мақолаҳои нашршудаи муаллифи диссертатсия.

Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои тақризии бонуфузи тавсияшудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ба табъ расидаанд:

- [1-М]. Султанова С.А. (бо ҳаммуаллифӣ). Методикаи ташаккули салоҳияти фарҳанги иҷтимоии донишҷӯёни донишгоҳҳои техниқӣ зимни омӯзиши забони ҳориҷӣ /С.А.Султанова, Ҳ.Г.Сайфуллоев [Матн]// Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Бахши «Илмҳои педагогӣ». –Душанбе, 2018. -№ 2 (74). –С.98-102.
- [2-М]. Султонова С.А. Парадигмаи иҷтимоӣ-фарҳангии таҳсилот ва хусусиятҳои ҳоси омодагии коммуникативии мутахассисони ояндаи муассисаи таҳсилоти олии техниқӣ /С.А.Султанова [Матн]// Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Бахши «Илмҳои педагогӣ». - Душанбе, 2018. -№ 5-1(77). – С.60-64.
- [3-М]. Султонова С.А. Технологияи мултимедӣ ҳамчун воситаи ташаккули завқи маърифатии донишҷӯёни муассисаҳои олии техниқӣ /С.А.Султанова [Матн]// Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Бахши «Педагогика». –Душанбе, 2019. -№ 2 (79). –С.21-26.
- [4-М]. Султонова С.А. (бо ҳаммуаллифӣ). Усул ва роҳҳои дурустӣ омӯзиши забони англисӣ барои навомӯзон /С.А.Султанова ва дигарон [Матн]// Паёми пажуҳишгоҳи рушди маориф. Бахши «Педагогика ва психология». –Душанбе, 2019. № 3 (27). –С.54-60.

Мақолаҳои илмие, ки дар дигар мачаллаву нашрияҳо ба табъ расидаанд:

- [5-М]. Султанова С.А. (бо ҳаммуаллифӣ). Педагогические условия формирования социокультурной компетенции студентов в процессе обучения английскому языку в техническом вузе/С.А.Султанова [Матн]// Материалы общеуниверситетской научно-педагогической конференции, посвященной году семьи «Проблемы изучения английского и русского языков в неязыковых факультетах в условиях кредитной системы». –Душанбе: ТГПУ, 2015. -С.91-99.
- 6-М]. Султанова С.А. Характеристика педагогических технологий в процессе формирования социокультурной компетенции студентов в техническом вузе /С.А.Султанова [Матн]// Материалы республиканской научно-практической конференции (Кафедры иностранных языков юридического факультета ТНУ «Преподавание иностранных языков в условиях поликультурного развивающего образования: традиции и инновации». –Душанбе: ТНУ, 2015. –С.123-129.
- [7-М]. Султанова С.А. Специфика формирования социокультурной компетенции студентов в техническом вузе /С.А.Султанова [Матн]// Материалы республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы межкультурной коммуникации и лингводидактики». –Душанбе: РТСУ, 2015. -С.84-89.
- [8-М]. Султанова С.А. (бо ҳаммуаллифӣ). Личностно-деятельностный подход к формированию социокультурной компетенции студентов технического

- вуза в процессе обучения иноязычному общению /С.А.Султанова [Матн]// Материалы республиканской научно-практической конференции (Кафедры русского языка (межфак)), посвященной 100-летию Константина Симонова «Русский язык и литература в современных культурных контекстах». – Душанбе: ТГПУ, 2015. –С.17-23.
- [9-М]. Султанова С.А., Формирование социокультурной компетенции студентов в условиях билингвизма /С.А.Султанова [Матн]// Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию образования факультета романо-германских языков «Проблемы современной филологии и методики обучения иностранным языкам в ВУЗе». том 1. – Душанбе: ТГПУ, 2015. –С.296-301.
- [10-М]. Султанова С.А., Формирование коммуникативной компетентности студентов в социокультурных условиях технического вуза /С.А.Султанова [Матн]// Материалы республиканской научно-практической конференции (Кафедры английского языка факультета языков Азии и Европы «Сопоставительно-типологические исследования и современные методы обучения иностранным языкам». – Дунанбе: ТНУ, 2016. –С.184-190.
- [11-М]. Султанова С.А. Методика формирования межкультурных умений студентов в процессе обучения английскому языку /С.А.Султанова [Матн]// Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Российско-Таджикского (славянского) университета «Иностранные языки в условиях интернационализации образования и общества». Сборник докладов. – Душанбе: РТСУ, 2016. –С.271-277.
- [12-М]. Султанова С.А. Формирование межкультурной компетенции студентов технического вуза в процессе обучения иностранному языку /С.А.Султанова [Матн]// Материалы республиканской научно-практической конференции (Факультета английского языка ТГПУ им.С.Айни «Актуальные проблемы филологии и перевода». – Дунанбе: ТГПУ, 2016.-С. 88-84.
- [13-М]. Султанова С.А. Компьютерные технологии как один из путей формирования социокультурной компетенции студентов технического вуза/Муносибати босалоҳият дар ташаккули маҳорати нутқи омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмиллалӣ баҳшида ба 90-ум солгарди ДДОТ ба номи С.Айнӣ ва 80-умин солгарди таъсисёбии факултети забонҳои романию германӣ 16-17 ноябри соли 2020. – Душанбе: ДДОТ, 2020. –С.334-338.